

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

ВБД 336.2

Бо ҳуқуқи дастнавис

ҚОДИРЗОДА НЕЪМАТУЛЛО ҲАБИБ

ТАЪМИНИ ИНФРАСОХТОРИИ РУШДИ
ИННОВАЦИОНИИ КОРХОНАҲОИ САНОАТИИ
ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

ДИССЕРТАЦИЯ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ
аз рӯйи ихтисоси 08.00.04 Иқтисодиёти соҳавӣ (08.00.04.01–
Иқтисодиёти саноат ва энергетика)

Роҳбари илмӣ:
д.и.и., профессор
ДАВЛАТЗОДА Қ.Қ.

Душанбе - 2023

МУҚАДДИМА	3
БОБИ 1. ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ТАЪМИНИ ИНФРАСОХТОРИИ РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ	14
1.1. Назария ва равишҳои таҳқиқи таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ	14
1.2. Методологияи ташаккул ва унсурҳои инфрасохтори инноватсионии корхонаҳои саноатӣ дар шароити муосир.....	30
§1.3. Таҷрибаи хориҷии ташаккули низоми таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии саноат	46
БОБИ 2. ТАҲЛИЛИ ҲОЛАТИ МУОСИР ВА ТАЪМИНИ ИНФРАСОХТОРИИ РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ САНОАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН	58
2.1. Таҳлили ҳолати муосир ва нишондиҳандаҳои рушди саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	58
2.2. Арзёбии фаъолияти унсурҳои инфрасохтори инноватсионӣ ва нақши онҳо дар рушди инноватсионии саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон	74
2.3. Таҳлили омилҳои ба тавсеаи низоми таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии саноат таъсиррасон	92
БОБИ 3. САМТҲОИ АСОСИИ ТАЪМИНИ ИНФРАСОХТОРИИ РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ САНОАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН	- 107 -
3.1. Асосҳои концептуалии таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 107 -
3.2. Рушди инфрасохтори инноватсионӣ дар асоси истифодаи равиши кластерӣ.....	- 123 -
3.3. Идоракунии рушди инфрасохтори инноватсионии саноат дар шароити гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ.....	139
ХУЛОСА ВА ПЕШНИҲОДҲО.....	154
РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА:	160

ФЕҲРИСТИ ИХТИСОРҲО

МИТ - Марказҳои инноватсионию технологӣ

ПТ – Паркҳои технологӣ

МТТИН – Маркази таҳқиқоти технологияҳои инноватсионӣ

МОИ – Минтақаҳои озоди иқтисодӣ

СМР – Стратегияи миллии рушд

ИА – Иттиҳоди Аврупо

ИДМ – Иттиҳоди давлатҳои мустақил

ҶМЧ – Ҷумхурии Мардумии Чин

ШБДҲ – Шарикии давлат ва бахши хусусӣ

ММД – Маҷмуи маҳсулоти дохилӣ

ҶДММ – Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд

ИМА – Иёлоти Муттаҳидаи Амрико

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Рушди индустрialiю инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мавҷудияти инфрасохтори инноватсионӣ ва самарабахшии фаъолияти ҷузъҳои он вобаста мебошад. Дар марҳилаи муосири рушд, ки бо афзалият пайдо кардани ҳалли масъалаҳои муҳимми рушди саноати миллӣ, татбиқи ҳадафи саноатикунонии босуръат, танзими гуногунсамтии иқтисодиёт ва баландбардории рақобатпазирии он тавсиф дода мешавад, ташакӯл ва таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи масъалаҳои ҳалталаб ва рӯзмарра ба ҳисоб мераванд. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки инфрасохтори инкишофёftai инноватсионӣ, аз он ҷумла мавҷудияти соҳторҳои кластерӣ, технопарку бизнес-инкубаторҳо, марказҳои салоҳияти технологӣ ва техношаҳрҳо шарти асосии рушди инноватсионии саноат ва омили калидии баландбардории рақобатпазирии низомҳои иқтисодӣ ба ҳисоб меравад.

Айни замон рушди инноватсионии тамоми соҳаҳо дар маркази таваҷҷуҳи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, тайи солҳои охир барои таъмини рушди усуствори иқтисодиёти миллӣ ва гузариши он ба иқтисодиёти инноватсионӣ заминаҳои мусоиди институтионалӣ фароҳам оварда шудааст. Вобаста ба ин аз ҷониби Пешвои миллат таъсиси агентии маҳсус дар соҳаи инноватсия ва технологияҳои рақамӣ, марказҳои миллӣ ва минтақавии дастгирии соҳибкорӣ, бизнес-инкубаторҳо ва паркҳои технологӣ пешниҳод шуда буд, ки бо мақсади танзими шароит ҷиҳати таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ амалӣ карда мешавад.

Таҷриба нишон медиҳад, ки муҳимтарин ҷузъи системаи миллии инноватсионӣ инфрасохтори инноватсионӣ буда, муассисаҳо ва ташкилотҳои он ба ҳамгирои натиҷаҳои илмӣ ва тиҷоратикунонии натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ мусоидат мекунанд. Мавҷудияти чунин

инфрасохтор яке аз қоидаҳои муҳимми таъсиси низоми миллии инноватсионии тамоми кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон мебошад.

Дар Барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисодиву иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 таъкид шудааст, ки «гарчанде ки дар кишвар 22 паркҳои технологӣ ва 4 марказҳои инноватсионӣ фаъолият менамоянд, то имрӯз онҳо дар татбиқи лоиҳаҳои коркарди маҳсулоти саноатӣ, ҷорӣ намудани навовариҳо ва дар истеҳсолот ҷорӣ намудани ихтироот саҳми арзанда нагузоштаанд».¹ Аз ин рӯ, зарурати ҳалли масъалаҳои ташаккул ва рушди заминаҳои таъминоти инфрасохтории рушди саноати миллӣ аз ҷумлаи масъалаҳои мубрам ба ҳисоб меравад.

Дар баробари ин бояд таъкид соҳт, ки новобаста аз ҷораҳои институтионалий ва ташкилию иқтисодии андешидашуда ҳанӯз ҳам инфрасохтори мукаммали рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ бунёд нагардида, унсурҳои алоҳидаи он наметавонанд барои рушди инноватсионӣ шароит фароҳам созанд. Дар баробари ин сиёсати инноватсионии давлатӣ дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва соҳавӣ низ ба ташаккул ва рушди ҷузъҳои инфрасохтори инноватсионӣ таъсири мусбӣ нарасонида, дар маҷмӯъ наметавонад густриши онро ҳавасманд созад.

Гуфтаҳои боло коркарди заминаҳои илмӣ-методологии таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатиро тақозо менамояд. Аз ин рӯ, мавзуи интихобшуда мубрам буда, дорои аҳамияти муҳимми назариявию методологӣ ва амалий мебошад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Масъалаҳои умумӣ ва ҷузъии инноватсия, фаъолияти инноватсионӣ ва инфрасохтори инноватсионӣ дар сатҳҳои гуногун аз ҷониби олимону муҳаққиқони зиёди классику мусосири хориҷиву ватаний таҳқиқ карда шудаанд. Назарияи умумии инноватсия ва фаъолияти инноватсионӣ дар таҳқиқоти олимони хориҷӣ ба монанди И.А. Баев, О.Г. Голиченко, А.Г. Гранберг, М.А. Гусаков, А.Ю. Егоров, Г.Б. Клейнер, А.И. Панов, Г.В. Рожков, А.А. Сафронова, А.А.

¹ Барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисодиву иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025. <https://medt.tj/images/20-07-2022-5.pdf>

Трифилова, Д.В. Хавин, Э.А. Фияксель, Е.Г. Ясин, И. Ансофф, П. Друкер, Д. Кларк, С. Клайн, Р. Нелсон, М. Портер, Р. Росвелл, Н. Розенберг, Й. Шумпетер ва дигарон таҳқиқ карда шудааст.

Назария, методология ва амалияи инфрасохтори инноватсионӣ дар таҳқиқоти олимони зер ба монанди Александрова Е.Н., Баринова В.А., Воронов А.С., Губернаторов А.М., Еремкин В.А., Захаров П.Н. Колмыкова Т.С., Кох Ю.П., Малтсева А.А., Найдис О.А., Руйча И.Р., Сорокиной А.В., Ханчук Н.Н., Шевченко А.С., Гуевара Ч.Ф., Мейер Ч., Пастор Ч.М., Перес Ф., Роуз Б. ва дигарон баррасӣ карда шудааст.

Масъалаҳои умумӣ ва хоси назария ва амалияи рушди инноватсионӣ ва таъминоти инфрасохтории он дар таҳқиқоти олимони ватаний ба монанди Қаюмов Н.Қ., Раҳимов Р.Қ., Давлатзода Қ.Қ., Каримова М.Т., Қодиров Ф.А., Қосимов Ф., Комилов С.Ҷ., Ҷабборов Ф.А., Ҷумаев Б.М., Ҷумаев У.М., Ҷурабоев Ф., Мирсаидов А.Б., Мухторзода С.С., Мирзоева Е.Ш., Низомова Т.Д., Ҳочиматова Х.Р., Раҳимов А.М., Раҳмизода М.Н., Раҳмонов Ҷ.Р., Тошматов М.Н., Файзуллоев М.К., Раҳматзода Ҳ.Б., Бобомуродов П. ва ғайраҳо таҳқиқ ва баррасӣ гаштааст.

Робитай таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқоти анҷомшуда ба ҳадафҳои стратегии рушди миллӣ, аз он ҷумла нишондодҳои Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Барномаи рушди иқтисодиву иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, Барномаи саноатикунони босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 мувофиқат мекунад.

Новобаста аз таҳқиқотҳои анҷомшуда ҳанӯз ҳам масъалаҳои назариявӣ ва методологии таъмини инфрасохтории рушди саноати миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи зарурӣ таҳқиқ нагардида, ҳусусиятҳои хоси фаъолияти инноватсионӣ, ташаккули унсурҳои инфрасохтори инноватсионӣ, арзёбии таъсири инфрасохтори инноватсионӣ ба рушди саноат ва самтҳои афзалиятноки таъмини

инфрасохтории рушди саноати миллӣ аз доираи таҳқиқотҳои илмӣ берун мондаанд.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот асосноккунии назариявӣ ва коркарди тавсияҳои амалӣ оид ба таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.

Вазифаҳои таҳқиқот. Ноил гардидан ба мақсадҳои гузошташуда, ҳалли вазифаҳои зеринро тақозо менамояд:

- омӯзиши асосҳои назариявии таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ дар шароити муосир;
- таҳқиқи ҷанбаҳои методологии ташаккул ва инкишофи унсурҳои инфрасохтори инноватсионии рушди корхонаҳои саноатӣ;
- арзёбии ҳолати муосир ва омилҳои ба таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ таъсиррасон;
- асосноккунии заминаҳои концептуалии таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- коркарди тавсияҳо оид ба истифодаи равиши кластерӣ дар таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- асосноккунии пешниҳодҳо оид ба дастгирии давлатии таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ дар шароити гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ.

Объекти таҳқиқот таъмини инфрасохтори рушди инноватсионии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.

Мавзуи таҳқиқот низоми муносибатҳои иқтисодию иҷтимоие мебошад, ки дар раванди таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ ба вуҷуд меоянд.

Фарзияи таҳқиқот бар пояи муқаррароте асос ёфтааст, ки тавсеаи таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ шарти асосии татбиқи принсипҳои инкишофи индустрialiю инноватсионии

иқтисодӣ миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ноил шудан ба ҳадафи чоруми рушди миллӣ – саноатикунонии босуръати иқтисодиёт ба ҳисоб меравад.

Асосҳои назариявии таҳқиқотро асарҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ оид ба ташаккул ва инкишофи фаъолияти инноватсионӣ, таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ, истифодаи равиши кластерӣ дар рушди инфрасохтори инноватсионӣ ва дастгирии давлатии рушди инфрасохтори инноватсионӣ ташкил медиҳанд.

Дар раванди таҳқиқот усулҳои зерин: усули монографӣ, таҳлили оморӣ, усули математикӣ - иқтисодӣ ва усули таҷрибавию озмоишӣ истифода бурда шудаанд.

Сарчашмаи маълумот. Ба сарчашмаҳои илмии таҳқиқот санадҳои меъёрий - ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла, кодексҳо, қонунҳо, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, маълумоти омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маълумоти Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводҳои илмию амалӣ, маълумотҳо аз сомонаҳои интернетӣ ва таҳқиқоти мустақилона анҷомдодаи муаллиф доҳил мешаванд.

Пойгоҳи таҳқиқот. Таҳқиқоти илмӣ дар кафедраи иқтисоди корхонаҳо ва соҳибкориии Донишгоҳи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми солҳои 2019 - 2023 иҷро шудааст.

Навгонии таҳқиқоти илмиро асоснок намудани ҷанбаҳои назариявию методологии таъмини инфрасохтории рушди саноат ташкил медиҳад, ки шарти асосии рушди устувори саноат ба ҳисоб меравад. Унсурҳои асосии навгонии илмӣ инҳоянд:

- асосҳои назариявии таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ дар шароити муосир таҳқиқ карда шуда, дар ин замина исбот карда шудааст, ки мавҷудияти инфрасохтори инноватсионӣ шарти асосии таъмини рушди устувори на танҳо корхонаҳои саноатӣ, балки соҳа, минтақа ва кишвар ба ҳисоб рафта, омили муайянкунанадаи сатҳи рушди муносибатҳои истеҳсолӣ ва рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ мебошад;
- дар асоси таҳқиқи ҷанбаҳои методӣ ва методологии ташаккул ва

инкишофи унсурҳои инфрасохтори инноватсионӣ исбот гардидааст, ки инфрасохтори инноватсионӣ дар фаҳмиши маҳдуд ва васеъ маҷмӯи муносибатҳоеро ифода мекунад, ки дар заманаи онҳо ташаккул ва рушди фаъолияти инноватсионӣ сурат мегирад;

- дар заманаи таҳлили ҳолати муосир ва марҳилаҳои ташаккули муносибатҳои инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷмӯи омилҳое ошкор ва гурӯҳбандӣ карда шудаанд, ки ба ташаккули фаъолияти инноватсионӣ ва рушди инноватсионии саноат таъсир мерасонанд;

- асосҳои концептуалии таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ таҳия карда шудааст, ки фарогири ҷузъҳои институтсионалӣ, ташкилию иқтисодӣ ва иттилоотию коммуникатсионӣ мебошад;

- истифодаи равиши кластерӣ дар тавсеаи таҷрибаи таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ илман асоснок карда шуда, пешниҳод шудааст, ки дар заманаи иштироки давлат, корхонаҳои бузурги саноатӣ, муассисаҳои илмию таълимӣ, молиявӣ ва намояндагони бахши хусусӣ равиши лоиҳавии таъсиси кластерҳои инноватсионӣ татбиқ карда шавад;

- самтҳои асосии дастгирии давлатии таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуда, пешниҳод шудааст, ки дар шароити гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ бояд ба масъалаҳои тавсеаи унсурҳои иттилоотию коммуникатсионӣ, паркҳои технологӣ, истифодаи механизми шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ ва фаъолгардонии унсурҳои мавҷудаи инфрасохтори инноватсионии кишвар таваҷҷуҳи хос зоҳир карда шавад;

Нуктаҳои ҳимояшавандай диссертатсия:

- дар заманаи такмили асосҳои назариявии таъсири таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ исбот карда шудааст, ки мавҷудияти он шарти асосии ташаккул ва тақвияти фаъолияти инноватсионӣ, фаъолнокии инноватсионӣ, рушди устувори саноат ва таъмини рақобатпазирӣ он мебошад;

- методологияи такмилшудаи таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ, ки ба татбиқи васеи технологияҳои инноватсионӣ ва арзёбии таъсири инфрасохтор ба рушди инноватсионии саноат асос ёфтааст;
- гурӯҳбандии омилҳое, ки ба ташаккул ва инкишофи заминаҳои таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ таъсир мерасонанд;
- асосҳои концептуалии таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ, ки ба унсурҳои институтсионалӣ, ташкилию иқтисодӣ, иттилоотию коммуникатсионӣ ва сиёсати давлатии такмилшуда асос ёфтааст;
- арзёбии таъсири равиши кластерӣ дар таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ ва баррасии иқтидори таъсиси кластерҳои инноватсионӣ дар асоси нигариши лоиҳавӣ;
- коркардҳои илман асоснокшуда оид ба такмили механизми дастгирии давлатии таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ дар заманаи имконият ва фурсатҳои гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Аҳамияти назариявии тадқиқот дар таҳияи муқаррароти назариявӣ ва методологии ифода меёбад, ки моҳият ва мазмуни иқтисодии таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии саноатро ошкор сохта, дар таҳия ва татбиқи тадбирҳои муассири рушди индустрialiю инноватсионӣ истифода шуда, истифодаи онҳо заминаҳои концептуалии рушди инноватсионии саноатро тақвият мебахшанд.

Аҳамияти амалии кори диссертационӣ дар он зоҳир меёбад, ки хулосаҳо ва тавсияҳои илман асоснокшуда метавонад аз ҷониби ширкату корхонаҳои саноатӣ, мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои такмили додани сиёсати соҳавӣ ва давлатӣ дар самти таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии саноат истифода карда шаванд.

Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқотро истифодаи васеи сарчашмаҳои назаривӣ, таҳлили амалия, маводи зиёди методологӣ ва эмперикӣ таъмин мекунанд. Дар таҳқиқоти анҷомшуда масъалаҳои назариявӣ ва амалии ташаккул ва инкишофи низоми таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии саноат асоснок карда шуда, тамоми пешниҳоду тавсияҳо ва муқаррароти хусусияти назариявӣ ва амалидошта бо истифода аз методологияи мукаммалӣ илмӣ исбот карда шудаанд. Ҳулосаву пешниҳодҳои кори диссертационӣ ба таҳлили амиқи назариявӣ, методологӣ ва амалӣ асос меёбанд.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Навғониҳои илмӣ ва натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ ба бандҳои зерини Шиносномаи ихтисосҳои илмии КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 08.00.04.01 -Иқтисодиёти саноат ва энергетика мувофиқат мекунад: 1. Асосҳои назариявию методологии таҳлили мушкилоти рушди саноатӣ, коркарди усулҳо, механизмҳо ва фишангҳои татбиқи сиёсати иқтисодии давлат дар соҳаҳои саноат ва энергетика. Ташкил ва идоракуни фаъолияти хочагидорӣ дар соҳаҳои саноат ва энергетика; 2. Масъалаҳои назариявӣ ва методологии арзёбӣ ва баландбардории самаранокии фаъолияти хочагидорӣ дар соҳаҳои саноат ва энергетика. 6. Масъалаҳои назариявӣ ва методологии таъмини рақобатпазирӣ истеҳсолкунандагони маҳсулоти саноатӣ. Рақобатпазирӣ маҳсулот, корхона ва соҳаҳои саноат ва энергетика; 12. Шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ дар саноат ва энергетика. Тартиби таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ дар саноат ва энергетика. 18. Ташаккули кластерҳои саноатӣ ва энергетикӣ, тавсеви инфрасохтори инноватсионии рушди саноат ва энергетика. Мушкилот ва дурнамои рушди кластерҳои саноатӣ ва маҷмааи сӯзишворио энергетикӣ. 27. Рақамикунонии иқтисодёт ва идоракуни корхонаҳои соҳаҳои саноат ва энергетика. Арзёбии самаранокии рақамикунонии равандҳои идоракунӣ ва технологӣ дар корхонаҳои саноатӣ ва комплекси сузишворио энергетикӣ. Моделҳои рақамӣ дар иқтисодиёт ва идоракуни корхонаҳои саноатӣ ва энергетика.

30. Мушкилоти ташаккулёбӣ ва рушди инфрасохтори соҳаҳои саноат ва энергетика. Таъминоти инфрасохтории рушди инноватсионии саноат ва энергетика.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертационӣ аз ҷониби муаллиф бо истифода аз таҳлил ва ҷамбастсозии маводҳои назариявӣ, методологӣ ва амалӣ, ҳамчунин таҳқиқи вазъи муосири таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шудааст. Муқаррароти илмӣ ва нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд аз ҷониби худи муаллиф таҳия ва пешниҳод карда шудаанд.

Ҳамчунин, коркарди илмии диссертант дар раванди таълим дар Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон истифода карда шудаанд.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар конференсияҳои илмию назариявии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, аз он ҷумла дар конференсияи байналмилалии “Рақамикунонии иқтисодиёт ҳамчун омили рушди устувор” (Мариупол-2021), конференсияҳои ҷумҳуриявии “Масоили ташаккул ва инкишофи иқтисодиёти рақамӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Илм – асоси рушди инноватсионӣ” (Душанбе, 2023) ва ғайраҳо пешниҳод ва муаррифӣ карда шудаанд.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Вобаста ба таҳқиқоти диссертационӣ 8 кори илмӣ, аз ҷумла 5 - тои он дар маҷаллаҳои шомили феҳристи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интишор гардидааст, ки ҳаҷми умумии онҳо 3,75 ҷузъи чопиро ташкил медиҳад.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса ва пешниҳодҳо, рӯйхати адабиётҳои истифодашуда иборат буда, муҳтавои кор дар 173 саҳифаи матни компьютерӣ баён гардидааст, ки шомили 15 ҷадвал, 6 диаграмма ва 10 расм мебошад. Феҳристи адабиёти истифодашуда 149 номгӯй сарчашмаҳои мавриди истифода қароргирифта, аз ҷумла муаллифони ватаний ва хориҷиро дар бар мегирад.

Дар муқаддима мубрамияти мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ асоснок карда шуда, дараҷаи таҳқиқи он арзёбӣ гардида, объект ва мавзуи таҳқиқот, ҳадаф ва вазифаҳои он, асосҳои назариявӣ ва методологӣ, навғониҳои илмӣ, нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳамияти назариявӣ ва амалии он муайян карда шудаанд.

Дар боби якум - “**Чанбаҳои назариявию методологии таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ**” назария ва таҳаввулоти инфрасохтори инноватсионии рушди корхонаҳои саноатӣ, методологияи ташаккул ва инкишофи унсурҳои инфрасохтори инноватсионии рушди корхонаҳои саноатӣ ва таҷрибаи хориҷии таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ таҳқиқ карда шудааст.

Дар боби дуюми кори диссертатсионӣ - “**Таҳлили ҳолати муосир ва таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон**” дар асоси маводи оморӣ таҳлили ҳолати муосир ва нишондиҳандаҳои рушди саноат, арзёбии таъминоти инфрасохтории рушди инноватсионии саноат ва баҳодиҳии таъсири омилҳои алоҳида ба инфрасохтори инноватсионӣ ва рушди саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил ва асоснок карда шудааст.

Дар боби сеюм “**Самтҳои асосии таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон**” асоснок карда шуда, дар ин боб масъалаҳои мубрами концептуалии таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии саноат дар асоси истифодаи равиши кластерӣ ва самтҳои асосии рушди низоми таъминоти инфрасохтории рушди инноватсионии саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок карда шудааст.

Дар қисмати хulosаву пешниҳодот натиҷаҳои асосии илмӣ ва тавсияҳо ҷиҳати истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот оварда шудааст.

БОБИ 1. ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ТАЪМИНИ ИНФРАСОХТОРИИ РУШДИ ИННОВАЦИОНИИ КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ

1.1. Назария ва равишҳои таҳқиқи таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ

Дар заминаи татбиқи сиёсати саноатикунонии босуръати иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси сенарияи индустрӣ-инноватсионӣ самти асосии рушди фаъолияти инноватсионӣ ташаккул ва фаъолияти босамари инфрасохтори инноватсионӣ мебошад. Амалия нишон медиҳад, ки дастгирии инфрасохтор омили бунёдии рушди инноватсия ва гузаштани саноат ба зинаи нави технологӣ мебошад. Дар робита ба ин, асосноккунии назариявӣ ва таҳияи тавсияҳои амалӣ оид ба ташаккул ва рушди таъминоти инфрасохтории рушди инноватсионии саноат таваҷҷӯҳи зиёди илмӣ ва амалӣ дорад.

Ба таъкиди олими ватани² рушди инноватсионии саноати миллӣ дар шароити саноатикунонии босуръат наметавонад бидуни таъмини инфрасохтори инноватсионӣ амалӣ карда шавад. Ба андешаи Ашурзода С.Х. сиёсати инноватсионӣ бояд пеш аз ҳама ба бунёди инфрасохтори инноватсионӣ равона карда шуда, ҷиҳати фароҳам соҳтани шароити мусоид барои рушди инноватсионии саноат фаъолияти муътадили он таъмин карда шавад. Дар баробари ин бояд дастгирии давлатии рушди инфрасохтори инноватсионӣ ва иштироки фаъолияти ҷузъҳои он дар рушди инноватсионии саноати миллӣ ҳавасманд карда шуда, низоми миллии инноватсионӣ бо таваҷҷӯҳ ба назария ва амалияи пешрафта бунёд карда шавад. Аз ин рӯ, таъмини инноватсионии рушди саноати миллӣ ба мавҷудияти инфрасохтор, дастгирии давлатӣ ва ҳавасмандсозии он шарти асосӣ ва омили калидӣ ба ҳисоб меравад.

Таҷриба нишон медиҳад, ки қобилияти истеҳсоли маҳсулоти нав дар ҷаҳони муосир яке аз воситаҳои ба даст овардани бартарии рақобатӣ ба

² Ашурзода, С.Х. Инфраструктурное обеспечение инновационной деятельности / С.Х. Ашурзода // Вестник Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Серия гуманитарных и экономических наук. – 2022. – № 1-2(98). – С. 299-304.

хисоб меравад. Бояд таъкид соҳт, ки чорисозии инноватсия ва фаъолияти инноватсионӣ бидуни фароҳам овардан ва доштани инфрасоҳтори зарурии таълимӣ, ташкилӣ, қабули қарорҳо, ҳавасмандқунӣ, молиявию қарзӣ, рақобатпазир, шаффоф ва бидуни доштани менечерони дорои ҷаҳонбинии васеъ дар саноати миллӣ ғайриимкон аст.

Соҳторҳое, ки барои татбиқи раванди инноватсионӣ шароит фароҳам меоранд, инфрасоҳтори фаъолияти инноватсионӣ мебошанд. Инфрасоҳтори инноватсионӣ ташкилотҳоеро дар бар мегирад, ки барои субъектҳои фаъолияти инноватсионӣ шароити зарурӣ фароҳам месозанд. Инфрасоҳтори инноватсионӣ тавассути тақсимоти меҳнати шахсоне, ки идеяи инноватсияро пешниҳод мекунанд ва навовароне, ки онро дар истеҳсоли маҳсулоти мушаххас татбиқ мекунанд, ташаккул меёбад.

Агар ба мазмуни истилоҳи «инфрасоҳтор» назар афканем, он ниҳоят васеъ буда, намудҳо ва шаклҳои ташкилии гуногунмазмун ва гуногунтаркиб дорад. Ба маънои умумӣ инфрасоҳтор маҷмӯи иншоотҳо, биноҳо, системаҳо ва хизматрасониҳоест, ки барои фаъолияти соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ ва таъмини шароити зиндагии ҷомеа заруранд. Баъзан мағҳуми «инфрасоҳтор» ҳамчун маҷмуи соҳаҳои инфрасоҳтори иқтисодиёт (нақлиёт, алоқа, маориф, тандурустӣ ва ғайра) фахмида мешавад. Инфрасоҳтор ба ҷузъҳои истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ ҷудо карда мешавад. Дар таҳқиқоти диссертационӣ инфрасоҳтори инноватсионӣ ҳам дар доираи ҳамин равиш таҳқиқ ва баррасӣ карда мешавад.

Ташаккул ва рушди инфрасоҳтори инноватсионӣ дар соҳаҳои саноат дар таъмини шароити зарурӣ барои фаъолияти баҳшҳои асосии иқтисодиёт самти афзалиятнок ба ҳисоб рафта, барои ҳамоҳангозии ҳамкории унсурҳои гуногуни иқтисоди бозорӣ зарур аст. Дар баробари ин бояд самтҳои афзалиятдори тараққиёти он муайян карда шуда, самараи дигаргунсозии сармояи инсонӣ зиёд карда шавад.

Ба ақидаи Низомова Т.Д. ва Раҳмонов Ҷ.Р. “дар таъмини пешрафту тараққии инноватсионӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ, (глобализатсия)

боловавии фаъолкунонии инноватсионии корхонаҳо ва соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ нақши муҳимро мебозад. Айни замон бошад, дараҷаи фаъолнокии корхонаҳоро дар самти инноватсионӣ мусбӣ арзёбӣ кардан гайриимкон аст. Таҳлилҳои гузаронидашуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки корхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти фаъолияти инноватсионӣ навқадам ҳастанд ва як қатор масъалаю саволҳое дар рӯ ба рӯяшон истодааст, ки ҳалли худро талаб менамоянд”.³ Вобаста ба ин ҳамиро таъкид месозем, ки яке аз чунин масъалаҳои ҳалталаб ин набудани унсурҳои инфрасоҳтори инноватсионии рушди истеҳсолоти саноати миллӣ мебошад.

Тадқиқоти гузаронидашуда нишон дод, ки инфрасоҳтори инноватсионӣ унсур ва механизми асосии фаъолияти иқтисодиёти инноватсионӣ буда, метавонад сатҳи баланди рушди иқтисодиётро таъмин намояд. Барои ташаккули иқтисодиёти инноватсионӣ дар системаи иқтисодӣ ташкилоту муассисаҳои маҳсусгардонидашуда зарур аст, ки фаъолияти инноватсиониро дастгирӣ ва ҳавасманд мегардонанд.

Таҷрибаи ҷаҳони муосир нишон медиҳад, ки ҳангоми ташаккули иқтисодиёти рақобатпазир ҳар як давлат ба рушди низоми миллии инноватсионӣ ва инфрасоҳтори инноватсионии худ таваҷҷуҳи асосӣ зоҳир менамояд. Аз ин рӯ, рушди инфрасоҳтори инноватсионӣ мутобиқи имконот ва ҳадафҳои стратегии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки талош дорад ба рушди устувори саноат дастёб гардад, як масъалаи таъхирнопазир ба шумор меравад. Инфрасоҳтори инноватсионӣ заминаи ва механизми асосии гузариш ба иқтисодиёти инноватсионӣ мебошад. Ин омил дар ҳолати мукаммал ва самаранок буданаш метавонад суръати бештари рушди иқтисоди кишварро таъмин намояд.

Таҷриба нишон медиҳад, ки инфрасоҳтори инноватсионӣ заминаи асосии гузариш ба иқтисодиёти инноватсионӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин

³ Низомова, Т.Д., Раҳмонов Ҷ.Р. Саноатикунонии босуръат ва таъмини рушди инноватсионии саноати Миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / Т.Д. Низомова, Ҷ.Р. Раҳмонов // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – 2022. – № 2(78). – Р. 134-149.

маврид олимони ватанӣ қайд менемоянд, ки маҳз рушди нокифояи инфрасохтори инноватсионӣ яке аз мамониятҳои асосии гузариш ба иқтисодиёти инноватсионӣ мебошад, ки он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вучуд надорад.⁴ Дар идомаи таҳқиқот муаллифон таъкид месозанд, ки инфрасохтори инкишофёftai амалисозии фаъолияти инноватсионӣ шарти асосии рушди иқтисодӣ буда, алоқаи байни саноат ва илм маҳз дар заминаи инфрасохтори инноватсионӣ сурат мегирад.

Бо такя ба таҳқиқоти анҷомшуда мо инфрасохтори инноватсиониро ҳамчун низомҳои ба ҳам алоқаманд ва якдигарро такмилдиҳандай истеҳсолӣ-техникӣ ва ташкилӣ-техникӣ баррасӣ менамоем, ки барои татбиқи самараноки инноватсияҳо ва рушди фаъолияти инноватсионӣ заруранд. Таҷрибаи кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон нишон медиҳад, ки дар рақобати бозори ҷаҳонӣ иқтисодиёте муваффақ мешавад, ки инфрасохтори инноватсионии пешрафта дошта, инноватсияро эҷод ва татбиқ карда, механизми нисбатан муассири фаъолияти инноватсиониро фароҳам сохтааст.

Барои фаъолияти самараноки иқтисоди инноватсионии кишвар инфрасохтори инноватсионӣ бояд аз ҷиҳати функционалӣ мукаммал бошад. Маълум аст, ки тараққиёти босуръати иқтисодиёти ҷаҳон натиҷаи кори пурсамири нерӯи инсонӣ ва зеҳнӣ мебошад. Ҷомеаи муосир ҷомеаест, ки ба захираҳои зеҳни инсон, қобилияти қабул ва татбиқи навовариҳои ӯ асос ёфтааст. Вобаста ба ин, дар кишварҳои пешрафтаи саноатӣ тамоюли гузаштан ба иқтисоди инноватсионӣ дар асоси низоми самараноки рушди инфрасохтори инноватсионӣ ва ҷорӣ намудани натиҷаҳои фаъолияти нерӯи зеҳнӣ дар соҳаҳои гуногуни фаъолият, аз он ҷумла дар соҳаи саноат мушоҳида карда мешавад.

Бо назардошли гуфтаҳои боло бояд қайд намуд, ки аҳамияти омӯзиши ин масъалаҳо ҳангоми татбиқи сиёсати инноватсионии давлат

⁴ Тошматов, М.Н. Проблемы формирования и развития инновационной экономики Республики Таджикистан / М.Н. Тошматов, Н.Т. Мирзорахимов // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2016. – № 5. – С. 182-190.

нақши бунёдӣ дошта, самаранокии фаъолияти инноватсионӣ дар саноати миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мавҷудият ва фаъолияти натиҷабаҳши унсурҳои асосии инфрасоҳтори инноватсионӣ тақия мекунад. Дар ин радиф таваҷҷуҳи асосӣ бояд ба омӯзиши асосҳои назариявии инфрасоҳтори инноватсионӣ зоҳир карда шавад.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки мақсади асосии рушди инфрасоҳтори инноватсионӣ таъсис додани низоми инноватсионие мебошад, ки рақобатпазирии маҳсулотро дар асоси истифодаи иқтидор ва технологияҳои ватанӣ ва хориҷӣ таъмин менамояд. Масъалаҳои назария ва амалияи инфрасоҳтори инноватсионӣ дар асарҳои сершумори классикон ва иқтисоддонҳои муосир баррасӣ шудаанд. Дар адабиёти хориҷӣ шумораи зиёди тадқиқотҳо ба ташаккул ва рушди инфрасоҳтори инноватсионӣ баҳшида шудааст. Барои ташаккули дастгоҳи концептуалии тадқиқот баъзе ақидаҳо ва равишҳои назариявиро оид ба омӯзиши моҳият ва мағҳуми инфрасоҳтори инноватсионӣ мавриди омӯзиш қарор медиҳем (Чадвали 1.1.1.).

Чадвали 1.1.1.

Мағҳуми инфрасоҳтори инноватсионӣ дар таҳиқоқтҳои илмӣ

Муаллиф (он)	Мағҳум
Лоева Я.А., Голцова П.А.	Маҷмуи ниҳодҳо ва мауссисаҳои онҳоро ташкилдиҳанда, ки раванди фаъолияти инноватсиониро аз нигоҳи ташкили шароити зарурӣ иқтисодиву иҷтимоии амалисозии фаъолияти инноватсионӣ таъмин менамоянд.
Заверза Е.В.	Маҷмуи ташкилотҳои мустақил ва ҳамзамон аз нигоҳи функционалӣ ба ҳам алоқаманд, ки ба фаъолияти инноватсионӣ мусоидат мекунанд.
Мазур Н., Левина М.П.	«инфрасоҳтори инноватсионӣ ин шабакаҳои иттилоотӣ, ташкилӣ, маркетингӣ, таҳсилотӣ ва дигарҳоро дар бар мегирад, ки барои расидани тоҷиҳати таҳиқоқтҳои инноватсионӣ мусоидат мекунанд.
Кулаков К.Ю.	Маҷмуи унсурҳои таъминкунанда ва дастгирии фаъолияти инноватсионӣ.
Суханова П.А.	Маҷмуи низомҳои истеҳсолию техникии ба ҳам алоқаманд, ташкилотва ширкатҳои низомҳои даҳлдори ташкилию идоракунӣ, ки барои амалисозии фаъолияти инноватсионӣ зарур ва кифоя мебошанд.
Пирогова Е.В.	Маҷмуи шароитҳо, ниҳодҳо, захираҳо ва субъектҳои хочагидорие фахмида мешаванд, ки ҳамоҳангии байни иштирокичёни раванди инноватсиониро таъмин намуда, ба фаъолгардонӣ ва баландбардории самаранокии фаъолияти инноватсионӣ мусоидат мекунанд.

Муаллиф (он)	Мафхум
Курносова Е.А.	Мачмуи унсурҳои бунёдии таъмини фаъолияти инноватсионӣ ба ҳисоб меравад.
Комилов С.Ҷ.	Инфрасоҳтори инноватсионӣ маҷмӯи ташкилотҳое мебошанд, ки барои амалисозии фаъолияти инноватсионӣ заруранд.
Файзуллоев М.Қ.	Инфрасоҳтори инноватсионӣ маҷмӯи унсурҳоеро дар бар мегирад, ки барои ташаккули низоми инноватсионии миллӣ шароит фароҳам месозанд.
Қодиров Ф.А.	Низоми унсурҳои инфрасоҳтори моддӣ ва платформаҳои иттилоотию иртиботии маҷозӣ, ки барои ташаккул ва рушди фаъолияти инноватсионии ташкилотҳои тиҷоратию гайритичоратӣ, муассисаҳои илмию таълимӣ, соҳтору мақомоти идоракуни давлатӣ ва дигар иштирокчиёни фаъолияти инноватсионӣ мусоидат менамоянд.
Раҳматзода Ҳ.Б.	Инфрасоҳтори инноватсионӣ ҳамчун шабакаи ташкилоти хизматрасони ҷараёни тавлидгари маҳсулоти илмталаб мағҳуми васеъ буда, ташкилотҳои молиявӣ, иттилоотӣ, соҳаи ҳуқуқӣ ва дигарҳоро низ дар бар мегирад.
Таърифи муаллиф	Муҳити ба таври сунъӣ ҷӯдӯи ҳамчун шабакаи ташкилоти инноватсионӣ ҳамчун шуда, системаи динамикии ҳудидоракуни бозорҳо ва субъектҳоест, ки дар доираи муҳити институтионалии муайян барои тавсеи фаъолияти инноватсионӣ ва рушди инноватсионӣ шароити заруриро фароҳам месозанд.

Таҳияи муаллиф.

Дар асоси таҳлили мағҳумҳои дар боло овардашуда ҳаминон қайд менамоем, ки зимни омӯзиши назария ва методологияи инфрасоҳтори инноватсионӣ равишҳои гуногуни илмӣ истифода мешаванд. Дар ин миён ба андешаи мо чунин равишҳоро ҷудо намудан мумкин аст:

- равиши системавӣ, ки инфрасоҳтори инноватсиониро ҳамчун унсурҳои ба ҳам алоқаманди амалисозии фаъолияти инноватсионӣ ва таъмини ҳамкории иштирокчиёни он баррасӣ мекунад;
- равиши институтионалий инфрасоҳтори инноватсиониро ҳамчун маҷмуи институтҳое тавсиф мекунад, ки барои фаъолияти инноватсионӣ шароит фароҳам месозанд.
- равиши соҳторӣ-функционалий бошад, инфрасоҳтори инноватсиониро ҳамчун маҷмуи ташкилотҳое тавсиф медиҳад, ки татбиқи самараноки фаъолияти инноватсиониро таъмин мекунанд;
- равиши ҷараёни бошад, инфрасоҳтори инноватсиониро ҳамчун маҷмуи ҷараёни хос эътироф мекунад, ки тавассути низомҳои ба ҳам алоқаманд таъмин карда мешавад.

Айни замон дар таҷрибаи ҷаҳонӣ шабакаҳои гуногуни ташкилотҳо вуҷуд доранд, ки ба рушди фаъолияти инноватсионӣ мусоидат мекунанд. Бояд гуфт, ки иншооти инфрасохтори инноватсионӣ танҳо як қисми мушкилотро ҳал карда метавонанд, зоро рушди бомуваффақияти фаъолияти инноватсиониро танҳо бо мавҷудият ё шумораи иншооти даҳлдори инфрасохторӣ таъмин кардан гайриимкон аст. Барои фаъолияти муваффақони низоми инноватсионӣ, инчунин, бояд заманаи мусоиди меъёрии ҳуқуқӣ ва низоми истеҳсоли маҳсулоти корхонаҳои инноватсионӣ фаъол бошанд.

Таҳқиқот нишон медиҳад, ки инфрасохтори инноватсионӣ вазифаҳои муҳимтаринро дар самти нигоҳ доштан ва инкишоф додани иқтидори илмию техникӣ, баланд бардоштани ҷолибияти иқтисоди миллӣ, рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ ва азnavsозии иқтисодиёти миллӣ ва минтақавӣ тавассути ҷорисозии инноватсияҳо иҷро менамояд.

Яке аз масъалаҳои муҳимме, ки ба татбиқи сиёсати инноватсионӣ дар ҳар як давлат таъсир мерасонад, дараҷаи рушди инфрасохтори инноватсионӣ мебошад. Бинобар ин, метавон қайд кард, ки дар адабиёти гуногуни иқтисодӣ инфрасохтори фаъолияти инноватсионӣ ҳамчун ташкилотҳои гуногуне фаҳмида мешавад, ки бо мақсади амалисозии фаъолияти инноватсионӣ хидматҳои заруриро пешниҳод мекунанд. Айни замон субъекти фаъолияти инноватсионӣ ҳамчун шахсони ҳукуқие фаҳмида мешавад, ки хизматрасониҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. Сохторҳои инноватсионӣ, ки ҷузъи асосии низоми инноватсионии миллӣ ба ҳисоб мераванд, дорои шаклҳои гуногуни ташкилию ҳуқуқӣ буда, дар шакли ҳамкорӣ татбиқи фаъолияти инноватсионии ҳамдигарро пурра мекунанд.⁵

Бояд қайд кард, ки мағҳуми инфрасохтори инноватсионӣ инчунин марказҳои зеҳниро низ дар бар мегирад, ки ба ҷомеаи васеътари

⁵ Лоева, Я.А. Инновационная инфраструктура, инфраструктура инновационной деятельности и национальная инновационная система: в чем разница? / Я.А. Лоева, П.А. Гольцова // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – № 12-10. – С. 84-86.

тадқиқотӣ хизмат мерасонанд ва ба маҷмӯи дониш, усул ва малакаҳои мушаххас асос ёфтаанд. Воҳидҳои ташкилии инфрасоҳторӣ вобаста ба ҳадафҳо ва намудҳои лоиҳаҳои тадқиқотӣ ва инноватсионӣ метавонанд шаклҳои гуногуни онро қабул намоянд. Дар ин робита нақшай рушди инфрасоҳтори тадқиқотӣ ва инноватсионӣ барои сармоягузории минбаъда ба лоиҳаҳои миллӣ ва байналмилалӣ бо дарназардошти чаҳорҷӯбай молиявии имконпазир омили асосӣ маҳсуб меёбад.

Имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нақш ва аҳамияти инфрасоҳтори инноватсионӣ дар рушди саноат назаррас набуда, он муносибати комилан навро тақозо менамояд. Таҷриба нишон медиҳад, ки рушди баҳши инноватсионӣ тавассути инфрасоҳтори мукаммали инноватсионӣ метавонад корхонаҳои ватаниро ба зинаи нави рушд расонад. Дар баробари ин иқтидори инноватсионии корхона аз як қатор категорияҳои системавии мустақил иборат аст, дар маҷмӯъ барои рушди фаъолияти инноватсионӣ замина мегузоранд. Дар робита ба ин бисёре аз корхонаҳои ватаниро зарур аст, ки низоми мусоири идоракуниро ташаккул дода, самаранокии ҷорӣ намудани инноватсијро дар раванди татбиқи фаъолияти инноватсионӣ таъмин намоянд.


Инфрасоҳтори инноватсионии корхонаҳои саноатӣ бошад, муносибатҳои иқтисодии байни ҷузъҳои инноватсионӣ ва истеҳсолии корхонаро муттаҳид сохта, робитай байни навовариҳои илмӣ ва фаъолияти истеҳсолиро таъмин менамояд, ба рушд ва ҳавасмандгардонии фаъолияти инноватсионие, ки ба азҳуд намудани истеҳсоли намудҳои нави маҳсулот ва технология равона шудаанд, мусоидат мекунад. Рушди инфрасоҳтори инноватсионӣ ба такмили заминai меъёрию ҳуқуқии танзимкунандаи фаъолияти инноватсионӣ, дастгирии молиявии лоиҳаҳои ташаккули инфрасоҳтори инноватсионӣ ва омӯзонидани коркардҳои илмӣ ва объектҳои моликияти зеҳнӣ вобаста мебошад.

Таҳқиқоти мо нишон дод, ки дар доираи инфрасоҳтори инноватсионӣ як қатор бозорҳои хизматрасониҳои маҳсус вучуд доранд, ки лоиҳаҳои инноватсиониро дар тамоми марҳилаҳои раванди инноватсионӣ амалӣ ва

дастгирӣ менамоянд. Вобаста ба ин рушди минбаъдаи фаъолияти инноватсионӣ танҳо дар сурати пурзӯр намудани ҳамкории ҳамаи субъектҳои инфрасохтори инноватсионӣ бо роҳи пурзӯр намудани манфиатҳои тиҷоратии онҳо бо истифода аз механизмҳои идоракуни бозор, тадриҷан зиёд шудани талабот ва пешниҳод дар бозорҳои хизматрасониҳои инноватсионӣ имконпазир аст.

Рушди инноватсионии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тақозо мекунад, ки ба ташаккули инфрасохтори инноватсионӣ таваҷҷуҳи хос зоҳир карда шавад. Дар ин замина истифодаи самараноки донишҳои илмӣ ва технологияҳои нав, ки асоси бунёди ҷомеаи баъдисаноатӣ мебошанд ба рушди фаъолияти инноватсионии корхонаҳои саноатӣ вобаста мебошад. Ба андешаи мо дар марҳилаи муосири рушди инноватсионии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон унсурҳои бунёдии инфрасохтори инноватсионӣ корхонаҳои саноатӣ, ки истеҳсоли молу хизматрасониҳои инноватсионӣ машғуланд, муассисаҳои илмӣ ва донишгоҳҳо, ки дар самтҳои афзалиятнок таҳқиқоти илмӣ анҷом медиҳанд ва ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ, ки ҳамчун тавлидкунандай лоиҳаҳои инноватсионии иҷтимоӣ шинохта шудаанд, ба ҳисоб мераванд.

Таҳқиқот нишон медиҳад, ки унсурҳои таркибӣ ва умуман концепсияи инфрасохтори инноватсионӣ аз рӯйи ду равиш таҳқиқи карда мешавад. Равиши якум ба фаъолияти субъектҳои мушахҳас дар шакли ташкилотҳо (объектҳо), ки дар минтақаҳои алоҳида ҷойгиранд, вобаста мебошад. Дар ин асос ҷузъҳои инфрасохтори инноватсиониро чунин гурӯҳбандӣ намудан мумкин аст (Расми 1.1.1).



Расми 1.1.1. Сохтор ва таркиби инфрасохтори инноватсионӣ (таҳияи муаллиф)

Чӣ тавре ки аз расми 1.1.1. дида мешавад, субъектҳои инфрасохтори инноватсионӣ, ки бо мақсади хизмат ва дастгирии тичорати инноватсионӣ таъсис дода шудаанд, ба ҷузъи якуми инфрасохтор доҳил мешаванд. Ҷузъи дигар бояд субъектҳои ба инноватсия нигаронидашудаи инфрасохтори бозорҳо ва омилҳои истеҳсолотро дар бар гиранд, ки бе онҳо раванди самараноки таҳияи навовариҳо ва истеҳсоли инноватсия имконнопазир нест, яъне инҳо захираҳои меҳнатӣ, сармоя, иттилоот ва захираҳои табиӣ мебошанд.

Дар илми иқтисоди ватаний масъалаҳои ташаккул ва рушди инфрасохтори инноватсионӣ дар корҳои як қатор олимону мутахассисон баррасӣ шудаанд. Ба ақидаи Абдуқодирова Х.А.⁶ айни замон инфрасохтори фаъолияти инноватсионии корхона бо мушкилоти зерин дучор меояд: нарасидани маблағ ва вазъи молиявии корхонаҳои инноватсионӣ; маоши ноҷиз дар соҳаи илм ва маориф; қафомонда ва ноустувор будани муҳити рақобат барои фаъолияти инноватсионии корхонаҳо; нарасидани кормандони таҳсилкарда ва кадрҳои ҳирфай ва дигар вазифаҳо.

Пажӯҳишгари дигари ватаний Хошимзода Х.Х.⁷ қайд мекунад, ки ҳангоми ташаккули соҳтори инноватсионӣ байни секторҳои давлатию ҳусусии иқтисодиёт, байни марказҳои илмии давлатӣ ва соҳторҳои соҳибкории тичоратӣ бояд ҳамкории зич ба амал бароварда шавад. Дар ин самт нақши давлат дар таъмини ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилии инфрасохтори инноватсионӣ муҳим аст.

Ба ақидаи олими ватаний Файзуллоев М.Қ.⁸ инфрасохтори инноватсионӣ замина ва шарти асосии гузариш ба иқтисодиёти инноватсионӣ мебошад. Ҳамчунин, дар таҳқиқоти дигари хеш муаллиф

⁶ Абдуқодиров Х.А. Особенности повышения некоторых условий инновационной инфраструктуры в экономике Таджикистана//Известия ВУЗов Кыргызстана. 2019. № 2. С. 121-126.

⁷ Хошимзода Х.Х. Роль инфраструктуры в развитии инновационно ориентированной региональной экономики//В сборнике: Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей XXIV Международной научно-практической конференции. Пенза, 2022. С. 28-30.

⁸ Файзуллоев М.Қ. Развитие инновационной деятельности в Таджикистане как условие экономического роста//Управленческие науки. 2015. Т. 5. № 1. С. 68-73.

таъкид месозад, ки ташаккули инфрасохтори инноватсионӣ яке аз вазифаҳои асосии сиёсати иқтисодии ҳар як давлат ба ҳисоб меравад.

Ҳамин тавр, бо назардошти таҳлили назарияи ташаккул ва инкишофи инфрасохтори инноватсионӣ ҳаминро қайд менамоем, ки ин сохторҳо имкон медиҳанд гузариш ба иқтисодиёти инноватсионӣ таъмин карда шавад. Мувофиқи назарияи ҷойдошта инфрасохтори инноватсионӣ маҷмӯи муассисаҳои ташкилӣ ва иқтисодиро дар бар мегиранд, ки барои татбиқи равандҳои инноватсионии корхонаҳо шароит фароҳам меорад. Ба инфрасохтори инноватсионӣ технополисҳо, шаҳрҳои инноватсионӣ, фондҳои сармоягузории инноватсионӣ, паркҳои технологӣ, бизнес-инкубаторҳо, ширкатҳои венчурӣ, корхонаҳои хурди инноватсионӣ ва ғайра дохиш мешаванд.⁹

Ба андешаи мо инфрасохтори инноватсионӣ маҷмӯи сохторҳои давлатӣ ва хусусӣ мебошад, ки инкишоф ва дастгирии ҳамаи марҳилаҳои раванди инноватсиониро таъмин менамоянд. Дар ин замина инфрасохтори инноватсионии инкишофёфта муҳите мебошад, ки ба корхона имкон медиҳад, то дар мӯҳлати кӯтоҳтарин ҷустуҷӯи мунтазам ва коркарди технологияҳои инноватсионӣ анҷом диҳад. Бо ёрии унсурҳои гуногуни инфрасохтори инноватсионӣ чунин вазифаҳои асосии пешбурди фаъолияти инноватсионӣ, аз қабили таъмини иттилоот, таъминоти истеҳсолӣ ва технологии фаъолияти инноватсионӣ, вазифаҳои сертификатсия ва стандартикунонии маҳсулоти инноватсионӣ, мусоидат ба таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ, гузаронидани намоишҳои лоиҳаҳои инноватсионӣ ва маҳсулоти инноватсионӣ, расонидани кӯмаки машваратӣ, тайёр кардан, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси кадрҳо барои фаъолияти инноватсионӣ ва ғайра ҳал карда мешаванд. Ба монанди инфрасохтори нақлиётӣ инфрасохтори инноватсионӣ ҳама шабакаҳои

⁹ Файзуллоев М.К. Процесс формирования инфраструктуры инноваций и стимулирования инновационной деятельности в научно-технологической сферы//В сборнике: Актуальные вопросы развития современного общества. материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х томах. Ответственный редактор Горохов А.А., 2011. С. 184-185.

иттилоотӣ, ташкилӣ, маркетингӣ, таълимӣ ва ғайраро дар бар мегирад, ки ба пайдо кардани истеъмолкунандай нав мусоидат меқунанд.

Тавре ки аз равишҳои дар боло овардашуда бармеояд, дар таҷрибаи ватанӣ инфрасохтори инноватсиониро асосан ҳамчун маҷмӯи соҳторҳое баррасӣ карда мешавад, ки ҳадафи онҳо ҳавасмандгардонии тавлид ва тиҷоратикунонии инноватсияҳо мебошад. Аммо, дар таҷибаи хориҷӣ мағҳуми инфрасохтори инноватсионӣ вобаста ба сатҳи рушди муносибатҳои истеҳсолӣ ба иштирокчиёни дар бозор амалкунанда вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ, дар аксар давлатҳои пешрафтаи саноатӣ таснифоти инфрасохтори инноватсионӣ бо назардошти меъёрҳои қолабҳои инфрасохтор, аудиторияи мақсадноки корбарон ва хизматҳои пешниҳодшуда амалӣ карда мешавад. Ба андешаи мо, ба инфрасохтори инноватсионӣ доҳил намудани субъектҳои инфрасохтори тақсимот ва мубодила, ки ба пешбуруди маҳсулоти инноватсионӣ нигаронида шудаанд, муҳим мебошад.

Ҳамин тарик, инфрасохтори инноватсионии рушди саноат ҳамчун маҷмӯи объектҳои бисёрфункционалии ба ҳам алоқаманд фаҳмида мешавад, ки барои ташаккул ва тақвияти фаъолияти инноватсионии корҳонаи саноатӣ шароит фароҳам меоранд. Таҳқиқоти анҷомдодаи мо нишон медиҳад, ки инфрасохтори инноватсионӣ бояд ташкилотҳо, фирмаҳо ва иттиҳодияҳоеро дар бар гирад, ки тамоми давраи фаъолияти инноватсиониро фаро мегиранд. Вобаста ба ин дар давлатҳои пешрафтаи саноатӣ инфрасохтори инноватсиониро одатан ба З ғурӯҳи асосии функционалиӣ тақсим меқунанд: хизматрасонӣ барои дастгирии ширкатҳои хурди инноватсионии ташкилотҳои маҳсус; марказҳое, ки ширкатҳои инноватсиониро таъсис медиҳанд ва ё дастгирӣ меқунанд ва минтақаҳои соҳибкории инноватсионӣ.

Фаъолияти чунин объектҳо ба ҳамгирии равандҳои асосии тиҷоратии корҳона бо раванди инноватсионӣ дар як занцир бо мақсади васеъ намудани дастрасӣ ба иттилооти марбут ба рушди инноватсионии корҳона ва мавҷудияти коркардҳои иттилоотӣ дар фазои инноватсионии

беруна нигаронида шудааст, ки самаранокии фаъолияти инноватсиониро ба ҳадди аксар мерасонад.

Мақсади ташаккули инфрасохтори инноватсионӣ аз ташкили субъектҳои мушаххаси хоҷагидорӣ иборат аст, ки ба манфиати чомеа фаъолияти илмию техникӣ ва инноватсиониро самараноктар ба роҳ монда тавонанд; субъектҳое, ки қобилият ва салоҳияти зудтар бартараф намудани таназзули истеҳсолотро доранд, таҷдиди соҳтори онро, ки ба таҳқими рақобатпазирӣ ва ҷолибият дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ ва нигоҳ доштани иқтидори илмию техникӣ нигаронида шудааст, амалӣ намояд.

Бо назардошти таҳқиқоти анҷомшуда ҳаминро таъкид месозем, ки инфрасохтори инноватсионӣ аз занчираи унсурҳои алоҳидае иборат аст, ки дар пайвастагӣ ва баҳамалоқамандӣ фаъолият мекунанд. Яъне:

- субъектҳои хоҷагидориро новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқиашон бо иттилооти зарурии илмию техникӣ ва инноватсионӣ таъмин мекунанд, ки он метавонад дар асоси шарикӣ ва ё бастани қарордодҳои алоҳида амалӣ карда шавад;
- дастгирии ташхиси босифати барномаҳои илмию техникӣ ва лоиҳаҳои инноватсионӣ, арзёбии қасбӣ барои мутобиқат ба салоҳиятҳое, ки инфрасохтор бояд дошта бошад;
- дастгирии молиявию иқтисодии фаъолияти инноватсионӣ, ки ба шарофати он барои навсозӣ ва рушди равандҳо, маҳсулот, системаҳои идоракунӣ, бозорҳои фурӯш дар асоси инноватсия сармоягузорӣ карда мешавад, ки ҳамкории мутақобилаи соҳибкорӣ ва давлатро таъмин менамояд;
- таъмини истеҳсолӣ ва технологияни эҷоди технологияҳо, коркардҳои илмию техникӣ, маҳсулоти нахи рақобатпазирӣ илмталаб ва сертификатсияи онҳо барои пешбурд ба бозорҳои минтақавӣ, байниминтақавӣ ва хориҷӣ.

Инфрасохтори фаъолияти инноватсионӣ дар ҳар як соҳа ва ҳар як корхона хусусиятҳои худро дорад. Ин табиист ва асоснок аст, зоро

даромади фаъолияти инфрасохтори инноватсионӣ метавонад баланд бошад ва роҳбарият ба рушди он манфиатдор аст. Баҳисобгирии равишиҳои мавҷудаи ташаккул ва рушди инфрасохтори инноватсионӣ имкон медиҳад, ки намудҳои зерини инфрасохтори инноватсионӣ чудо карда шаванд:

- молиявӣ: фондҳои гуногун (бучетӣ, венчурӣ, сугуртавӣ, сармоягузорӣ) ва дигар муассисаҳои молиявӣ, аз қабили бозори саҳмия, маҳсусан дар робита ба ширкатҳои баландтехнологӣ;
- истеҳсолот ва технология: паркҳои технологӣ, марказҳои инноватсионию технологӣ, бизнес-инкубаторҳо, марказҳои интиқоли технология ва др.;
- иттилоот: базаҳои маълумот ва марказҳои дастрасӣ, инчуни марказҳои таҳлилӣ, оморӣ, иттилоотӣ ва дигар марказҳо (яъне ташкилоти хизматрасонӣ);
- кадрҳо: муассисаҳои таълимӣ оид ба тайёр кардан ва бозомӯзии кадрҳо дар соҳаи идоракунии илмию инноватсионӣ, аудити технологӣ, маркетинг ва ғайра; машварати эксперти: ташкилоте, ки ба моликияти зеҳнӣ, стандартизатсия, сертификатсия хизмат мерасонанд; марказҳои машваратии умумӣ ва маҳсус дар соҳаҳои муайян (молия, сармоягузорӣ, маркетинг, менечмент ва ғайра).

Тавре маълум аст, инфрасохтори инноватсионӣ ин механизми байни натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ ва татбиқи онҳо аз ҷониби давлат ва бахши соҳибкорӣ мебошад. Бе инфрасохтори инноватсионӣ самаранок гузаронидани натиҷаҳои фаъолияти илмӣ аз бахши академӣ ба бахши воқеии иқтисодиёт, бунёди корхонаҳои нави инноватсионӣ ва ҳамгирии онҳо бо корхонаҳои саноатӣ имконназар аст. Ҳамзамон, муҳимтарин самти бунёди инфрасохтори инноватсионӣ ташаккули марказҳои инноватсионӣ, паркҳои илмию технологӣ ва инкубаторҳо мебошад, ки тавассути онҳо стратегияи ҳавасмандгардонии рушд амалий гардида, унсурҳои сиёсати саноатӣ, минтақавӣ ва инноватсионӣ ба ҳам оварда мешавад.

Ҳамин тавр, ташкилотҳо, субъектҳои фаъолияти инноватсионӣ, ки вазифаҳои хизматрасонӣ ва пешбурди равандҳои инноватсиониро ичро мекунанд, инфрасохтори инноватсиониро ташкил медиҳанд. Ба ибораи дигар, инфрасохтори инноватсионӣ ташкилотҳое мебошанд, ки дар татбиқи фаъолияти инноватсионӣ саҳм мегузоранд. Ба андешаи мо, инфрасохтори умумии инноватсионӣ захираҳои заруриро барои рушди фаъолияти инноватсионӣ таъмин намуда, фаъолияти илмӣ ва технологи кишварро дар бар мегирад. Дар баробари ин механизмҳои дастгирии тадқиқоти бунёдӣ, таҳсилоти олии касбӣ, рушди гояҳои нав ва тиҷоратикунони онҳо низ унсурҳои муҳими инфрасохтори инноватсионӣ мебошанд.

Хулоса, дар асоси таҳқиқоти анҷомдода таърифи муаллифии инфрасохтори инноватсионӣ пешниҳод карда шудааст, ки дорои чунин мазмун аст: *инфрасохтори инноватсионӣ муҳити ба таври сунъӣ эҷодшудаест, ки барои ҳавасмандгардонии фаъолияти инноватсионӣ пешбинӣ шуда, системаи динамикии ҳудидоракуни бозорҳо ва субъектҳоест, ки дар доираи муҳити институтсионалии муайян барои васеъ намудани истеҳсолу фурӯши маҳсулот ва технологияҳои инноватсионӣ шароити заруриро фароҳам месозанд.*

Дар хулоса, ҳаминро таъкид менамоем, ки мағҳуми инфрасохтори инноватсионӣ маҷмӯи зерсистемаҳои ба ҳам алоқамандро ифода мекунад, ки ба системаи инноватсионии минтақавӣ ворид карда шудаанд ва ба таъмини фаъолияти самараноки корхонаҳои аз ҷиҳати инноватсионӣ фаъол мусоидат мекунанд. Исбот шудааст, ки самаранокии системаи миллии инноватсионӣ на танҳо аз фаъолияти корхонаҳои аз ҷиҳати инноватсионӣ фаъол, балки аз он вобаста аст, ки ин иштирокчиён тавассути унсурҳои инфрасохтор бо ҳамдигар чӣ гуна муносибат мекунанд. Аз ин рӯ, инфрасохтори инноватсионӣ бояд миқдори зарурӣ ва кофии унсурҳоро дар бар гирад, ки ҳамкории онҳо ба татбиқи ҳадафҳои умумии сиёсати инноватсионии минтақа ва баланд бардоштани самаранокии раванди инноватсионии минтақавӣ равона карда шавад.

1.2. Методологияи ташаккул ва унсурҳои инфрасохтори инноватсионии корхонаҳои саноатӣ дар шароити муосир

Дар шароити муосир барои Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди заминаҳои устувори рушди индустрӣ-инноватсионӣ масъалаи муҳим мебошад. Муҳимтарин хусусияти иқтисодиёти индустрӣ-инноватсионӣ мавҷудияти инфрасохтори пешрафтаи истеҳсолӣ ва инноватсионӣ барои истеҳсоли маҳсулоти дорои сатҳи баланди коркарди илмию технологӣ мебошад. Бояд таъкид соҳт, ки дар ташкили иқтисодиёти рақобатпазир рушди системаи миллии инноватсионӣ ва инфрасохтори инноватсионӣ омили бунёдӣ ба ҳисоб меравад. Агар ба таҷрибаи давлатҳои пешрафтаи саноатӣ назар андозем, мушоҳида менамоем, ки ба дастовардҳои онҳо зерсохтори инноватсионӣ таъсир расонида, дар бозори ҷаҳонӣ саҳми назаррас пайдо кардаанд.

Таҷриба нишон медиҳад, ки инфрасохтори инноватсионӣ самт ва механизми асосии иқтисодиёти инноватсионӣ буда, ин омил суръати тараққиёти иқтисодиёти мамлакат ва некуаҳволии аҳолиро таъмин мекунад. Дар шароити рақобати бозори ҷаҳонӣ кишваре, ки инфрасохтори пешрафта ва механизми муассири ташкили фаъолияти инноватсионӣ дорад, аз нигоҳи иқтисодӣ бурд мекунад. Аз ин рӯ, барои фаъолияти пурсамари иқтисоди инноватсионии кишвар бояд хадамоти инфрасохтори инноватсионӣ пурра бошад.¹⁰

Дар амалия, чӣ тавре ки таҳқиқи асосҳои назариявии инфрасохтори инноватсионӣ нишон дод, он ҳамчун категорияи иқтисодӣ дар сатҳи макро ва микро муайян карда мешавад. Дар сатҳи макро инфрасохтори инноватсионӣ асоси рушди фаъолияти инноватсионӣ дар сатҳи иқтисоди миллӣ мебошад. Дар натиҷа, дастгирии инфрасохтории рушди инноватсионии иқтисодиёт имкон медиҳад, ки шароит барои ташаккули вазъи устувори молиявии корхонаҳо ва соҳаҳо ва ба даст овардани фоидаи ҳадди аксар фароҳам оварда шавад. Моҳияти изҳороти

¹⁰ Курносова, Е.А. Направления трансформации инфраструктуры обеспечения инновационной деятельности промышленных предприятий в условиях развития инновационной экономики / Е.А. Курносова // Инновационная деятельность. – 2019. – № 4(51). – С. 43-49.

пешниходшуда бори дигар нақш ва аҳамияти чунин ниҳодро дар сатҳи микро таъкид меқунад.

Дар марҳалай кунунии рушди иқтисодӣ инноватсия омили бунёдии баланд бардоштани некӯаҳволии мардум, рақобатпазирии кишварҳо дар бозори ҷаҳонӣ ва воситаи амалигардонии консепсияи рушди устувори иқтисоди миллӣ мебошад. Мушкилии равандҳои инноватсионӣ тақозо менамояд, ки шабакаи муассисаҳои маҳсусгардонидашуда, ташкилотҳои дастгирии инноватсионӣ, ки барои корхонаҳои инноватсионӣ муҳити мусоидтар фароҳам меоранд, ташкил карда шавад. Таҷриба нишон медиҳад, ки набудани инфрасоҳтори самаранок дар соҳаи инноватсионӣ ба рушди соҳибкорӣ ва маҳсусан фаъолияти корхонаҳои хурду миёна таъсири манғӣ мерасонад. Дараҷаи рушд ва самаранокии инфрасоҳтори инноватсионии кишвар ба суръати тақвияти иқтисодии ҳам субъектҳои аз ҷиҳати инноватсионӣ фаъолтарин ва ҳам ба тамоми низоми миллии инноватсионӣ таъсир мерасонад.

Тавре ки тадқиқоти мо нишон дод, бо ёрии унсурҳои гуногуни инфрасоҳтори инноватсионӣ таъминоти иттилоотӣ, истеҳсолӣ ва технологи инноватсионӣ, сертификатсия ва стандартизатсияи маҳсулоти инноватсионӣ, мусоидат ба пешбурди коркардҳои самаранок ва татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ, баргузории намоишгоҳҳои лоиҳаҳо ва маҳсулоти инноватсионӣ, расонидани ёрии машваратӣ, тайёр кардан, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси кадрҳо барои фаъолияти инноватсионӣ ва гайра анҷом дода мешавад.

Таҷрибаи рушди бомуваффақияти инфрасоҳтори инноватсионӣ дар бисёр кишварҳо имкон медиҳад, ки соҳторҳои технопаркӣ ва системаҳои технологияҳои иттилоотиро ҳамчун унсурҳои асосии он баррасӣ кунем. Дар амал инфрасоҳтори инноватсионӣ ду гурӯҳи муассисаҳоро дар бар мегирад:¹¹


¹¹ Абдуқодиров, Ҳ.А. Инновационная инфраструктура как основа развития экономики Таджикистана / Ҳ.А. Абдуқодиров // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 7(108). – С. 455-458.

- 1) системаи ташкилотҳои маҳсусгардонидашуда (марказҳои патентӣ ва иҷозатномадиҳӣ, хизматрасониҳои машваратӣ, марказҳои таълим ва бозомӯзии кадрҳо, марказҳои лизингӣ, инчунин сертификатсияи маҳсулоти баландтехнологӣ ва р.);
- 2) системаи сохторҳои парки технологӣ (технопаркҳо, бизнес-инкубаторҳо, марказҳо ва комплексҳои инноватсионӣ ва технологӣ, марказҳои интиқоли технологияҳо ва дигар ташкилотҳо).¹²

Дар ҷаҳони муосир шаклҳои гуногуни сохторҳои парки технологӣ – паркҳои илмӣ, паркҳои технологӣ ва тадқиқотӣ, инноватсионӣ, инноватсияҳои технологӣ ва инноватсияҳои тиҷоратӣ, марказҳои интиқоли технология, инкубаторҳои бизнес ва технологияҳо, инкубаторҳои виртуалиӣ, технополисҳо ва гайра мавҷуданд.

Инкишофи динамикии равандҳои инноватсионӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ рушди муносибатҳои гуногунро ба масъалаҳои идоракунии инфрасохтори инноватсионии кишвар муайян мекунад. Ташаккули инфрасохтори инноватсионии самаранок фаъолияткунанда самти стратегии рушди низоми миллии инноватсионӣ ва ҷузъи асосии он мебошад. Таҳқиқот нишон дод, ки инфрасохтори инноватсионӣ системай мураккаби субъектҳо, обьектҳо ва падидаҳоест, ки фаъолияти иқтисодиёти инноватсиониро таъмин мекунад. Барои тадқиқи минбаъдаи омилҳое, ки таъсири мутақобилаи ҳамаи унсурҳои таркибии ин системаро ба вучуд меоранд, онҳоро аз рӯи аломатҳои гуногун гурӯҳбандӣ кардан лозим аст (Расми 1.2.1.).

¹² Фомин Е.П., Назаров М.А., Федосеева С.В. Развитие взаимодействия объектов инновационно-инвестиционной инфраструктуры: монография [Текст] / Е.П. Фомин, М.А. Назаров, С.В. Федосеева. – Самара: Изд-во СамГЭУ, 2009. – 168с.



Расми 1.2.1. Аломатҳои таснифи инфрасохтори инноватсионӣ (таҳияи муаллиф)

Раванди таснифи субъектҳои инфрасохтори инноватсионӣ амали мантиқии тақсимоти бисёр объектҳо аз рӯи синфҳо, намудҳо ва вобаста ба аломатҳои умумие мебошад, ки муносибатҳои мунтазами байни синфҳои объектҳоро дар низоми ягонаи соҳаи муайяни дониш ба қайд мегиранд. Вазифаи таснифоти инфрасохтори инноватсионӣ аз рӯи аломатҳои гуногун расмиётест, ки дар он бисёр объектҳо ба таври муайян ба синфҳо тақсим мешаванд. Инфрасохтори инноватсионӣ ҳамчун як системаи том ҷузъҳои алоҳидаро дар бар мегирад, ки дар таҷриба онҳоро ба зерсистемаҳои истеҳсолӣ-технологӣ, молиявӣ-иқтисодӣ, меъёри-хукуқӣ, ҳудудӣ ва қадрӣ ҷудо мекунанд.

Модели таъсири мутақобилаи унсурҳои таркибии механизми инфрасохтори инноватсионӣ ба ду гурӯҳ ҷудо карда мешавад: соҳаҳои

илмӣ ва истеҳсолӣ (аз илм то ба корхона) ва соҳаҳои саноатӣ ва бозорӣ (аз корхона то бозори фурӯши маҳсулот).

Соҳаи илмӣ-истеҳсолӣ бо таъсири бозори супоришҳои илмию техникӣ ташаккул меёбад, ки маълумот дар бораи онҳо ба воситаи комплексҳои иттилоотӣ-технологӣ ба корхона омада метавонад. Дар ин марҳила ҳангоми кори субъектҳои инфрасохтор оид ба тайёр кардан ва бозомӯзии кадрҳо, агентиҳои машваратӣ ва тавассути фаъолияти машваратии корхона метавонад дар бораи усулҳои истеҳсоли маҳсулоти инноватсионӣ, технологияи барои ин зарур, таҷхизот барои татбиқи таҷхизотҳои илмӣ ва супоришҳои техникӣ амалӣ карда мешавад. Пешниҳодҳои нави илмию техникӣ одатан объектҳои моликияти зеҳнӣ буда, истифодаи онҳо ба қайд гирифтани гирифтани иҷозатнома, патент ё иҷозатномаи даҳлдорро талаб мекунад.

Бахши истеҳсолӣ ва бозории инфрасохтор барои мусоидат намудан ба раванди дарёфти манбаъҳои маблағгузории лоиҳаҳои инноватсионӣ, таҳлили имкониятҳои молиявӣ ва пешниҳодҳои сармоягузории муассисаҳои молиявӣ пешбинӣ шудааст. Пас аз ҳалли мушкилоти маблағгузории лоиҳаи инноватсионӣ имкони пардоҳт ва ҷалби хизматрасонии соҳторҳои маҳсуси истеҳсолӣ-технологӣ, паркҳои технологӣ, бизнес-инкубаторҳо ва ғ. ба миён меояд. Дар сурати бомуваффақият истеҳсол кардани маҳсулоти инноватсионӣ зарурати стандартизатсия ва сертификатсияи он ба миён меояд. Танҳо пас аз он маҳсулоти нав ба бозори фурӯш пешниҳод карда мешаванд.

Тибқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи паркҳои технологӣ» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Парк метавонад дар шаклҳои зерин таъсис дода шавад:

- Парки инноватсионию технологӣ;
- Парки илмӣ (ё Парки тадқиқотӣ);
- Технополис;
- Инкубатори технологӣ (бизнес-инкубатор).

Хусусиятҳои фарқунанда, хусусиятҳои ҳар яке аз ин шаклҳо ва таҷрибаи фаъолияти онҳоро дар кишварҳои гуногун баррасӣ мекунем. **Парки инноватсионию технологӣ** яке аз намудҳои Парк буда, барои ҷорӣ намудани технологияҳои баландсифат дар истеҳсолот ва рушди муассисаҳои инноватсионии хурду миёна ва истеҳсолӣ хизмат мекунад.

Аз нуқтаи назари ташкилӣ парки саноатӣ ё технологӣ як ҳудудест, ки дар он шумораи зиёди корхонаҳои саноатӣ, илмӣ ва ширкатҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар шакли шабакаи ягона муттаҳид карда шуда, иншооти умумии инфрасоҳториро истифода мебаранд. Оилаи паркҳои илмӣ ва илмӣ-технологӣ дар шакли маркази илмӣ як ядро дорад ва дар аввал ба рушди тадқиқоти илмӣ ва истеҳсоли хурди намунаҳо нигаронида шудааст. Дар паркҳои илмӣ-саноатӣ самараи иқтисодӣ бо роҳи аз нав индустрialiқунонӣ ба даст оварда мешавад, зеро «ядро»-и илмӣ бо истеҳсолоти бузург пайваст карда мешавад. Парк аз нуқтаи назари иқтисодӣ як воҳиди ҳудудии истеҳсолӣ мебошад, ки дар робитаи ҳамкории ду комплекс – инфрасоҳтор, хизматрасонии генератсиянанда ва истеҳсолӣ, яъне корхонаҳои истифодабаранда соҳта шудааст.

Мафҳуми парки технологӣ ба мафҳуми инкубатор дар соҳаи инноватсия хеле наздик аст. Ҳардӯи ин унсурҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ маҷмӯаҳое мебошанд, ки барои мусоидат ба рушди ширкатҳои хурди инноватсионӣ, фароҳам овардани муҳити мусоид барои фаъолияти онҳо пешбинӣ шудаанд.

Доираи ширкат-муштариҳои технопарк дар муқоиса бо инкубаторҳо танҳо бо ширкатҳои навтаъсис ва навоварона дар марҳилаи аввали рушд маҳдуд намешавад. Аз хизматрасонии технопаркҳо корхонаҳои хурду миёнаи инноватсионӣ, ки дар марҳилаҳои гуногуни рушди тиҷоратии донишҳои илмӣ, ноу-хау ва технологияҳои илмталаб қарор доранд, истифода мебаранд. Ба ибораи дигар, ба технопаркҳо сиёсати қатъии навсозии доимӣ, гардиши müşтариён хос нест, ки барои инкубаторҳои соҳаи инноватсия хос аст.

Дар ин чо ҳамчунин бояд қайд кард, ки агар технопаркҳо танҳо барои дастгирии фаъолияти инноватсионӣ тарҳрезӣ шуда бошанд, пас инкубаторҳо метавонанд барои ба истилоҳ мақсадҳои гайритехнологӣ созмон дода шаванд. Бинобар ин, технопаркҳо нисбат ба инкубаторҳо фароҳам овардани муҳити гуногуни инноватсиониро дар назар доранд, ки имкон медиҳад доираи васеи хизматрасониҳои дастгирии соҳибкории инноватсионӣ тавассути рушди заманаи моддию техниқӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ, иттилоотӣ ва молиявӣ барои ташаккул ва рушди корхонаҳои инноватсионии хурд ва миёна таъмин карда шавад.

Одатан, ба соҳтори технопарк марказҳои инноватсионӣ-технологӣ, таълимӣ, машваратӣ, иттилоотӣ, маркетингӣ ва минтақаи саноатӣ доҳил мешаванд. Ҳар як марказҳои технопарк маҷмӯи маҳсусгардонидашудаи хизматрасониро пешниҳод мекунанд, масалан, хизматрасонӣ оид ба бозомӯзии мутахассисон, ҷустуҷӯ ва пешниҳоди маълумот оид ба технологияи мушаҳҳас, машваратҳои ҳуқуқӣ ва ғайра. Тавре ки аллакай зикр гардид, технопарк метавонад инкубаторро ҳамчун унсури алоҳидаи соҳтории он дар бар гирад.¹³

Марказҳои инноватсионию технологӣ асоси технопаркҳоро ташкил намуда, ҳамчун марказҳои иттилоотиу таҳлилий фаъолият мекунанд. Мисли инкубаторҳо МИТ низ метавонад як ҷузъи мустақили инфрасоҳтори инноватсионӣ бошад, ки новобаста аз ҳама гуна соҳтори парки технологӣ фаъолият мекунад.

Дар ин чо бояд қайд кард, ки паркҳо ҳамчун унсури инфрасоҳтори инноватсионӣ дар кишварҳои гуногун таърифҳои гуногун гирифтаанд. Агар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро «паркҳои технологӣ» («технопаркҳо») ё «паркҳои илмию технологӣ» меноманд, пас дар ИМА ин соҳторҳо асосан «паркҳои тадқиқотӣ», дар Британияи Кабир «паркҳои илмӣ», дар ҶМЧ – «паркҳои илмӣ-саноатӣ» номида мешаванд.

¹³ Оболенская, Л. В. Классификация услуг инновационной инфраструктуры для системной поддержки инновационной деятельности предприятий / Л. В. Оболенская // Стратегическое планирование и развитие предприятий : Материалы Девятнадцатого всероссийского симпозиума, Москва, 10–11 апреля 2018 года / Под редакцией Г.Б. Клейнера. – Москва: Центральный экономико-математический институт РАН, 2018. – С. 624-627.

Дар ҳамин ҳол, бархе аз коршиносон барои муайян ва тавсифи навъҳои гуногуни паркҳо талош карда, дар бораи моделҳои гуногуни паркҳо (амрикоӣ, японӣ ва дигар моделҳо) сухбат мекунанд. Ба сифати хусусияти фарқунаандай намуд ё моделҳои гуногуни паркҳо пешниҳод мешавад, ки ё дараҷаи робитаи онҳо бо донишгоҳҳо ва дигар марказҳои илмӣ, ё фарогирии гуногуни марҳилаҳои равандҳои инноватсионӣ, ё хусусияти қувваҳои пешбаранда ва амалии онҳо ба назар гирифта шаванд.

Паркҳо ҳамчун унсурҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ на танҳо дар ҳар як кишвари алоҳида, балки дар ҳар як минтақа ё шаҳре, ки онҳо вуҷуд доранд, хусусиятҳои хос доранд. Дараҷаи алоқа бо донишгоҳҳо, ташкилоти илмӣ ва дигар ташкилот низ барои паркҳои гуногун хеле фарқ мекунад. Аз ин рӯ, хусусиятҳои муайяни таъсис ва фаъолияти паркҳо дар кишварҳо ва самтҳои фаъолиятро рад накарда, онро ҳамчун як намуди умумии соҳторҳои технопаркӣ баррасӣ кардан бамаврид аст. Аз ин рӯ, дар зери мағҳуми технопаркҳо мо синфи васеъ, як гурӯҳи унсурҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ, аз ҷумла паркҳои технологӣ ва илмӣ, тадқиқотӣ, илмӣ-тадқиқотӣ ва саноатиро дарк мекунем. Муассисони технопаркҳо аксар вақт донишгоҳҳо, донишгоҳҳои техникий ва дигар макотиби олий, муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва лоиҳакаши мебошанд.

Парки илмӣ (ё Парки тадқиқотӣ) як намуди Паркест, ки илмро дар истеҳсолот муттаҳид намуда, метавонад бо як ё якчанд муассисаи таҳсилоти олии қасбӣ, муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ барои рушди истеҳсолот ҳамкорӣ ва ё мустақилона кор кунад. Дар муқоиса бо дигар навъҳои Парк барои гузаронидани тадқиқоти сершумори илмталаб дар фаъолияти ин парк кормандони баландихтисос ҷалб карда мешаванд.

Технополис ҳудудест, ки дар он муассисаҳои хурду миёнаи инноватсионӣ, ташкилоти истеҳсолӣ, муассисаҳои илмию истеҳсолӣ, муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ, тадқиқотӣ ё муассисаҳои алоҳида таъсис ёфта, фаъолият мекунанд. Технополис, ки онро аксар вақт «шаҳри мағзҳо» низ меноманд, як маҷмааи бузурги муосири илмию истеҳсолӣ мебошад, ки донишгоҳ ё дигар макотиби олий, пажӯҳишгоҳҳо, инчуни ин

маҳаллаҳои истиқоматиро дар бар мегирад ва дорои таҷхизоти фарҳангӣ ва инфрасоҳтори фароғатӣ мебошад.

Мақсад аз соҳтмони технополисҳо мутамарқаз намудани тадқиқоти илмӣ дар соҳаҳои пешӯдадам, ба вуҷуд овардани шароити мусоид барои тараққиёти соҳаҳои нави технологии саноат мебошад. Ҷун қоида, яке аз меъёрҳое, ки технополис бояд ҷавобгӯ бошад, ҷойгиршавии он дар минтақаҳои зебоманзар, ҳамоҳангӣ бо шароити табиӣ ва анъанаҳои маҳаллӣ мебошад.

Дар ин замина омӯзиши таҷрибаи хориҷа аҳамияти хоса дорад. Барои мисол, ҳанӯз соли 1982 дар Ҷопон нақшай бистсолаи рушди технополисҳо ва қонуни маҳсус дар бораи технополисҳо қабул кард. Мисоли бомуваффақият соҳтани технополис дар Ҷопон «Шаҳри мағзҳо»-и Сукуба мебошад. Сокинони Сукуба дар ду донишгоҳ, 50 институти давлатии тадқиқотӣ кор мекунанд, ки ин шаҳрро ба яке аз марказҳои қалонтарини илмии ҷаҳон табдил медиҳад.¹⁴

Инкубатори технологӣ (бизнес-инкубатор) муассисаест, ки аз ҷониби давлат барои рушди соҳибкории хурду миёна бо мақсади ҷалби технологияҳои инноватсионӣ ба истеҳсолот маблағгузорӣ карда мешавад.

Сарфи назар аз доираи васеъ ва гуногуни унсурҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ, ки ба инкубаторҳо тааллуқ доранд, метавон онҳоро ҳамчун маҷмӯаҳои бисёрфункционалӣ тавсиф дод, ки ба ширкатҳои нави инноватсионии дар марҳилаи пайдоиш ва ташаккул қарордошта хизматрасониҳои гуногун пешкаш мекунанд. Ба ибораи дигар бизнес-инкубаторҳо барои дастгирӣ ва танзими шароит барои корхонаҳои навтаъсис хизмат намуда, дар баробари ба иҷора додани бино, ҳамчунин хизматрасониҳои машваратӣ ва иттилоотиро низ пешниҳод мекунанд. Давраи инкубатсионии ширкати муштарӣ одатан аз 2 то 5 сол давом мекунад, ки пас аз он ширкати инноватсионӣ инкубаторро тарқ карда, ба фаъолияти мустақилона шурӯъ мекунад. Рӯйхати мушаххаси хизматҳое,

¹⁴ Солдатова, А.О. Инновационная инфраструктура как основа развития инновационной деятельности / А.О. Солдатова // Актуальные вопросы экономических наук. – 2015. – № 47. – С. 94-98.

ки ширкати нави инноватсионӣ аз инкубатор ба даст меорад, асосан аз самти фаъолияти технологий ширкат вобаста буда, дар асл ичораи биноро дар бар мегирад.

Ҳама инкубаторҳоеро, ки бо мақсади дастгирии ширкатҳои нави инноватсионӣ ва пешбуруди соҳибкории инноватсионӣ таъсис ва фаъолият мекунанд, метавон ба ду намуди асосӣ тақсим кард. Якум онҳо ҳамчун созмонҳои мустақил фаъолият мекунанд ва дуюм – инкубаторҳо қисми технопарк мебошанд. Мутахассисони гуногун таснифоти мушаххаси бизнес-инкубаторҳоро бо роҳҳои гуногун амалӣ мекунанд.¹⁵ Бизнес-инкубаторҳоро бо истифода аз меъёрҳои гуногун тасниф мекунанд, ки вобаста ба он самти фаъолият ва доираи хизматрасониҳои онҳо муайян карда мешавад. Намудҳои бизнес-инкубаторҳо ва самти асосии фаъолияти онҳо дар ҷадвали 1.2.1. оварда шудааст.

Чадвали 1.2.1 Таснифоти бизнес-инкубаторҳо – ҳамчун унсури муҳими инфрасохтори инноватсионӣ

Намуд	Мақсади фаъолият
Бизнес-инкубаторҳои классикӣ	соҳторҳое мебошанд, ки ба ширкатҳои нав дар марҳилаи таъсис ва рушди онҳо кӯмак мерасонанд.
Минтақаҳои саноатӣ	муносибати динамикиро ба проблемаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо бо назардошти манфиатҳои мақомотҳои маҳаллӣ ва мақомоти рушди минтақаҳо таъмин менамоянд.
Минтақаҳои ба содирот нигаронидашуда	барои рушди савдои хориҷӣ хеле муфид буда метавонанд, агар онҳо бо иқтисодиёти байналмилалӣ бештар алоқаманд бошанд. Ҳамзамон бо мусоидат намудан ба пешниҳоди хизматрасониҳои соҳибкорӣ, таъмини дастрасӣ ба инфрасохтор ва имтиёзҳои андозӣ, ба ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ ба минтақа мусоидат мекунанд.
Паркҳои илмӣ (технологӣ)	барои ҷалби корхонаҳои техникаталаб шароити мусоид фароҳам меоранд ва ба тиҷоратиқунонии натиҷаҳои илмию таҳқиқотӣ мусоидат мекунанд.
Инкубаторҳои виртуалии тиҷорӣ	дар киберфазо ба субъектҳои фаъолияти инноватсионӣ хизмат мерасонанд
Комплексҳои ҳудудии истеҳсолӣ	иттиҳодияҳои корхонаҳо мебошанд ва аз ҷиҳати ҷуғрофӣ ба ҳамдигар наздик буда, дар як соҳаи саноат фаъолият мекунанд.

Таҳияи муаллиф

¹⁵ Best practice in Business Incubation, U.N.: New York and Geneva, 2000. 120 p. URL: http://www.unece.org/commission/2001/e_ece_1387e.pdf


Яке аз унсурҳои асосии инфрасохтори инноватсионии бисёр кишварҳо **системаҳои технологияҳои иттилоотӣ** мебошад. Ин системаҳо ба пойгоҳи додаҳо асос ёфта, дорои маълумоти гуногун дар бораи субъектҳо ва натиҷаҳои фаъолияти инноватсионӣ, аз ҷумла маълумот дар бораи маҳсулоти инноватсионӣ, хизматрасонӣ, технологияҳо, ташкилоти илмӣ ва инноватсионӣ, моликияти зеҳнӣ ва ғайра мебошанд. Рушди босуръати технологияҳои интернетӣ ва дигар технологияҳои нави иттилоотӣ метавонад самаранокии ҳалли мушкилоти дастгирии иттилоотии инноватсияро ба таври назаррас афзоиш дидад. Истифодаи шабакаҳои телематикӣ барои дастрасии интерактивии фосилавӣ ба пойгоҳи додаҳои системаҳои технологияҳои иттилоотӣ ба татбиқи самараноки равандҳои инноватсионӣ мусоидат меқунад.

Таҳлили адабиёти соҳавӣ нишон медиҳад, ки инфрасохтори инноватсионӣ ҷузъҳои истеҳсолӣ-технологӣ, молиявӣ, иттилоотӣ-таҳлилӣ ва экспертӣ-машваратӣ, инчунин паркҳои технологӣ ва илмӣ, марказҳои инноватсионӣ ва марказҳои интиқоли технологияҳо, бизнес-инкубаторҳо ва соҳторҳои инноватсионӣ, иттилооти илмию техникӣ, шабакаҳо, коршиносони машваратӣ ва ширкатҳои муҳандисӣ, сармоягузорони институтионалии давлатӣ ва хусусиро дар бар мегирад.

Айни замон рушди бомуваффақияти инфрасохтори инноватсионӣ дар бисёр кишварҳо бо равандҳои ҳамгирой алоқаманд аст, ки имкон медиҳад, то бо роҳи муттаҳидгардонӣ ва ҳамоҳангозии фаъолият унсурҳои гуногуни инфрасохтори инноватсионӣ бунёд карда шаванд. Дар асоси гуфтаҳои боло ҳамиро қайд намудан мумкин аст, ки субъектҳои инфрасохтори инноватсионӣ фаъолияти инноватсиониро амалӣ мегардонанд ва дар татбиқи онҳо саҳм гузошта, доираи васеи хизматрасонӣ, аз ҷумла хизматрасонӣ оид ба ташкил ва татбиқи объектҳои фаъолияти инноватсионӣ пешниҳод меқунанд.

Дар чамъбаст метавон қайд кард, ки унсурхой асосии инфрасохтори инноватсионӣ паркҳои технологӣ, инфрасохтори ёриасон, кластерҳо ва минтақаҳои озоди иқтисодӣ мебошанд (расми 2.1.1).

ЧУЗЪХОИ ИНФРАСОХТОРИ ИННОВАЦИОННИИ РУШДИ КОРХОНАХОИ САНОАТӢ



Расми 1.2.1. Чузъҳои инфрасохтори инноватсионии саноати миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Бояд гуфт, ки на ҳама ҷузъҳои дар расм нишондодашуда дар иқтисодиёти мо вуҷуд доранд ва баъзе унсурҳо, масалан, паркҳои технологияи донишгоҳҳо, минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва марказҳои иттилоотӣ аллакай таъсис ёфтаанд, ҳарчанд аломатҳои рафтори инноватсионӣ дар фаъолияти онҳо на ҳамеша дида мешавад. Вазифаи асосии ташаккули инфрасохтори инноватсионӣ таъмини мувозинати захираҳои зарурӣ барои фаъолияти инноватсионии саноат мебошад. Барои ҳалли он модели ташаккули инфрасохтори инноватсиониро пешниҳод намудем, ки моҳияти он аз ташкили ҳамкории самарабахши субъектҳои фаъолияти инноватсионӣ иборат мебошад.

Таҷриба нишон медиҳад, ки тамоюли бозории инфрасохтор бо зарурати таъмини ворид намудани инноватсия ва амалисозии фаъолияти инноватсиони дар шароити мусир бо риояи принсипҳои самаранокии иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ муайян карда мешавад. Ташаккули инфрасохтор бояд ба фароҳам овардани шароити мусоид барои амалисозии фаъолияти илмию техникӣ ва инноватсионӣ, мутобиқшавии босуръати онҳо ба тағйироти доимии талабот ва пешниҳод дар бозорҳои маҳсулоти инноватсионӣ, таъмини амнияти экологӣ ва рушди устувор мусоидат намуда, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, рушди иқтидори илмию техникӣ ва инноватсионии кишварро таъмин намояд.

Ҳамин тариқ, дар сатҳи якуми интегратсионӣ вазифаи таъмини пайвастагии уфуқӣ ва амудии корхонаҳои саноатӣ дар соҳаи татбиқи технологияҳои инноватсионӣ ҳал карда мешавад. Дар байни субъектҳои асосии ин сатҳ инҳо қарор доранд: гурӯҳҳои молиявию саноатӣ, иттиҳодияҳои илмию техникӣ, ширкатҳои трансмиллӣ, консорсиумҳо оид ба таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ, иттиҳодияҳои инноватсионию саноатӣ ва дигар соҳторҳо. Вобаста ба ин, зарур аст, ки мушкилоти мавҷудаи рушди ин марказҳо дар асоси равиши лоиҳавӣ муайян ва ҳал карда шаванд.

Дар сатҳи дуюми функционалиӣ вазифаи таъминоти ташкилию иқтисодии механизмҳои ҳамкории марказҳои интиқоли технологияҳо,

марказҳои иттилоотӣ ва шабакаҳо, муассисаҳои молиявию сармоягузорӣ ва фондҳо, марказҳои машваратӣ, фондҳои венчурӣ, марказҳои экспертизаи лоиҳаҳои инноватсионӣ ҳал карда мешавад.

Дар зинаи сеюми технологӣ масъалаи муҳайё кардани шароит барои такмил додани структураи технологӣ ҳал карда мешавад. Фаъолони асосии ҷалбшуда инҳоянд: марказҳо ва комплексҳои инноватсионию технологӣ, кластерҳои инноватсионӣ, минтақаҳои рушди технология, марказҳои истифодаи дастаҷамъонаи таҷхизоти баландтехнологӣ.

Дар сатҳи ҷоруми илмию методӣ асосҳои бунёдии рушди инноватсионӣ дар сатҳи минтақавӣ ва ҷумҳурияйӣ ташаккул меёбанд. Фаъолони асосии ин сатҳ инҳоянд: донишгоҳҳо ва институтҳои илмӣ-тадқиқотӣ, инчуни марказҳои илмии минтақавии илми академӣ, донишгоҳӣ ва соҳавӣ.

Дар сатҳи панҷуми институтсионалӣ таҳияи сиёсати минтақавии инноватсионӣ ва ташаккули фазои инноватсионии минтақа амалӣ карда мешавад. Инфрасоҳтори инноватсионии панҷсатҳа як низоми ҳамгирошуда ва шабакавӣ мебошад, ки афзоиши дарозмуддати рушди инноватсионии соҳаро тавассути механизмҳои паҳншавии инноватсия таъмин менамояд. Вай ҳамаи ташкилоти навоварона ва зерсоҳтори онҳоро, ки дар ҳудуди муайян воқеъ гардидаанд, ба як системаи ягона муттаҳид менамояд. Илова бар ин, интегратсия на танҳо ба таври уфукӣ, балки амудӣ низ сурат мегирад. Таъсиси чунин инфрасоҳтори инноватсионии панҷдараҷа на танҳо матлуб, балки имконпазир низ мегардад, зоро он ба рушди намудҳои гуногуни соҳторҳои шабакавӣ ва шаклҳои сершумори равандҳои ҳамгироӣ мусоидат мекунад, ки натиҷаҳои оптималии онҳо бо таъсири синергетикӣ таъмин карда мешаванд ва асосҳои тараққиёти инноватсионии саноатро хеле тағиیر медиҳад.

Дар ниҳояти таҳқиқи таркиби инфрасоҳтори инноватсионӣ ҳаминро қайд намудан мумкин аст, ки хусусияти асосии таснифоти унсурҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ бояд намуди хизматрасоние, ки онҳо

пешниход мекунанд, дар бар гирад:

- унсурхой инфрасохтор, ки ба таъмини бевоситай фаъолияти субъектҳои фаъолияти инноватсионӣ (муассисаҳои молиявию қарзӣ, ташкилотҳои сӯғуртавӣ, ширкатҳои консалтингӣ ва ғайра) тахассус доранд;
- соҳторҳои миёнараве, ки фаъолияти онҳо дар соҳаи инноватсионӣ ташкил намудани ҷараёни иттилоотию молиявӣ, қадрӣ ва моддию техникиро дар бар мегирад;
- унсурхой инфрасохторие, ки захираҳои мушаҳҳаси барои татбиқи фаъолияти инноватсионӣ зарурро истеҳсол ё ҷамъ мекунанд.

Дар раванди таҳқиқи асосҳои методологии таснифоти унсурҳои инфрасохтори инноватсионӣ маълум шуд, ки дар баробари омилҳои дигар ба таснифот аз рӯи вазифаҳои иҷрошудаи унсурҳои инфрасохторӣ ва марҳилаҳои раванди инноватсионие, ки дар он онҳо метавонанд истифода шаванд, афзалият дода мешавад. Унсурҳои инфрасохтори инноватсионӣ вобаста ба давомнокии дастгирии марҳилаҳои раванди инноватсионӣ ба ташкилотҳое, ки фаъолияташон ба пешниҳоди хизматрасонӣ дар марҳилаи муайяни раванди инноватсионӣ нигаронида шудааст ва ба ташкилотҳое, ки дар тамоми давра хизматрасонӣ ва кӯмак пешниҳод мекунанд гурӯҳбандӣ карда мешаванд. Ташкилотҳои навъи якум, дар навбати худ, ба ташкилотҳое, ки ғояҳои инноватсиониро пешбарӣ мекунанд (институтҳои илмӣ, донишгоҳҳо, ташкилотҳои соҳавии илмию техникӣ, озмоишгоҳҳо) ва ташкилотҳое, ки ба татбиқи инноватсия мусоидат мекунанд (инкубаторҳои технологӣ, марказҳои тиҷоратиқуонии технология) тақсим мешаванд. Ба андешаи мо ҳам унсурҳои инфрасохтори мустақил (воҳидҳои алоҳидаи иқтисодӣ) ва ҳам ҳамгирошуда (холдингҳои инноватсионӣ, кластерҳо, комплексҳо, ки унсурҳои дигари инфрасохторро дар бар мегиранд) бояд аз ҳамдигар чудо карда шаванд.

Ҳамин тариқ, ташаккул ва татбиқи инфрасохтори панҷзинаи инфрасохтори инноватсионӣ барои азnavsозии сифатии унсурҳои асосии

раванди инноватсионӣ ва рушди устувори саноат шароити заруриро фароҳам меорад. Равиши пешниҳодшуда инчунин монеаҳои раванди инноватсиониро дар сатҳи корхонаҳо ва умуман соҳа бартараф намуда, ба ин васила самаранокии онро дар миқёси корхона, соҳа, минтақа ва умуман кишвар афзоиш медиҳад.

§1.3. Таҷрибаи хориҷии ташаккули низоми таъмини инфрасоҳтории рушди инноватсионии саноат

Дар низоми муносибатҳои иқтисодиву иҷтимоии ҷаҳони муосир давлатҳои алоҳида дар самти ташаккул ва рушди пояҳои иқтисодиёти инноватсионӣ таҷрибаи қобили таваҷҷуҳ доранд. Дар ин замина бояд таъкид соҳт, ки рушди давлатҳои рӯ ба инкишоф дар шароите сурат мегирад, ки давлатҳои пешрафтаи саноатӣ барои онҳо як қатор намунаҳои пешқадами ташаккули муносибатҳои иқтисодиро пешниҳод соҳтаанд. Яке аз чунин дастовардҳои назарраси давлатҳои пешрафтаи саноатӣ ва давлатҳои нави саноатӣ ин ташаккули низоми миллии инноватсионие мебошад, ки аз инфрасоҳтори пешрафтаи инноватсионӣ таркиб ёфтааст.

Дар марҳилаи муосири рушд тамаддуни ҷомеаҳои башарӣ ба муносибатҳои инноватсионӣ асос ёфта, он дар ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва экологӣ нақши калидӣ дорад. Инфрасоҳтори инноватсионӣ дар шакли иншооти банақшагирифташуда, аз қабили паркҳои тадқиқотӣ, ки таҷизот, нармағзор ва дастгирии фарҳангиро барои фаъолиятҳои ба инноватсия нигаронидашуда пешниҳод мекунанд, ҳамчун фишангӣ муҳими маҳаллӣ барои ҳавасмандгардонии инноватсия пешниҳод карда мешаванд. Ин барои тамаркузи истеъдодҳо, харидорон ва фурӯшандагони маҳсус, инчунин осонии шабака ва мубодилаи донишҳо барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ муҳити мусоид фароҳам меорад.

Айни замон ташаккули иқтисодиёти инноватсионӣ асоси консепсияи рушди бисёр давлатҳои ҷаҳон (ИМА, Финландия, Исландия, Швейцария, Россия ва Гайра) мебошад.¹⁶ Ба ақидаи И.Ф.Рахматуллин, таҳияи вектори

¹⁶ Гайфутдинова О.С. «Инновационная экономика как цель структурной модернизации». В мире научных открытий. №3-3. 2010. 123с.

афзалиятҳои воқеии миллӣ барои ояндаи муҳим, ки дар муколамаи васеи ҷамъияти давлат, соҳибкорӣ ва илм анҷом дода мешавад, метавонад асоси ҷаҳиши зарурӣ дар навсозӣ гардад.¹⁷

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар марҳилаи нахустини гузариш ба иқтисодиёти инноватсионӣ қарор дорад, бояд ба таҷрибаи давлатҳои пешрафтаи саноатӣ таваҷҷуҳ намуда, барои ташаккули инфрасоҳтори рушди инноватсионии саноати миллӣ аз таҷрибаи пешӯдадам истифода намояд. Вобаста ба ин дар ин бахши таҳқиқот таҷрибаи пешӯдадами давлатҳои алоҳидаи хориҷӣ таҳлил карда шуда, барои истифодаи амалии он дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияҳои амалӣ ва методологӣ коркард ва пешниҳод карда мешаванд.

Қабл аз таҳлили таҷрибаи хориҷӣ ҳаминро таъкид месозем, ки дар амалия се модели ташаккули инфрасоҳтори инноватсиониро аз ҳамдигар фарқ мекунанд: модели амрикӣ, ҷопонӣ ва омехта. Модели амрикӣ, ки асосан дар худи ИМА ва Британия Кабир истифода карда мешавад бо мавҷудияти паркҳои илмӣ – ҳамчун асоси инфрасоҳтори инноватсионӣ тавсиф дода мешавад. Дар ин модел се намуди паркҳо, яъне паркҳои илмӣ, паркҳои тадқиқотӣ ва инкубаторҳо истифода карда мешаванд.

Дар модели амрикӣ парки илмӣ гуфта, маҷмӯи воҳидҳоеро мефаҳманд, ки дар ҳудуди донишгоҳ ҷойгир буда, барои рушди тадқиқоти илмӣ ва корҳои таҷрибавию конструкторӣ дар соҳаи технологияҳои пешрафта шароит фароҳам оварда, лабораторияҳо ва дастаҳои илмии донишгоҳҳо ва корхонаҳои саноатиро муттаҳид менамояд. Паркҳои тадқиқотӣ бошанд аз паркҳои илмӣ бо он фарқ мекунанд, ки дар онҳо намунаи таҷрибавии навовариҳоро истеҳсол карда мешаванд. Инкубаторҳо бошанд барои корхонаҳои навташклии инноватсионӣ бино, дастрасӣ ба таҷхизоти озмоишгоҳӣ ва хизматрасонии машваратиро бо шартҳои имтиёзном пешниҳод мекунанд.

Модели Ҷопон бо бунёди технополисҳо тавсиф дода шуда, ба онҳо

¹⁷ Рахматуллин И.Ф. «Информационная инновационная экономика как шанс ускорения внутренней модернизации». №10. 2005. 251 с.

технопаркҳо барои татбиқи маҷмӯи хизматрасониҳо инноватсионӣ, инкубаторҳо ва маҷмӯи ташкилотҳо гуногун дохил мешаванд. Илова ба соҳторҳои дар боло номбаршуда, ба технополисҳо институтҳои тадқиқотӣ ва донишгоҳҳои дорои инфрасоҳтори иҷтимоию фарҳангии пешрафта низ шомил мебошанд.

Модели омехта бо маҷмӯи ҳусусиятҳои моделҳои амрикӣ ва ҷонӣ тавсиф шуда, фарқияташ дар он аст, ки ба аз насозии соҳтории иқтисодиёти минтақаҳои алоҳида равона карда шуда, дар он унсурҳои модели амрикӣ ва ҷонӣ муттаҳид карда шудаанд.

Дар ҷаҳони муосир инфрасоҳтори инноватсионии рушдкарда хоси ИМА мебошад. Дар ин кишвар тадбирҳои зиёди ташкилӣ ва иқтисодӣ истифода мешаванд, ки ба татбиқи самараноки фаъолияти инноватсионӣ ҳам дар сатҳи давлатӣ ва ҳам дар сатҳи субъектҳои алоҳида мусоидат мекунанд. Таҷрибаи ташкили фаъолияти илмӣ ва инноватсионӣ дар ИМА бо истифода аз маблағгузории ҳукумати федералӣ барои таҳқиқоти бунёдӣ тавсиф дода мешавад. Дар баробари ин таҳқиқотҳои бунёдӣ, амалий ва корҳои таҷрибавию лоиҳакаширо донишгоҳҳо ва коллечҳо анҷом медиҳанд.

Инфрасоҳтори инноватсионии аксар ширкатҳои амрикӣ як ё якчанд маркази асосии тадқиқотиро дар бар мегирад, ки бо як ё якчанд озмоишгоҳҳои дуюмдараҷаи тадқиқотӣ ё шуъбаҳои технологӣ дар ҳар як воҳиди ширкат муттаҳид шудаанд. Озмоишгоҳҳо ва марказҳои илмӣ асосан ба тадқиқоти қӯтоҳмуддати амалий барои мунтазам ҷорӣ намудани технологияи инноватсионӣ ва такмил додани мақсулот махсус гардонида шудаанд. Марказҳо ва озмоишгоҳҳои тадқиқотии марказӣ ё корпоративӣ, ки қисми инфрасоҳтори инноватсионӣ мебошанд, асосан ба тадқиқоти бунёдии дарозмуддат таҳассус доранд. Озмоишгоҳҳои хурд ва марказҳои тадқиқоти илмӣ, ки ба шуъбаҳои корхона дохил мешаванд, асосан аз ҳисоби худи шуъбаҳо, шуъбаҳои марказии илмӣ бошад, аз ҳисоби маблағҳои худи корхона, инчунин аз ҳисоби маблағҳои шуъбаҳо ва ё аз ҳар дуи манбаъҳо дар як вақт маблағгузорӣ мешаванд.

Сарфи назар аз концентратсияи баланди объектҳои инфрасохтори инноватсионии корхонаҳои саноатӣ дар дохили Иёлоти Муттаҳида вақтҳои охир тамоюли аз ҳудуди кишвар берун рафтани шуъбаҳои тадқиқотӣ ва илмии ширкатҳои саноатӣ мушоҳида мешавад.

Айни замон дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ қариб пурра набудани инфрасохтори инноватсионӣ дар саноат ба назар мерасад. Ба гуфтаи А.А.Турчак «ягона чизе ки метавонад вазъи кунуниро баргардонад, эҳёи саноати баландтехнологӣ мебошад. Бизнеси хусусӣ, чун қоида, омода нест, ки таваккал кунад, аз ин рӯ давлат бояд маблагузории венчурии калонро ба дӯш гирад. Иёлоти Муттаҳида ва дигар мамлакатҳои муваффақи ҷаҳон кайҳо боз бо ҳамин роҳ пеш рафтаанд».¹⁸

Дар ин замина бояд таъкид соҳт, ки саноат танҳо натиҷаҳои фаъолияти илмиро дастрас намуда, онҳоро дар истеҳсолот ҷорӣ менамояд. Қисми асосии тадқиқотҳои бунёдӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ амалӣ карда шуда, айни замон донишгоҳҳо ҳамчун унсури асосии инфрасохтори рушди инноватсионии саноат баромад мекунанд. Дар ИМА, сарфи назар аз фаъолокии баланди бахши хусусӣ, давлат тавассути дастгирии фаъолияти илм ва инноватсия ба баланд бардоштани рақобатпазирии саноат таъсири мустақим ва ғайримустақим мерасонад.

Ташкили инфрасохтори инноватсионӣ дар иқтисодиёти бахши саноати ИМА асосан рушди самараноки истеҳсолоти саноатиро муайян мекунад ва вобаста ба соҳаи фаъолият, нақши озмоишгоҳи тадқиқотӣ, афзалиятҳои шахсии менечмент ва анъанаҳои ширкат метавонад фарқ кунад. Дар шароити зудтағириёбандай бозор ҳам модели ташкилии инфрасохтори инноватсионӣ ва ҳам соҳтори алоқаву робитаҳои байнӣ объектҳо нақши муҳим доранд. Яке аз хусусиятҳои фарқкунандай инфрасохтори инноватсионии иқтисодиёти бахши саноатии ИМА тағириёбии доимии он вобаста ба эҳтиёҷот барои мутобиқшавии бештар самаранок ба шароити мавҷудаи бозор мебошад.

¹⁸ Турчак А.А. «Будущее страны: промышленность + инновации», <http://www.spp.spb.ru/ru/node/1129>

Таҳлили таҷрибаи ИМА нишон медиҳад, ки дар тавсеаи унсурҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ нақши ширкатҳои калони саноатӣ, илмию техникӣ, технологӣ ва молиявӣ хеле назаррас буда, дар баробари ин давлат низ бо тадбирҳои мушаххаси молиявӣ фаъолияти инноватсиониро дастгирӣ ва ҳавасманд мекунад. Чунин тадбирҳо на танҳо аз ҷониби ҳукумати федералиӣ, балки аз ҷониби иёлотҳо низ амалӣ карда мешаванд.

Дар заминаи омӯзиши таҷрибаи ИМА танҳо ҳаминро таъкид месозем, ки дастгирии фаъоли давлатӣ, пешниҳоди имтиёз ва дастгириҳои молиявӣ, ҳавасмандгардонии тақвияти ҳамкории байни илм ва истеҳсолот аз ҷумлаи таҷрибаи пешқадеме мебошанд, ки истифодаи онҳо дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ба рушди фаъолияти инноватсионӣ ва инфрасоҳтори он мусоидат кунад.

Давлатҳои Иттиҳоди Аврупо низ дар самти ташаккули инфрасоҳтори инноватсионӣ ва таъмини инфрасоҳтории рушди саноат таҷрибаи пешқадам доранд. Новобаста аз он, ки дар қаламрави ИА сиёсати ягонаи инноватсионӣ вуҷуд надорад, вале дар ин самт ба таҳқими ҳамкориҳои байни ҳамаи кишварҳои аъзои ИА таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. Дар байни давлатҳои ИА таҷрибаи Олмон қобили таваҷҷӯҳ мебошад, зеро дар он фаъолияти инноватсионӣ бо такя ба ҳифзи манфиатҳои миллӣ, гайримарказонидани фаъолияти иҷозатномадиҳӣ ва тиҷоратиқунонии натиҷаҳои таҳқиқот амалӣ карда мешавад.

Олмон дар соҳаи саноат мавқеи пешсафро ишғол намуда, яке аз содиркунандагони пешбари маҳсулоти технологияи баланд дар ҷаҳон мебошад. Давлат ба механизму воситаҳои гуногуне, ки барои дар истеҳсолоти саноатӣ ҷорӣ намудани таклифҳои ратсионализаторӣ ҳавасманд мекунанд, аҳамияти калон медиҳад. Бо мақсади таҳқим ва рушди ҳамкории байни бахши тадқиқотӣ ва саноат роҳбарият ташабbusi таъсиси шабакаҳо ва кластерҳо барои пешбурди технологияҳои навро оғоз кард. Кластерҳо ҳамкориҳои корхонаҳои саноатӣ, марказҳои тадқиқоти илмӣ ва системаи таҳсилоти олиро оид ба эҷод ва тиҷоратиқунонии технологияҳои нав дар бар мегиранд.

Кластерҳо дар асоси саноат (биотехнология, технологияи тиббӣ, энергетикаи атомӣ, нанотехнология ва ғ.) ташкил карда мешаванд. Ширкатҳои пешрафтаи автомобилсозии Олмон як қисми чунин кластерҳо, ба монанди мехатроника, микроэлектроника, дизайн, истеҳсолот, маводшиносӣ мебошанд. Ба шарофати системаи хеле инкишофёфтаи таҳсилоти олий дар Олмон зиёда аз 40 ҳазор нафар донишҷӯ ҳар сол донишгоҳро хатм мекунанд ва барои дониши худ дар соҳаи автомобилсозӣ ҳуҷҷат пайдо мекунанд. Тақрибан 80 донишгоҳ зиёда аз 100 барномаро дар ихтисосҳои техникии марбут ба саноати автомобилий пешниҳод мекунанд. Ҳамин тавр, саноати Олмон ҳар сол шумораи зиёди кадрҳои хуб тайёр кардашударо мегирад, ки ин ба афзоиши он таъсири хуб мерасонад. Ҳамкории зич бо марказҳои илмӣ ва озмоишгоҳҳо истифодаи васеи технологияҳои инноватсиониро таъмин намуда, рақобатпазирии маҳсулоти ниҳоӣ меафзояд.¹⁹

Дар Олмон минтақаҳо салоҳияти бештар дошта, ташкили инфрасоҳтори инноватсионӣ дар заминаи ташаббусҳо дар сатҳи маҳал амалий карда мешавад. Тавассути истифодаи равиши минтақавӣ дар Олмон корхонаҳои саноатӣ шомили низоми минтақавии инноватсионӣ буда, фаъолияти онҳо ба ҷорисозии технология ва баланд бардоштани самаранокии фаъолият нигаронида шудааст. Бояд қайд намуд, ки дар низоми инноватсионии Олмон нақши донишгоҳҳо ва гурӯҳҳои таҳқиқотии онҳо хеле баланд буда, ҳамкории байни илм ва истеҳсолот аз ҷониби давлат ва фондҳои маҳсус ҳавасманд ва маблағгузорӣ карда мешавад.

Яке аз давлатҳои муваффақ ва пешрафта дар ИА Финляндия ба ҳисоб меравад, ки аввалин шуда концепсияи низоми миллии инноватсиониро ҳамчун ҷузъи сиёсати илм ва технология қабул кардааст. Дар ин замана рушди фаъолияти инноватсионии корхонаҳо таъмин карда шуда, ташаккули инфрасоҳтори инноватсионӣ ва тақвияти фаъолият дар ин

¹⁹ Нуров, П. Роҳҳои ташаккул додани низоми миллии инноватсионӣ (аз таҷрибаи давлатҳои Чин ва Ҷопон) / П. Нуров // Иқтисодиёти Тоҷикистон. – 2018. – № 1. – Р. 177-183.

самт бо дастгирии молиявии давлат сурат мегирад. Бо ин мақсад дар Финлянди фондҳои маҳсус таъсис дода шудаанд, ки тавассути онҳо фаъолияти инноватсионӣ маблағгузорӣ карда шуда, дар ин самт Агентии фонди миллии Tekes нақши калон дорад.

Тараққиёти интенсивии соҳаҳои илмталаб бо қабули барномаҳои нави рушди инноватсионии иқтисодии давлат дар Финляндия дар аввали солҳои 80-ум оғоз ёфт. Моҳияти ин барнома аз он иборат буд, ки Финляндия ба ҷамъияти баъдийндустириалий табдил дода шуда, он ба иқтисодиёти ба дониш асос ёфта гузаронида шавад. Барои татбиқи он ҳукумати Финландия модели маҳсуси системаи миллии инноватсиониро пешниҳод кард, ки бартарии асосии рақобатпазирии Финляндияи муосирро ташкил медод. Ҳусусиятҳои асосии модели системаи инноватсионии Финляндия, ки барои рушди инфрасоҳтори инноватсионӣ замина гузошт, инҳоянд:²⁰

1. Дараҷаи баланди инкишофи системаи маориф, ҷорӣ намудани усулҳои нави таълим;
2. Ба марказҳои таълимию тадқиқотӣ табдил додани донишгоҳҳо;
3. Дастгирии тадқиқоти бунёдӣ ва амалӣ, таваҷҷӯҳ ба интихоби тадқиқотҳои бунёдӣ, ки пешсафии кишварро дар ҷаҳон таъмин мекунад;
4. Таваҷҷӯҳи баланди соҳибкорӣ ба ҳамкорӣ бо донишгоҳҳо ва марказҳои илмӣ дар рафти корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ;
5. Бартарии тичорат дар маблағгузории корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, мавҷудияти озмоишгоҳҳо дар назди корпоратсияҳои калон;
6. Рушди тичорати хурди инноватсионӣ, ҳамкории зич бо ширкатҳои бузург;
7. Кластеризатсияи баланди иқтисодиёт, таъсиси шабакаҳои кластерҳо дар соҳаҳои гуногуни саноат;
8. Мавқеи фаъоли давлат дар пешбурди инноватсия, татбиқи сиёсати мақсадноки системавӣ;

²⁰ Фатъянова, И. Р. Специфика развития национальных инновационных систем за рубежом: опыт Финляндии / И. Р. Фатъянова // Транспортное дело России. – 2011. – № 2. – С. 179-181.

9. Интихоби қатъии лоихаҳои инноватсионӣ барои дастгирий ва маблағгузорӣ;
10. Маблағгузории инкишофёфтаи венчурӣ, мавҷудияти ҳам фондҳои давлатии венчурӣ ва ҳам ширкатҳои хурди венчурӣ;
11. Муассисаҳои гуногуни дастгирии фаъолияти инноватсионӣ;
12. Дарачаи баланди ошкорбаёни низоми миллии инноватсионии Финляндия.

Ташаккули инфрасоҳтори инноватсионӣ дар Финляндия ба таъмини дастгирии инноватсия дар ҳама марҳилаҳо, аз тадқиқот ва коркард то истеҳсоли намунаҳо ва истеҳсоли силсилавӣ нигаронида шудааст. Фарқияти асосии таҷрибаи Финляндия дар он аст, ки ба рушди соҳаи маориф ва дастгирии инфрасоҳтори инноватсионӣ таваҷҷӯҳи зиёд дода мешавад.

Дар асоси таҷрибаи ҷаҳонӣ метавон ҳулоса кард, ки бузургтарин ширкатҳои саноатӣ ба рушди инфрасоҳтори инноватсионии худ муносибати дигар доштанд. Яке аз муваффақтарин ширкатҳои бузурги саноатии дорои инфрасоҳтори инноватсионии муассир ва васеъ инкишофёфта ширкатҳои ҷопонии Sony согр ва Matsushita Electric Corp мебошад. Ҳусусияти фарқунандай рушди инфрасоҳтори инноватсионии онҳо дар солҳои 80 ва 90-уми асри гузашта дар хориҷ аз Ҷопон фаъолона таъсис додани бахшҳои тадқиқотӣ мебошад.²¹ Ин тасмимро роҳбарияти ширкат барои рушди минбаъдаи ширкат, барои азхудкунии бозорҳо ва маҳсулоти нав қабул кардааст.

Дар натиҷаи таҳияи стратегияи нави идоракуни инфрасоҳтори инноватсионӣ аз ҷониби Matsushita Electric Corp барои татбиқи раванди идоракуни объектҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ се равиши асосӣ пешниҳод шудааст, ки мазмун ва ҳусусиятҳои онҳо дар ҷадвали 1 оварда шудаанд.

²¹ Sadanori Arimura. «How Matsushita electric and Sony manage global R&D». Research Technology Management. Washington; Mar/Apr 1999

Чадвали 1.3.1.

Равишҳои асосӣ ба татбиқи раванди идоракунии объектҳои инфрасохтори инноватсионии ширкати Matsushita Electric Corp [6].

Номи равиш	Афзалията	Камбудиҳо
Аз боло то поён	<ul style="list-style-type: none"> - лоиҳаи марказҳои инноватсионии минтақавӣ ва тадқиқотӣ ба стратегияи корпоративӣ мувофиқанд; - истифодаи самараноки захираҳои илмӣ-таҳқиқотӣ; - фишори мусбӣ ба иншооти инфрасохтори инноватсионӣ барои суръат бахшидан ба раванди захираҳои илмӣ-тадқиқотӣ. 	<ul style="list-style-type: none"> - муқовимат аз иншооти инфрасохтори минтақавӣ; - афзоиши харочоти ҳайати роҳбарикунандаи корхонаи асосӣ; - даст кашидан аз коркардҳои мавҷудаи иншооти инфрасохтори тадқиқотии минтақавӣ.
Аз поён ба боло	<ul style="list-style-type: none"> - марказҳои тадқиқотии минтақавӣ ба лоиҳаҳое, ки дар минтақаи онҳо мувофиқанд, тамаркуз мекунанд; - коҳиш додани харочоти ҳайати роҳбарикунандаи корхонаи асосӣ; - ҳавасмандгардонии бештари муассир ва чандирии иншооти инфрасохтори инноватсионии минтақавӣ. 	<ul style="list-style-type: none"> - мутобиқ набудани лоиҳаҳои марказҳои тадқиқотии минтақавӣ ба стратегияи корпоративӣ; - ҳамоҳангсозии мураккабтари иншооти гуногуни инфрасохтор; - эҳтимолияти амиқтар шудан ба як соҳаи маҳдуни фаъолият.
Омехта	<ul style="list-style-type: none"> - маҷмӯи бартарихои ду равиши қаблӣ. 	<ul style="list-style-type: none"> - мураккабии соҳтани инфрасохтори инноватсионӣ; - барои ҳамоҳангсозии иншооти инноватсионии инфрасохтор ҳарочоти калони молиявӣ ва вактро дар назар дорад.

Омӯзиши таҷрибаи хориҷӣ нишон медиҳад, ки мақсади асосии рушди инфрасохтори инноватсионӣ таъсиси системаи кушодаи инноватсионӣ мебошад, ки рақобатпазирии маҳсулотро дар асоси истифодаи иқтидор ва технологияи ватанӣ ва хориҷӣ таъмин менамояд. Аз ибтидо самти муҳими таъсиси низоми инноватсионии кишварҳои хориҷӣ такмили фаъолияти марказҳои инноватсионӣ, паркҳои илмию технологӣ ва инкубаторҳо мебошад, ки унсурҳои ояндаи индустрialiӣ, минтақавӣ ва инноватсиониро муттаҳид намуда, ба рушди инноватсионӣ мусоидат мекунанд.

Ҳамин тарик, дар кор бо мақсади муайян намудани самтҳои ояндадори рушди инфрасохтори инноватсионӣ таҳлили вазъи кунунии

таъмини инфрасохтори кишварҳои инноватсионию пешқадами хориҷӣ гузаронида шуд. Масалан, дар Швейтсария рушди фаъолияти инноватсионӣ на танҳо тавассути дастгирии давлатӣ дар шакли имтиёзҳои андоз, субсидияҳо барои корхонаҳои хурди инноватсионӣ, балки тавассути дастгирии васеи иттилоотӣ, ки дар заминаи каналҳои гуногун ва тавонои паҳн кардани иттилоот дар бораи патентҳо ва ихтироот, дар бораи барнома ва грантҳо оид ба маблағгузории маҳсуси лоиҳаҳои инноватсионӣ амалӣ мегардад.

Дар Ҷопон фаъолияти инноватсионӣ то ҳол аз ҷониби ҳукумат ва муассисаҳои молиявӣ ҳамчун як бахши на он қадар ҷолиб ва дорои ҳавфи баланд барои сармоягузории молиявӣ ҳисобида мешавад, аммо айни замон ҳукумат лоиҳаи қонунҳои гуногун, тадбирҳои зиёд кардани маблағгузорӣ, таркиби имтиёзҳо ва дигар дотатсияҳои давлатро меандешад.²²

Дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дастгирии ҳукумат дар байни кишварҳои таҳлилшуда сатҳи баландтаринро дорад. Фоизи зиёди ширкатҳои азим дар асоси маблағгузории боимтиёзи паркҳои технологӣ, кластерҳои пуркувати инноватсионӣ афзоиш ёфтаанд.

Дар натиҷаи таҳлили таҷрибаи хориҷӣ оид ба ташаккули инфрасохтори инноватсионӣ метавон якчанд марҳилаҳоро ҷудо кард, ки бо ҳам алоқаманданд ва дар кишварҳои алоҳида бо мақсади ҳалли вазифаҳои гуногун дар асоси ҳусусиятҳои рушди онҳо ба вуҷуд омадаанд:

- Оғози таъсиси технопаркҳо дар ИМА дар ибтидои солҳои 50-уми асри XX бо ташкили парки илмии Донишгоҳи Стэнфорд гузошта шуда буд. Айни замон ИМА дорои яке аз қавитарин инфрасохтори инноватсионӣ дар ҷаҳон мебошад;

- Дар охири солҳои 50-ум дар Аврупо, асосан дар минтақаҳое, ки дар натиҷаи бӯхрони саноатӣ бекории оммавӣ ба вуҷуд омада буд, аввалин бизнес-инкубаторҳо таъсис дода шуданд. Бо мақсади таъсиси ҷойҳои нави

²² Нуров, П. Роҳҳои ташаккул додани низоми миллии инноватсионӣ (аз таҷрибаи давлатҳои Ҷин ва Ҷопон) / П. Нуров // Иқтисодиёти Тоҷикистон. – 2018. – № 1. – Р. 177-183.

корӣ, инчунин таҷдиди соҳтории иқтисодиёти ҳудуд мақомоти вилоятҳо ба ташкили минтақаҳои сунъӣ шурӯъ карданд, ки дар онҳо ба соҳибкорон имкони бо нарҳи имтиёзном дар шакли фазои озод ва дастрасӣ ба захираҳо фароҳам оварда шуд. То имрӯз, Швейтсария дар Аврупо якчанд сол паиҳам пешсафи Рейтинги Глобалии Инноватсия мебошад, мавқеъҳои баъдири Британияи Кабир, Шветсия ва Финландия таъмин мекунанд;

- Аз охири солҳои 70-ум дар ИМА ва дигар кишварҳо бизнес-инкубаторҳо ҳамчун воситаи баланд бардоштани рақобатпазирии минтақавӣ ва миллӣ баррасӣ шуданд, ки дар доираи онҳо ширкатҳои инноватсионӣ ва технологӣ таъсис дода шудаанд. Дар миёнаҳои солҳои 80-ум ба ҳам пайвастани бизнес-инкубаторҳо бо системаи таҳсилоти олий ва ташкилотҳои илмии давлатӣ бо мақсади истифодаи иқтидори ҷамъшуда ва тиҷоратиқунонии натиҷаҳои корҳои илмию таҳқиқотӣ ба амал омад.

- Аз миёнаҳои солҳои 1990 инҷониб модели шабехи бизнес-инкубаторҳо ба нақшай инкубаторҳои технологӣ табдил ёфт. Ҳамин тариқ, дар аксари кишварҳои Аврупо, инчунин дар ИМА, Ҷопон, Кореяи Ҷанубӣ таъсиси инфрасоҳтори инноватсионӣ бо мақсади таъмини рушди устувор ва баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ амалӣ карда мешавад.

Ҳамин тавр, мо метавонем хусусиятҳои асосиеро ҷудо қунем, ки инфрасоҳтори инноватсионии дар ҳоли ташаккул қарордоштаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро аз кишварҳои хориҷӣ ҷудо мекунад. Якум, ин нишондиҳандаҳои сифатӣ мебошанд, ки ҳамчун ҷузъҳои таркибии инфрасоҳтори инноватсионӣ, таваҷҷӯҳи субъектҳо ба рушди инфрасоҳтори инноватсионӣ, сатҳи идоракунӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки фаъолияти инфрасоҳтори инноватсиониро танзим мекунанд, таъминоти ғайримоддӣ ва ғайра мебошанд. Гурӯҳи дуюм бошад, ҷанбаҳои миқдорӣ, масалан, шумораи ташкилотҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ, ҳаҷми маблағгузории корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ аз ҷониби давлат ва баҳши хусусӣ, фаъолияти инноватсионӣ ва саҳми корхонаҳои

инноватсионӣ дар ММД кишвар, инчунин шумораи тадқиқотчиёнро инъикос мекунад.

Таҳқиқи ҳамаҷонибаи таҷрибай хориҷӣ ба мо имконият дод, ки як қатор афзалияту бартариятҳои онҳоро ҷудо намоем, ки метавонанд ба сифати меъёрҳои ҳавасмандӣ зимни дастгирии рушди инфрасохтори инноватсионӣ ба сифати индикаторҳои асосӣ баромад кунанд:

1. Ташкили ҷойҳои нави корӣ. Дар ибтидо инфрасохтори инноватсионӣ ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар соҳаҳо нигаронида шуда, то имрӯз ин самт аҳамияти худро нигоҳ медорад;

2. Ҳавасмандгардонии рушди тиҷорати хурд ва соҳибкории ҳусусӣ. Ин баҳш шакли бартаридоштаи ташкили тиҷорат дар ҷаҳон буда, манбаи асосии рушди иқтисодӣ, навоварӣ ва тағйирпазирӣ мебошад;

3. Ҳамкории илм, маориф ва соҳибкорӣ асоси инкишофи интенсивии соҳибкории доништалаб мебошад. Маркази платформаи технологӣ, чун қоида, донишгоҳи қалон ё лабораторияи илмӣ мебошад, ки дар заманаи он концентратсияи зарурии қадрҳо таъмин карда мешавад;

4. Афзоиши некуахволии мардум. Яке аз самтҳои афзалиятноки рушди ташкилотҳои инфрасохтори инноватсионӣ таъмини рушди устувори иқтисодиёт мебошад, ки ба баланд шудани некӯаҳволии аҳолӣ мусоидат мекунад.

Ҳамин тавр, бояд таъқид соҳт, ки дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон стратегия ва инфрасохтори самараноки тиҷоратиқунонии инноватсияҳо бо мақсади таъмини рушди устувори корхонаҳои саноатӣ аҳамияти муҳим дорад.

БОБИ 2. ТАҲЛИЛИ ҲОЛАТИ МУОСИР ВА ТАЪМИНИ ИНФРАСОХТОРИИ РУШДИ ИННОВАЦИОНИИ САНОАТИ ЧУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

2.1. Таҳлили ҳолати мусоир ва нишондиҳандаҳои рушди саноати Чумхурии Тоҷикистон

Саноат аз чумлаи соҳаҳои калидӣ ва афзалиятдори иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар сиёсати давлатии рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ба он таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда мешавад. Ҳамин аст, ки рушди минбаъдаи иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли индустрialiю инноватсионӣ пешбинӣ шуда²³, саноатиқунонии босуръат ҳадафи чоруми рушди миллӣ эълон карда шудааст²⁴. Дар баробари ин бинобар аҳаммияти бузурги соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи мамлакат, ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмин намудани ичрои ҳадафҳои стратегии миллӣ, аз ҷумла раванди саноатиқунонии босуръати кишвар солҳои 2022-2026 «Солҳои рушди саноат» эълон гардидааст.²⁵

Бо назардошти гуфтаҳои боло ҳаминро таъкид месозем, ки омӯзиши масъалаҳои назариявӣ ва амалии рушди инноватсионии саноат ва татбиқи босамари саноатиқунонии босуръати иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои аҳаммияти муҳими назариявӣ ва амалӣ буда, дар ин замина таъсиси инфрасоҳтори инноватсионӣ шарти асосӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин замина таҳлили вазъи мусоир ва қонуниятиҳои рушди соҳаҳои саноат имконият медиҳад, ки барои рушди минбаъдаи он тавсияҳои асоснок коркарда ва пешниҳод карда шавад.

Яке аз муваффақиятҳои хоси татбиқи ҳадафи чоруми рушди миллӣ ин таъсиси корхонаҳои хурду миёна ва бузурги саноатӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин самт солҳои охир дар кишвар шумораи зиёди корхонаҳои саноати

²³ Паёми Пешвои миллат, Президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 20.01.2016. <http://president.tj/node/10585>

²⁴ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 26.12.2018. <http://president.tj/node/19088>

²⁵ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» 21.12.2021. <http://president.tj/node/27417>

таъсис дода шуда, дар маҷмӯъ миқдори онҳо дар соли 2021 ба 2397 баробар аст (чадвали 2.1.1.).

Чадвали 2.1.1.

Нишондиҳандаҳои асосие, ки саноати Ҷумҳурии Тоҷикистонро тавсиф мекунанд

Нишондиҳандаҳо	Солҳо							2021/2015 +, -
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Шумораи корхонаҳои саноатӣ, воҳид	2310	2043	1999	2161	2164	2283	2397	87
Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ, млн. Сомонӣ (бо нарҳҳои соли 2021)	16770	19453	23597	26098	29543	32143	38829	22059
Шумораи миёнаи солонаи кормандони саноатию истеҳсолӣ, ҳазор нафар	81,2	80,9	86,8	85,6	84,2	84,3	85,3	4,1
аз он коргарон	67,0	65,9	73,8	72,1	73,2	67,7	68,3	1,3
Индексҳои истеҳсолоти саноатӣ ба ҳисоби фоиз нисбат ба соли гузашта бо%	111,3	116,0	121,3	110,6	113,2	108,8	120,8	9,5

Сарчашма: Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон (маҷмуаи оморӣ). Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, 2022. -С. 9

Таҳлили маълумотҳои чадвал нишон медиҳад, ки дар давраи солҳои 2015-2021 шумораи умумии корхонаҳои саноатӣ 87 адад зиёд гардида, ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ бошад ба андозаи 22059 млн. Сомонӣ афзоиш ёфта, ҳамчунин дар соҳаҳои саноат 4,1 ҳазор ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шудааст. Индекси истеҳсолоти саноатӣ бошад 9,5 банди фоизӣ зиёд гардадааст. Дар маҷмуъ динамикаи нишондиҳандаҳои асосии саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон мусбат буда, раванди саноатикунонии кишвар бомаром идома дорад.

Тибқи маълумотҳои фаврии Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2022 дар умум, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот

43 миллиард сомониро ташкил дод, ки рушди он ба 115,4% баробар ва нисбат ба соли 2021 – 5,7 миллиард сомонӣ зиёд мебошад²⁶.

Яке аз хусусиятҳои хоси саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи муосир рушд ин бунёди шумораи зиёди корхонаҳои саноатӣ мебошад. Барои мисол танҳо дар давоми солҳои 2019-2022 550 корхонаи саноатӣ таъсис дода шуданд, ки аз инҳо 106 корхона дар соҳаи саноати ҳӯрокворӣ, 121 корхона дар соҳаи саноати сабук, 116 корхона дар соҳаи саноати соҳтмон, 99 корхона дар соҳаи саноати мошинсозӣ ва 9 корхонада дар дигар соҳаҳои саноат таъсис дода шуданд. Аксари корхонаҳое, ки тайи солҳои 2019-2022 таъсис дода шуданд бо таҷхизоти науҷа замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда, маҳсулоти инноватсионӣ истеҳсол мекунанд.

Бо зиёд шумораи корхонаҳои саноатӣ солҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон афзоиши мунтазами ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ мушоҳида мешавад. Дар ҷадвали 2.1.2. динамикаи ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ аз рӯи соҳаҳои асосии саноат оварда шудааст.

Ҷадвали 2.1.2.

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ аз рӯи соҳаҳои асосии саноат дар солҳои 2015-2021

Нишондиҳандаҳо	Солҳо							2021/2015 +,-
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Тамоми саноат	12196	15090	20029	23894	27613	30890	38829	26633
Саноати истихроҷи маъдан	1641	3004	4524	4686	4853	4309	8409	6768
Истиҳроҷи маводҳои энергетикӣ	203	222	298	331	377	429	485	282
Истиҳроҷи маводҳои гайриэнергетикӣ	1438	2782	4226	4355	4476	3880	7924	6486
Саноати коркард	8006	9368	11776	13520	15952	19054	22313	14307
Истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрока, аз ҷумла нӯшоқиҳо ва тамоку	3482	3690	4304	4900	5399	7089	7608	4126
Истеҳсоли нассочӣ ва дузандагӣ	1292	1520	2354	2479	2636	2870	4096	2804
Истеҳсоли чарм, маснуوت аз чарм ва истеҳсоли пойафзол	41	49	57	63	71	91	120	79

²⁶ <https://industry.tj/upload/iblock/df8/df8ad017a6451826f3c0e1523f8a4128.pdf>

Коркарди чӯбу тахта ва истехсолоти маснуот аз чӯб	77	103	119	138	148	142	125	48
Истехсоли селулозау көгаз, фаъолияти табъу нашр	143	115	142	241	260	182	210	67
Истехсоли кимиёвӣ	86	95	107	147	154	182	268	182
Истехсоли металлургӣ ва истехсоли маснуоти тайёри филизӣ	1450	1850	2187	2708	3874	4978	5967	4517
Мошинсозӣ	93	114	142	203	308	291	392	299
Истехсолу тақсими нерӯи барқ, об, газ ва гарми	2549	2718	3729	5688	6808	7527	8107	5558

Сарчашма: Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2022. -С. 14-15

Таҳлили рақамҳои ҷадвал нишон медиҳад, ки дар давраи солҳои 2015-2021 саноати истиҳроҷи маъдан, истиҳроҷи маводҳои ғариянергетикӣ, саноати коркард, истехсоли металлургӣ ва истехсоли маҳсулоти тайрӣ филизӣ ва истехсолу тақсими нерӯи барқ, об, газ ва гармӣ ба таври назаррас афзоиш ёфтаанд.

Солҳои охир динамикаи рушди саноат дар минтақаҳои кишвар низ тамоюли мусбӣ дошта, имрӯзҳо дар қаламрави кишвар корхонаҳои нави саноатӣ бунёд шуда истодаанд. Новобаста аз он ки дар ҷойгиркунонии қувваҳои истехсолӣ ва таъсиси корхонаҳои нав дар сатҳи минтақаҳо нобаробарӣ дида мешавад, вале дар маҷмӯъ рушди истехсолоти саноатӣ дар заминаи иқтидорҳои мавҷуда таъмин карда мешавад. Маълумот оид ба ҳачми истехсолоти саноатӣ дар ҷадвали 3 оварда шудааст.

Ҷадвали 2.1.3.

Ҳачми маҳсулоти саноатӣ дар минтақаҳо (бо нархҳои даҳлдори сол) млн. сомонӣ

	Солҳо							2021/2015 +, -
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	12196	15090	20029	23894	27613	30890	38829	26633
ВМҚБ	111,8	128,8	193,4	238,3	249,3	228,8	315,5	203,7
Вилояти Суғд	4894,2	7078,5	10066,4	11498,4	13053,6	15573,2	21064,8	16170,6
Вилояти	4621,2	5047,7	6753,1	7294,0	8661,1	8998,3	10333,0	5711,8

Хатлон								
ш. Душанбе	1350,7	1461,8	1659,0	2664,9	2753,4	2800,6	3339,4	1988,7
НТҶ	1218,1	1373,2	1357,1	2198,5	2895,6	3289,4	3776,3	2558,2

Сарчашма: Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2022. -С. 9

Аз маълумоти дар ҷадвал овардашуда бармеояд, ки ҳачми маҳсулоти саноатӣ дар минтақаҳои кишвар афзоиш ёфта истода, ҳиссаи бузурги он ба вилояти Суғд рост меояд. Дар ҳамин замина бояд таъкид соҳт, ки маҳсулоти саноатии инноватсионӣ низ дар корхонаҳои вилоят ва МОИ “Суғд” истеҳсол карда шуда, аксари он барои содирот пешниҳод карда мешавад. Аммо, маҳсулоти инноватсионии дар вилоят истеҳсолшаванд дар ҳачми на он қадар зиёд истеҳсол шуда, мувофиқи омори корхонаҳо дар ҳиссаи маҳсулоти минтақавии саноатӣ ҳачми ноҷиз дорад.

Солҳои охир яке аз соҳаҳои асосие, ки дар он комплексҳои бузурги саноатӣ таъсис дода шуданд, ин саноати маъданҳои қӯҳӣ ва металҳои қимматбаҳо мебошад. Корхонаҳои соҳа дар соли 2021 дар ҳачми 12,4 млрд сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуда, дар ин давра дар ҳачми 15,1 млрд. сомонӣ маҳсулот содир намуданд. Нишондиҳандаҳои асосии соҳа дар ҷадвали 2.1.3. оварда шудааст.

Чадвали 2.1.4. Нишондиҳандаҳои корхонаҳои саноати истиҳроҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2000-2021

Нишондиҳандаҳо	Солҳо							2021/ 2000 +, -
	2000	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ангишт, ҳазор тонна	22,2	1361,4	1759,7	1907,0	2027,8	2029,1	2088,7	2066,5
аз он								
Ангиштсанг, ҳазор тонна	9,1	1311,0	1707,0	1841,9	1963,8	1891,2	1931,1	1922
Ангишти бур, ҳазор тонна	13,1	50,4	54,4	65,1	64,0	77,9	96,3	83,2
Ангишти антрасит, ҳазор тонна	-	36	26	0,0	0,0	60,0	61,3	+61,3
Нафт (якҷоя бо гази моеъ) (конденсат), ҳазор тонна	18,4	25,0	23,4	23,6	23,3	24,5	24,6	6,2
аз он ҷумла:								

Нафт, ҳазор тонна	18,4	25,0	23,4	23,6	23,3	24,5	24,6	6,2
Гази табиӣ (муқаррарӣ), млн. метри мукааб	40,0	3,2	1,5	0,9	0,7	0,7	0,8	-39,2

Сарчашма: Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2022. -С. 41

Нишондиҳандаҳои ҷадвал аз он шаҳодат медиҳад, ки дар давраи таҳлилшаванд ҳаҷми истеҳсоли саноати маъдан ва ангишт ба таври назаррас зиёд гардидааст. Дар ин радиф метавон қайд намуд, ки корхонаҳои бузурги соҳа аз қабили ҶДММ КМ «Зарафшон» ва ҶДММ «Анзоб» мебошанд, ки дар рушди соҳа нақши бузург доранд. Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки солҳои охир корхонаҳои соҳа бо назардошти талаботи бозор ва татбиқи стратегия рушди индустрialiю инноватсионӣ бо таҷхизоти муассир ҷиҳозонида шуда, иқтидорҳои иловагии истеҳсоли бунёд карда мешаванд.

Барои мисол дар ҶДММ КМ «Зарафшон» иқтидорҳои иловагии сехи оҳакбарории иқтидораш 10 000 тонна дар як сол; сехи ба навъҳо ҷудокунанда – майдакунанда бо иқтидори 10000 тонна маъдан дар як шабонарӯз, – майдони ишқоронидани ғарам, масоҳаташ 35000 м² барои коркарди на камтар аз 2,5 млн. тонна маъданҳои камфайз дар 1 сол; – фабрикаи ғанигардонии маъдан бо иқтидори 2000 тн маъдан дар як шабонарӯз ва коргоҳи холискории тилло ва нуқра сохта шуда, мавриди истифода қарор дода шуданд.

Иқтидорҳои иловагӣ дар саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси ворид кардани таҷхизоти инноватсионӣ ба роҳ монда шуда, дар ин замина истеҳсолоти саноатӣ бо назардошти сарфаи нерӯи барқ ташкил карда мешавад. Дар ин самт метавон Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Ширкати қӯҳӣ-саноатии Тоҷикистону Ҳитой» мисол оварда, ки бо истифода аз таҷхизоти замонавӣ бунёд карда шудааст.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади асоснок ва муайян кардани самтҳои стратегии рушди саноати қӯҳию металлургӣ, аз он ҷумла тавассути азхудкуни конҳои металлҳои ранга ва сиёҳ, истихроҷу

коркарди онҳо ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ «Барномаи рушди соҳаи металлургияи ранга ва сиёҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2025» бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 марта соли 2019, №93 тасдиқ карда шуд, ки он дар давраи таҳлилшаванд 112,5% ичро гардидааст.

Дар заминаи татбиқи Барномаи мазкур ва тавсеаи таҷрибаи саноатиқунонии иқтисодиёти кишвар як қатор корхонаҳои хурду бузурги соҳаи мазкур ба монанди Корхонаи заргарии “Зари Суғд” фабрикаи бойгардони ва иншоотҳои ёрирасони ҶСП «Талко Голд» дар заминаи конҳои тилло ва сурмаи «Канчоч», «Скалное» ва «Чулбой» ва дар заминаи конҳои тиллои «Кумарғи Боло» ва «Дуобаи Шарқӣ»-и ҶДММ “ТВЕА Душанбе саноати кӯҳӣ” метавон номбар намуд.

Айни замон соҳаи маъданҳои кӯҳӣ ва металҳои қимматбаҳо тамоюли мусбии рушд дошта, дар соҳтори саноати миллӣ мавқеи калидӣ дорад. Танҳо дар соли 2020 корхонаҳои соҳаи маъданҳои кӯҳӣ ва металҳои қимматбаҳо 3,6 млрд. сомони андозҳои гуногунро супориданд, ки ин аз аҳамияти баланди иқтисодиву иҷтимоӣ ва стратегӣ доштани соҳаи мазкур шаҳодат медиҳад. Нақшаи истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар соҳаи маъданҳои кӯҳӣ ва металҳои қимматбаҳо дар соли 2023 дар ҳаҷми 13,5 млрд. сомонӣ пешбинӣ карда шудааст.

Рушди соҳаи маъданҳои кӯҳӣ ва металҳои қимматбаҳо бо таъсиси комплексҳои бузурги саноатӣ тавсиф дода шуда, дар ин соҳа иштироки васеи сармоягузорони хориҷӣ таъмин қарда шудааст. Бо назардошти он ки соҳаи мазкур метавонад саноати миллиро бо ашёи хоми зарурӣ таъмин қунад, зарурати тақвияти фаъолияти инноватсионӣ, аз он ҷумла тавассути таъсиси инфрасоҳтори инноватсионӣ бо истифода аз равиши кластерӣ аз аҳамият холӣ нест. Дар ин самт таҷрибаи шарикони хориҷӣ метавонад муфид арзёбӣ қарда шавад.

Дар ин самт таъсиси кластери инноватсионии соҳавӣ мувофиқи мақсад буда, ба андешаи мо таъсиси он дар вилояти Суғд имконпазир мебошад. Ин ҷо таҷрибаи бойи ҳамкории Донишкадаи кӯҳию металургии

Тоҷикистон бо як қатор ширкатҳои саноати кӯҳӣ қобили таваҷҷуҳ буда, таъсиси чунин сохтор қадами устуворе дар ташаккули инфрасохтори рушди инноватсионии саноати минтақа ба ҳисоб меравад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми иқтисодиёти шӯравӣ бо рушди саноати сабук ва пилла маъруф буда, маҳсулоти соҳа на танҳо дар қаламравӣ давлатҳои собиқ шӯравӣ, балки дар кишварҳои хориҷӣ дурӯз наздик харидорони зиёд доштанд. Вобаста ба ин, дар сиёсати давлатии саноатӣ ба рушди соҳаи мазкур таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда шуда, танҳо дар соли 2021 дар соҳа 90 корҳонаи нав бунёд карда шуданд. Дар ин давра ба андозаи 281 млн. доллари амрикоӣ маҳсулот содир намудааст, ки асосан нахи пахта, ресмон ва матои пахтагин, ҷӯроб, маҳсулоти дузандагӣ, пусти хом ва коркардшударо дар бар мегирад. Нишондиҳандаҳои тавсифиҳандаи рушди корҳонаҳои саноати сабук дар ҷадвали 2.1.4. оварда шудааст.

Ҷадвали 2.1.4.

Нишондиҳандаҳои корҳонаҳои саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2000-2021

Нишондиҳандаҳо	Солҳо							2021/ 2000 +,-
	2000	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Наҳи пахта, ҳазор тонна	106,8	85,0	112,3	98,2	102,7	101,6	100,3	-6,5
Чигит, ҳазор тонна	182,8	133,2	179,9	151,1	155,7	156,4	144,9	-37,9
Тибити пахта, тонна	5864	3398	3828	7607	2708	1799	1753	-4111
Улюқ (тораки пахта), тонна	2443	1711	1780	2175	1728	2402	2777	334
Пат, тонна	4149	1287	1471	1583	1498	1891	2105	-2044
Пахта, тонна	717	5762	5547	5627	17214	28648	27933	27216
Калобаи пахтагин, тонна	15005	8944	17211	20740	20912	17866	21535	6530
Газвори пахтагин, ҳаз. м.мураббаъ	11485	2536	3358	7512	6998	7378	8183	-3302
Маводи нобофта: ҳаз. метр. мураббаъ ҳаз. метр.	1820	767	938	1227	2173	2224	2166	346
Ресмони абрешимӣ: хом, тонна	87,5	8,1	6,8	3,8	8,9	-	-	-
Газвори абрешимӣ: ҳаз.м. мураббаъ ҳазор метр	253	-	-	19,4	21,4	21,9	22,2	-230,8

Қолин ва маснуоти қолинӣ, ҳазор метри мураббаъ	341,2	1705	2836	3407	3937	2658	4534	4192,8
Маҳсулоти кашбофӣ, ҳаз. дона	281	358,0	101,3	122,4	139,9	160,8	145,4	-135,6
Газвори кашбофӣ, тонна		13,5	9,0	10,5	8,5	44,5	55,0	55
Ҷӯробу пайпок, ҳазор ҷуфт	3110	2829	3752	5687	4124	7807	15409	12299
аз он қӯдакона	-	86,5	938,5	1097,6	126,0	0,0	3629,6	+3629,6

*Сарчашма: Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 - соли Истиқолияти давлатӣ.
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. -С. 98*

Таҳлили ҷадвал нишон медиҳад, ки дар давраи таҳлилшаванд ҳаҷми маҳсулоти саноати сабук динамикаи нобаробар дошта, аз рӯйи аксарияти онҳо коҳиши истеҳсолот ба ҷашм мерасад. Агар ин аз як тараф ба коҳиш ёфтани майдони киши пахта ва мутаносибан кам шудани истеҳсоли он вобаста бошад, аз тарафи дигар сатҳи пасти рақобатпазирии маҳсулоти соҳа мебошад. Бинобар ин, дар марҳилаи муосир рушд зарурати тақвияти фаъолияти инноватсионӣ ва бунёди инфрасохтори инноватсионии соҳа аҳамияти аввалиндарача дорад.

Дар ин замина бо назардошти аҳаммият ва муҳиммияти соҳаи мазкур зарурати инфрасохтори инноватсионӣ баръало эҳсос мегардад. Барои мисол мавҷудияти паркҳои технологӣ ва марказҳои инноватсионӣ метавонанд дар рушди соҳаи мазкур инқилобро ба вучуд оварда, бо такя ба заминаи технологӣ ва ашёи хоми ватаний рушди устувори инноватсионии соҳаро таъмин намоянд.

Тавсеаи инфрасохтори инноватсионӣ дар соҳаи саноати сабук ва пилла бояд дар асоси фаъолсозии паркҳои технологии мавҷуда, аз он ҷумла Парки технологии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ ва Парки технологии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон мувофиқи мақсад мебошад. Дар ин самт низ таъсиси кластерҳои саноатӣ сабук мувофиқи мақсад мебошад, зоро дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъқид шуда буд, ки бо ҷалби сармоя ва татбиқи лоиҳаҳои шариқии давлат ва бахши хусусӣ ҷиҳати дар се соли минбаъда бунёд

кардану ба кор андохтани маҷмааҳои коркарди ниҳоии нахи пахта дар 5 шаҳру ноҳия, аз ҷумла шаҳрҳои Душанбе ва Кӯлоб ҷораҳои саривақтӣ андешада шавад.²⁷

Ба андешаи мо таъсиси комплексҳои бузурги коркарди ниҳоии пахта бояд дар асоси риояи принсипи инноватсионӣ будани фаъолият ва талаботи консепсияи “иктисоди сабз” бунёд карда шавад. Дар ин самт зарурати бунёди инфрасоҳтори нав ва тақвияти унсурҳои мавҷудаи инфрасоҳтори инноватсионии рушди саноат ба миён омадааст. Вобаста ба ин бояд сиёсати соҳавии таъсиси унсурҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ бо иштироки давлат ва бахши хусусӣ татбиқ карда шавад.

Дар низоми саноати миллӣ солҳои охир ҳиссаи маҳсулоти соҳаи мошинсозӣ, саноати мудоғиа ва химия низ ба назар мерасад. Корхонаҳои соҳа дар соли 2021 бо арзиши 2650,0 млн. сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда, суръати афзоиши истеҳсоли маҳсулоти соҳа дар сатҳи 139,4% таъмин карда шуд. Дар афзоиши маҳсулоти соҳа саҳми ҶСК “Ширкати алюминии Тоҷик”, ҶСП “Мину фарм”, ҶДММ “АлюминПрофи” назаррас буда, дар давраи таҳлилшавандагӣ ҶДММ “ТАЛКО Кемикал” бунёд карда шуд. Динамикаи афзоиши маҳсулоти соҳа дар расми 2.1.1. нишон дода шудааст.

²⁷ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» ш. Душанбе, 23.12.2022. <http://president.tj/node/29823>




Диаграмма 2.1.1. Динамика истеҳсоли маҳсулоти соҳаи мошинсозӣ, саноати мудофиа ва химия дар солҳои 2015-2021


Айни замон соҳтори саноати мошинсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан соҳаи коркарди метал ва истеҳсоли маҳсулоти металлӣ, коркарди алюминий аввалия ва истеҳсоли маҳсулоти алюминӣ, истеҳсоли техника ва мошинолоти гуногуни кишоварзӣ, автобусҳои гуногунтамға, истеҳсоли таҷхизоти электротехникӣ, электронӣ, истеҳсоли қисмҳои эҳтиёти ӯзумӣ ва корхонаҳои хурди коркарди пораву партовҳои металлҳои сиёҳ ва рангаро дар бар мегирад. Танҳо дар ҷумҳурӣ солҳои 2018-2019 барои тавсеаи фондҳои асосии корхонаҳои саноати мошинсозӣ дар ҳаҷми 65,0 млн доллари ИМА сармоягузориҳо ҷалб гардиданд.²⁸

Дар давоми солҳои истиқlolияти давлатӣ дар соҳаи мошинсозӣкорхонаҳои нав, хусusan корхонаи истеҳсоли ноқилҳои баландшиддат, корхонаҳои истеҳсоли профилҳои алюминӣ, кубурҳо ва профилҳои металлӣ, ҷамъу васли тракторҳо ва мошинолотҳои кишоварзӣ, истеҳсоли мөхва мөхӯси тобдор, истеҳсоли автобусҳо бо истифода аз таҷхизоти технологий ҷумҳуриҳои Туркия, Чехия,

²⁸ Барномаи рушди саноати мошинсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 сентябр 2020, №527.


Украина, Олмон ва Федератсияи Россия, Ҷумхурии Мардумии Чин таъсис ёфта, дар баробари ин бъззе корхонаҳои соҳа давра ба давра барқарор карда шуданд. Шумораи корхонаҳои соҳа аз 55 корхонаи дар соли 1991 фаъолиятдошта ба 295 корхонаҳои хурду миёна дар соли 2019 расонида шуд, ки ин нишондод нисбат ба соли 1991 240 корхона зиёд мебошад.

Яке аз дастовардҳои муҳими соҳаи мазкур ин таъсиси комплексҳои бузурги саноатӣ ва тавсеаи фаъолияти инноватсионӣ мебошад. Барои мисол дар соли 2021 зиёда аз 14 000 тонна алюминий коркард карда шуда, дар ин асоси маҳсулоти ватании воридотивазкунанда истеҳсол карда шудааст. Дар хусуси зиёд шудани ҳаҷми коркарди алюминии расми 2.1.2. шаҳод медиҳад.



Диаграммаи 2.1.2. Динамикаи коркарди алюминии авалияи дар солҳои 2015-2021

Нисбат ба дигар соҳаҳои саноат, ки бо миқдори зиёди корхонаҳо тавсиф дода мешаванд, дар саноати мошинсозӣ ҳамагӣ 3 корхона ба истеҳсоли техника ва мошинолоти кишоварзӣ машғул мебошанд. Истеҳсолкунандагони соҳа дар соли 2021 125 трактор ва 85 ядак истеҳсол намуданд, ки динамикаи истеҳсоли онҳо дар солҳои 2018-2021 дар расми зерин оварда шудааст (расми 2.1.3.).



Диаграммаи 2.1.3. Истеҳсоли трактор ва ядак дар солҳои 2018-2021

Динамикаи расми боло нишон медиҳад, ки солҳои охир ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати мошинсозӣ зиёд гардида, дар баробари ин ба истифода додани корхонаҳои нав ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати мошинсозӣ тамоюли мусбӣ қасб намудааст. Барои мисол таъсиси ширкати Акия Авесто Автоматив Индастри имконият дод, ки ҳамасола дар кишвар аз 250 то 300 адад автобусҳо истеҳсол карда шавад. Дар маҷмӯъ ба истифода додани корхонаи “Талко Узавто Трак” ба афзоиши ҳаҷми маҳсулоти соҳа мусоидат намуда, дар давраи таҳлилшаванд 232 корхонаҳои соҳа ба афзоиши маҳсулоти соҳа таъсири мусбӣ расониданд.

Саноати масолеҳи соҳтмон аз ҷумлаи соҳаи афзалиятноки саноати миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Корхонаҳои соҳа дар соли 2021 бо арзиши 3,7 млрд. сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда, Тоҷикистон дар як давраи кӯтоҳ аз кишвари воридкунандай сement ва кишвари содиркунандай он табдил ёфт. Динамикаи истеҳсоли маҳсулоти саноати соҳтмон дар ҷадвали 2.1.5. оварда шудааст.

Чадвали 2.1.5.

**Динамикаи истехсоли масолехи саноати соҳтмон дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон
дар солҳои 2016-2021**


Нишондихандаҳо	Солҳо						2021/ 2000 +, -
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Семент, ҳазор тонна	2001	3121	3844	4202	4243	4280	2279
Клинкер, ҳаз.тонна	780,9	1126,6	1211,5	1445,0	1558,4	1609,4	828,5
Оҳаки соҳтмон, ҳазор тонна	15,3	15,0	16,8	12,6	17,6	19,9	4,6
Гулгач, ҳазор тонна	9,0	9,2	10,0	10,0	8,2	12,5	3,5
Хишти бинокорӣ, млн. дона хишти шарти	116,0	116,3	128,6	156,3	163,6	170,5	54,5
Оҳану бетони vaslshawanda, ҳазор метри мукааб	50,3	56,1	28,5	18,2	15,5	12,9	-37,4
Тахтаҳои асбесту сементӣ (шифер), млн. тахтай шарти	0,1	0,3	0,9	1,4	1,8	2,3	2,2
Плитаҳои мармарин, ҳазор метри мураббъӣ	51,9	16,2	18,8	15,8	10,5	30,8	-21,1
Мех, тонна	71,5	186,0	608,9	466,4	958,0	1314	1242,5
Бетони молӣ, м ³ дона	283138	210460	240337	351439	436956	469890	186752
Гачкартон, ҳазор дона	286,1	1495	1525	1607	853	1391	1104,9

*Сарчашма: Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 - соли Истиқолияти давлатӣ.
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. -С. 128*

Таҳлили рақамалҳои ҷадвал нишон медиҳад, ки ҳаҷми истехсоли маҳсулоти саноати соҳтмон дар давраи таҳлилшаванд афзоиш ёфта, танҳо ҳамҷми истехсоли оҳану бетони vaslshawanda ва плитаҳои мармарин коҳиши ёфтааст. Аз маълумотҳои ҷадвал аён мегардад, ки ҳаҷми истехсоли семент ба андозаи назаррас зиёд гардида, дар соли 2021 дар баробари таъмин кардани бозори дохилий зиёда аз 1 млн. тонна семент содирот карда шудааст. Имрӯзҳо корхонаҳои соҳа ба истехсоли маҳсулотҳои нави воридотивазқунанд семент, коркарди санг, гачкартон, шифер, қубурҳои асбестӣ, амстронг, бомпӯши битумӣ, рангҳои акрилию эмулсионӣ ва андоваҳои минералий машғул мебошанд.

Саноати ҳӯрокворӣ яке аз соҳаҳои марказии саноати миллии кишвар ба ҳисоб рафта, дар соли 2021 ҳаҷми истехсоли маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ ба 7,5 миллиард миллион сомонӣ расонида шуд. Соҳаи

хўрокворӣ зиёда аз 25,2%-и маҷмӯи маҳсулоти саноати ҷумҳуриро ташкил дода, шумораи зиёди корхонаҳо низ дар ҳамин баҳши саноат таъсис дода шудаанд. Динамикаи истеҳсолоти маҳсулоти хўрокворӣ дар расми 2.1.3. оварда шудааст.




Диаграммаи 2.1.4. Динамикаи истеҳсолоти маҳсулоти саноати хўрокворӣ дар солҳои 2015-2021 (млн. сомонӣ)

Таҳлили динамика нишон медиҳад, ки дар соли 2021 ҳаҷми маҳсулоти саноати бо ифодаи арзишӣ нисбат ба соли 2015 зиёда аз 2 маротиба афзоиш ёфта, танҳо дар соли 2022 мувофиқи маълумотҳои Вазорати саноат ва технологияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон 146 корхона ва 1059 ҷойи корӣ сохта ба истифода дода шудааст. Айни ҳола дар саноати хўрокворӣ зиёда аз 660 корхона фаъолият мекунад, ки дар онҳо зиёда аз 11765 нафар ба кор машғул мебошанд.

Дар баробари зиёд гардидани ҳаҷми маҳсулоти саноатии соҳа солҳои охир содироти намудҳои алоҳидай он низ амалӣ карда мешавад. Барои мисол дар соли 2021 бо арзиши 27,5 млн. доллари амрикӣ содирот карда шуда, он бештар фарогири меваи хушӯк, нӯшокиҳои ташнашикан, намак, консерваи меваю сабзавот, орд, маҳсулоти қаннодӣ ва желатин мебошад.

Маълумот оид ба динамикаи ҳачми содироти маҳсулоти хӯрокворӣ дар расми зер нишон дода шудааст (расми 2.1.4.).

Чӣ гунае ки аз расм маълум мегардад, дар соли 2021 ҳачми содироти маҳсулоти саноати хӯрокворӣ нисбат ба соли 2015 қарib ду маротиба зиёд гардидааст.



Диаграммаи 2.1.5. Динамикаи содироти маҳсулоти саноати хӯрокворӣ дар солҳои 2015-2021 (млн. доллари ИМА)

Ҳамин тавр, таҳлили ҳолати муосир ва динамикаи нишондиҳандаҳои асосии соҳаҳои саноат нишон медиҳад, ки солҳои охир дар пасманзари эълони саноатикунони босуръати кишвар рушди bemailoni он таъмин карда шуда, шумораи зиёди корхонаҳои саноати бунёд гардида, ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шуданд. Дар баробари ин ҳачми маҳсулоти саноати зиёд гардида, содироти маҳсулоти саноатӣ бештар ва дар заминаи татбиқи истеҳсолоти воридотивазкунанда бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватании саноатӣ таъмин карда шудааст.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон саноат нерӯи асосии пешбарандай рушди иқтисодӣ ба ҳисоб меравад, зоро он ба тараққиёти дигар соҳаҳои хочагии халқ таъсири калон мерасонад. Махсусан, тараққиёти соҳаҳои саноати

хурокворӣ ва саноати сабук ба рушди кишоварзӣ, саноати коркард ба пешрафти соҳаи хизматрасонӣ таъсири калон мерасонад.

2.2. Арзёбии фаъолияти унсурҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ ва нақши онҳо дар рушди инноватсионии саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дар марҳилаи муосири рушди иқтисодиву иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаҳои фаъолияти инноватсионӣ яке аз омилҳои бунёдии гузариш ба иқтисодиёти индустрialiю аграрӣ ва татбиқи босамари ҳадафҳои рушди миллӣ мебошад. Вобаста ба ин, таҳлили вазъи рушди фаъолияти инноватсионӣ дар унсурҳои мавҷудаи инфрасоҳтори инноватсионӣ имкон медиҳад, ки нуктаҳои заиф ва қавии он муайян карда шуда, дар ин замина фаъолияти онҳо тақвият ёбанд. Новобаста аз он ки айни замон дар кишвар бо мақсади ҳамоҳангозӣ ва назорати раванди ислоҳоти соҳаи илму маориф дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Шуруи илм, маориф ва инноватсия таъсис дода шудааст, вале то ба ҳол самтҳои стратегии ташаккул ва инкишофи иқтисодиёти инноватсионӣ ва ҳалли мушкилоти чойдошта таҳия ва барои татбиқ пешниҳод нашудааст.

Рушди инноватсионии саноати миллӣ аз ҷулаи самтҳои калидии рушди иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Дар ин самт дар кишвар як қатор стратегия ва барномаҳои дохилӣ амалӣ карда мешаванд, ки ҳадафи онҳо тавсеа муҳити инноватсионӣ дар кишвар мебошад. Вале, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар татбиқи Ҳадафҳои Рушди Устувор 9 «Саноатиқунонӣ, инноватсия ва инфрасоҳторҳо» ҳамагӣ 9,6 ҳол ба даст овардааст, ки нишондиҳандай паст мебошад. Аз ин рӯ, бояд дар самти тавсеа фаъолияти инноватсионӣ ва таъсиси унсурҳои зарурии инфрасоҳтори инноватсионии рушди саноати миллӣ чораҳои мушахҳас андешида шаванд.

Яке аз мушкилоти калидии рушди номутавозини фаъолияти инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин набудани омори инноватсия

мебошад. Мушкилоти мазкур дар Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021–2025 ба таври хос таъқид шудааст. Дар Барномаи мазкур аз он ҷумла қайд шудааст, ки дар раванди татбиқи сиёсате, ки барои комёб шудан ба ҳадафи чоруми миллӣ-саноатикунioni босуръат равона гардидааст, дар давраи миёнамуҳлати минбаъда мониторинги пайвастаи чунин индикаторҳои ҲРУ 9 муҳим ва зарур мебошанд, ба монанди:²⁹

- вазни қиёсии маҳсулоти инноватсионӣ (шаклҳои мувоғиқи ҳисоботӣ ҳоло дар ҷумҳурий мавҷуд нест);
- коэффициенти фаъолнокии инноватсионии корхонаҳо;
- ҳаҷми инноватсияҳои технологӣ, маркетингӣ, ташкилий ва экологӣ.

Вазъи кунунии иқтидори илмӣ-техникии ташкилотҳои илмӣ бо талаботи муосири илму техника ҷавобгӯй набуда, сатҳи пасти омодагии илмӣ-техникии ташкилотҳои илмӣ ба сатҳ ва динамикаи рушди иқтидори навоварии кишвар таъсири манғӣ мерасонад.

Чунин ҳолат талаб менамояд, ки барои инкишофи базаи моддӣ-техникии ташкилотҳои илмӣ-тадқиқотии минтақаҳои кишвар тавассути ҷалби сармоягузорони ватаний ва хориҷӣ молиягузорӣ карда шавад. Илова бар ин гузариши иқтисодиёти мамлакат ба шакли навоваронаи рушд танҳо ҳамон вақт таъмин мегардад, ки муҳити мусоид барои рушд ва истифодаи самараноки иқтидори навоварӣ фароҳам оварда шавад. Қайд кардан бамаврид аст, ки новобаста аз рушди бемайлони шумораи ташкилотҳои илмӣ айни замон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон базаи моддӣ-техникии ин ташкилотҳо қӯҳна гардида, таъминоти моддӣ барои гузаронидани тадқиқоти илмӣ нокифоя мебошад (ҷадвали 2.2.1.).

Аз рақамаҳои ҷадвали боло бармеояд, ки муассисаҳои илмӣ дар минтақаҳои кишвар нобаробар тақсим шуда, қисмати асосии онҳо ба шаҳри Душанбе рост меояд, ки яке аз мушкилоти асосии рушд накардани унсурҳои асосии инфрасоҳтори инноватсионӣ дар минтақаҳо мебошад. Аз

²⁹ Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021–2025. <https://www.medt.tj/images/20-07-2022-5.pdf>

ин рӯ, зарурати бознигари чойгиркунонӣ ва таъсиси марказҳои нави илмию инноватсионӣ дар минтақаҳо ба миён омадааст.

Чадвали 2.2.1.

Шумораи муассисаю ташкилотҳои илмӣ, ки корҳои илмӣ-техникиро иҷро мекунанд

	Солҳо							2021/2015 +, -
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	66	74	80	82	82	82	81	5
ш. Душанбе	51	59	64	66	66	66	66	15
Вилояти Суғд	6	6	7	7	7	7	5	-1
Вилояти Ҳатлон	4	4	4	4	4	4	6	2
ВМҚБ	3	3	3	3	3	3	3	0
НТҶ	2	2	2	2	2	2	1	-1

Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон /Маҷмӯи оморӣ. -Душанбе, АОНПҖТ, 2022. - С.67.

Дар баробари ин солҳои охир вазъи маблағгузории соҳа низ ташвишовар буда, маблағҳои ҷудошаванд нокифоя ва гайрисамаранок мебошанд. Барои мисол, ин маблағ дар соли 2021 маблағи 99690,7 сомониро ташкил дод, ки фоизи хеле пасти маҷмуи маҳсулоти дохилиро ташкил медиҳад. Ҳамин гуна барои таҳқиқотҳои соҳавӣ низ маблағи нокифоя ҷудо карда мешавад (ҷадвали 2.2.2.).

Таҳлили ҷадвал нишон медиҳад, ки ҳаҷми маблағгузории иҷрои корҳои илмию техникӣ дар соли 2021 нисбат ба соли 1995 маротибҳо афзоиш ёфта, аз рӯйи баъзе самтҳои асосӣ, аз он ҷумла тайёркуни намунаҳои таҷрибавӣ вазъият нигаронкунанд аст. Маврид ба зикр аст, ки маҳз набудани унсурҳои даҳлдори инфрасоҳтори инноватсионӣ сабаби ҷой доштани чунин ҳолат мебошад. Дар ҳамин замана, пешниҳод мешавад, ки бояд тавассути иштироки бевоситаи давлат марказҳои таҳвили технологи, истеҳсолоти намунаҳои саноатӣ ва пракҳои индустрialiю технологӣ бунёд карда шуда, дар онҳо имконияти ба роҳ мондани намунаҳои таҷрибавӣ фароҳам оварда шавад. Дар ҳолати акс субъектҳои фаъолияти илмию техникӣ, ки дастовардҳои муайян доранд метавонанд бо чунин соҳторҳои хориҷӣ ҳамкорӣ карда, ихтироот ва натиҷаҳои фаъолияти илмию таҳқиқотии хешро бегона кунанд.

Чадвали 2.2.2.

Ичрои корҳои илмӣ-техникӣ дар солҳои 1991-2021

ҳазор сомонӣ

Нишондихандаҳо	Солҳо						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ҳаҷми ичрои корҳо аз оғози сол	52799,8	58434,0	70580,4	66788,4	74120,4	75292,7	85625,6
аз ҷумла корҳои илмӣ-техникӣ аз ҷумла:	52287,2	57937,7	70420,9	64892,6	73513,4	74907,1	85091,0
Корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ –	51935,6	57547,2	68423,6	56650,3	67011,5	68295,8	77996,9
аз ҷумла бунёдӣ	8806,2	10465,9	6701,1	12363,1	9986,4	9157,2	11056,6
Корҳои лоиҳакашӣ ва технологӣ –	319,0	351,4	120,5	220,3	782,7	575,0	600,0
Тайёркунии намунаҳои таҷрибавӣ	-	-	30,0	2345,3	-	-	-
Корҳои лоиҳакашӣ барои соҳтмон	-	-	20,9	12,4	27,4	45,5	28,4
хизмати илмӣ – техникӣ –	32,6	39,1	1825,9	5664,3	5691,8	5990,8	6465,7

Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон /Маҷмӯи оморӣ. -Душанбе, АОНП҃Т, 2022. - С.68.

Рушди индустрialiю инноватсионии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мавҷудият ва фаъолияти натиҷабаҳши унсурҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ вобаста мебошад. Таҷриба нишон медиҳад, ки дар шароити муосир фаъолияти инноватсионӣ ва мавҷудияти инфрасоҳтори инкишофёftai он заминаи муҳими таъмини рақобатпазирии иқтисоди миллӣ ба ҳисоб меравад.

Дар Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаҳои илм, технология ва инноватсия барои давраи то соли 2030 таъкид шудааст, ки баъзе аз таҳқиқоти илмӣ, ки доир ба самтҳои гуногуни илмӣ бурда мешаванд, бо кадрҳои илмӣ ба миқдори кофӣ таъмин нагардидаанд. Банақшагирии корҳои илмию таҳқиқотӣ ва таҷрибавию конструкторӣ эҳтиёҷ ба такмили минбаъда дорад. Неруи илмӣ ҳоло ба дараҷаи зарурӣ ба ҳалли масъалаҳои афзалиятдоштаи илм ва рушди иқтисодиву иҷтимоии мамлакат мутамарказ гардонида нашудааст, ки дар ин бобат суст будани фаъолият ҷиҳати ташаккул ва таҳияи барномаҳои маҷмӯӣ ва мақсадноки илмӣ ва илмию техникӣ шаҳодат медиҳад;

Ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои даҳлдор, корхонаҳои истеҳсолӣ, баҳши хусусӣ ва соҳибкорон ҷиҳати татбиқи дастовардҳо дар соҳаи илм,

технология ва инноватсия дар сатҳи зарурӣ қарор надорад. Ҳамкории илм бо истеҳсолот нокифоя буда, дархостҳо ба натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ аз тарафи истеҳсолот пешниҳод карда намешаванд, гузариши соҳаҳои илм ва технология ба роҳи инноватсионии рушд хеле суст аст;

Таҳлили таҷрибаи рушди бисёре аз кишварҳои ҷаҳон нишон медиҳад, ки инфрасоҳтори инноватсионӣ, ташаккули муҳити рақобатӣ дар бахши инноватсионии иқтисодиёт, рушд ва дастгирии соҳибкории инноватсионӣ, ҳавасмандии субъектҳои хочагидорӣ ба фаъолияти инноватсионӣ, ҳифзи хуқуқи моликияти зеҳнӣ ва тақрористеҳсоли раванди инноватсионӣ аз ҷумлаи масъалаҳои мубрами ташаккули низоми миллии инноватсионӣ ба ҳисоб мераванд.

Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон мақсади таъсиси инфрасоҳтори зарурӣ ҳам фаъолияти мураккаби инноватсионӣ ва ҳам нигоҳдорӣ ва рушди иқтидори илмию техникии кишвар ба манфиати ҷомеа, аз ҷумла рафъи таназзули истеҳсолот, таҷдиди соҳтори он, тағйир додани навъҳои маҳсулот, ба вучуд овардани маҳсулоти нав ва ҷараёнҳои истеҳсолӣ мебошад. Дар шароити татбиқи стратегияи саноатикунонии босуръат масъалаи мазкур аҳамияти бештар пайдо карда, бояд дар ин самт тадбирҳои мушахҳас андешида шавад.

Дар ин замина ташаккули низоми таъминоти иттилоотие, ки дастрасиро ба маҳзани маълумот барои ҳамаи субъектҳои манфиатдор, сарфи назар аз шакли моликият таъмин менамояд шарти асосии ташаккул ва инкишофи инфрасоҳтори инноватсионӣ дар соҳаи саноат мебошад. Ҳамчунин ташкили экспертизаи барномаҳо, лоиҳаҳо, пешниҳодҳо, дархостҳои инноватсионӣ низ бояд дар доираи низоми мазкур ташкил карда шавад.

Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии молиявию иқтисодии фаъолияти инноватсионӣ бо истифода аз манбаъҳои гуногуни маблағҳо низ дорои аҳамияти хос аст. Дар баробари ин сертификатсияи маҳсулоти илмӣ, хизматрасониҳои даҳлдор дар соҳаи метрология, стандартизатсия ва назорати сифат низ то ба ҳол дар сатҳи зарурӣ рушд накарда, ба тавсеаи

фаъолияти инноватсионӣ ва унсурҳои инфрасохтори инноватсионӣ мусоидат намекунад.

Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки дар таҷрибаи ҷаҳонӣ, аз он ҷумла дар ИМА, Иттиҳоди Аврупо, таҷрибаи давлатҳои Осиё ва ғайра ҳамгироӣ нақши муҳим дорад. Дар Осиёи Марказӣ бошад чунин таҷриба вуҷуд надошта, ҳамчунин дар доираи ИДМ низ дар самти тавсеаи фаъолияти инноватсионӣ ва ташкили ифнрасохтори он ҳамкориҳо дар сатҳи гайриқаноатбахш қарор доранд. Аз ин рӯ, пешбуруди инноватсияҳо дар бозорҳои минтақавӣ, байниминтақавӣ, хориҷӣ, аз ҷумла фаъолияти намоишӣ, таблиғотӣ, маркетингӣ, фаъолияти патентӣ ва иҷозатномадиҳӣ ва ҳифзи моликияти зеҳнӣ бояд дар заминай принсипи ҳамгироӣ ва ҳамкорӣ сурат гирад. Маҳз тавассути таъсиси чунин шабакаҳои ҳамкорӣ тайёр намудани кадрҳо барои фаъолияти инноватсионӣ зарур имконпазир мегардад.

Таҳқиқоти мо нишон дод, ки вар Ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳол системаи ҳамоҳангушуда ва ҳамаҷонибаи идоракуни равандҳои инноватсионӣ вуҷуд надорад. Унсурҳои асосии инфрасохтори инноватсионӣ ташаккул наёфтаанд, фондҳои венчурӣ ва марказҳои интиқоли технология вуҷуд надоранд ва дастгирии давлатӣ барои равандҳои инноватсионӣ ҳусусияти концептуалӣ дорад. Иқтидори илмию техникии муассисаҳои илмию таҳқиқотӣ ва муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ дар соҳа низ ба қадри кофӣ амалӣ карда намешавад. Самтҳои асосии фаъолияти инноватсионӣ дар алоҳидагӣ аз ҳамдигар ва бидуни мувозинат амал меқунанд.

Аммо, баъзе унсурҳои сохтори инноватсионӣ аллакай ташаккул ёфтаанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гарчанде ки 22 паркҳои технологӣ ва 4 марказҳои инноватсионӣ фаъолият менамоянд, то имрӯз онҳо дар татбиқи лоиҳаҳои коркарди маҳсулоти саноатӣ, ҷорӣ намудани навовариҳо ва дар истеҳсолот ҷорӣ намудани ихтироот саҳми арзанда нагузоштаанд. Бояд қайд намуд, ки фаъолияти ин сохторҳо бинобар шумораи зиёди монеаҳои институтсионалӣ ва мушкилоти сохторӣ ва

функционалӣ ба қадри кофӣ самаранок нест.

Ба андешаи мо, мушкилоти асосии сиёсати инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танзими нокифояи давлатӣ ва меъёрии субъектҳои фаъолияти инноватсионӣ, маблағгузории нокиофияи давлатӣ мебошад. Дар баробари ин самтҳои асосии фаъолияти инноватсионӣ аз ҳамдигар ҷудо амал карда, сиёсати ягонаи соҳавӣ вуҷуд надорад. Бо супориши мақомоти давлатӣ - марказҳои инноватсионию технологӣ, паркҳои технологӣ, инкубаторҳо, системаҳои иттилоотӣ, фондҳои дастгирии инноватсионӣ таъсис дода шудаанд, ки мутаассифона ба рушди инноватсионии иқтисоди миллӣ ҳанӯз ҳам мусоидат карда наметавонанд.

Унсурҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли паркҳои технологӣ, марказҳои дастгирии соҳибкорӣ, бизнес-инкубаторҳо, муассисаҳои таълимӣ, илмию таҳқиқотӣ ва марказҳои маҳсуси назди вазорату идораҳои давлатӣ, соҳторҳои маҳсусгардонидашудаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва соҳтарҳои баси хусусӣ фаъолият мекунанд. Бояд қайд намоем, ки бинобар сабаби дастрас набудани маълумоти кофии оморӣ оид ба фаъолияти онҳо гузаронидани таҳлили илмии босифат ғайриимкон аст.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм, технология ва инноватсия барои давраи то соли 2030 таҳия ва қабул карда шудааст, ки дар он як қатор лоиҳаҳои инноватсионӣ дар бахши саноат пешниҳод карда шудаанд, ки дар Маркази миллии патенту иттилооти назди Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудаанд (чадвали 2.2.23).

Таҳлили ҷадвал нишон медиҳад, ки дар давраи то соли 2030 дар комплекси саноатӣ ва ашёи хоми маъданӣ ва ба вуҷуд овардани маводи нав ва технологияҳои муосир ҳамагӣ панҷ лоиҳа пешниҳод шудааст, ки боиси нигаронӣ мебошад. Дар шароити саноатикунонии босуръат ва татбиқи вазифаҳо ҷиҳати гузариш ба иқтисодиёти инноватсионӣ дар соҳаи саноати коркард, аз он ҷумла саноати сабук ва ҳӯровкорӣ, саноати химия ва маъданҳо ягон лоиҳаи муҳимтарини инноватсионӣ ба қайд гирифта нашудааст.

Чадвали 2.2.3.

Номгӯи муҳимтарин лоиҳаҳои инноватсионие, ки барои татбиқ дар истеҳсолот дар давраи то соли 2030 ба нақша гирифта шудаанд

(Комплекси саноатӣ ва ашӣ хоми маъданӣ, ба вуҷуд овардани маводи нав ва технологияҳои мусоир)

№	Номи лоиҳаи инноватсионӣ	Ташкилоти масъул ҷиҳати коркарди лоиҳа	Муҳлати коркард, солҳо	Натиҷаҳои ҷашмдошт, самараи иқтисодӣ	Вазорат, идора, ташкилот ва корхонае, ки лоиҳаро татбиқ карда метавонад	Манбаҳои маблағгузорӣ
1.	Татбиқи ҳӯлаҳои нави ба коррозия устувори алюминий дар соҳаҳои гуногуни саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон	Институти химияи ба номи В.И.Никитини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон	2021-2030	Ҳӯлаҳои нави қашфшуда барои рехтагарии қисмҳои гуногуни техника истифода шуда, муҳлати хизмати онҳо дароз карда мешавад	Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маркази таҳқиқи технологияҳои инноватсионии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон	Маблағҳои буҷетии барои соҳа чудошуда, грантҳои байнамилалӣ
2.	Бо истифода аз барномаи ГИС-и технология таъсис додани захираи маълумотҳои конҳои қанданиҳои фоиданоки ВМҚБ	Институти геология, соҳтмони ба заминчунбӣ тобовар ва сейсмологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон	2021-2025	Ба баланд бардоштани самаранокии корҳои ҷустуҷӯио иқтилофӣ имконият медиҳад	Саридораи геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯаасисаҳои таҳсилоти олии касбӣ	Маблағҳои буҷетии барои соҳа чудошуда, грантҳои байнамилалӣ
3.	Татбиқи усуљҳои геофизикӣ барои қашфи конҳои нафту газ	Институти геология, соҳтмони ба заминчунбӣ тобовар ва сейсмологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон	2021-2025	Сатҳи истиҳроҷи нафту газро дар Тоҷикистон баланд мебардорад.	Саридораи геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон,	Маблағҳои буҷетии барои соҳа чудошуда, грантҳои байнамилалӣ
4.	Соҳтани ҳаритаи ёдгориҳои табиии геологӣ ва муаррифии онҳо бо мақсади рушди сайёҳӣ	Институти геология, соҳтмони ба заминчунбӣ тобовар ва сейсмологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон	2021-2023	Ҷалби бештари сайёҳон ва дӯстдорони табиат.	Саридораи геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти маҳаллии шаҳру ноҳияҳо	Маблағҳои буҷетии барои соҳа чудошуда, грантҳои байнамилалӣ

Сарчашма: Заминаи 2 ба Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм, технология ва инноватсия барои давраи то соли 2030

Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди бомувафғақияти шабакаи инфрасохтори инноватсионии навъи нав заминаҳои созгор ҳанӯз ҳам мавҷуд нестанд. Вобаста ба ин бояд дар доираи сиёсати давлатӣ ба чунин масъалаҳо ба монанди баланд бардоштани сатҳи маълумотнокӣ ва зеҳни аҳолӣ, таҳияи барномаҳо мақсаднок, омода кардани кормандони соҳибихтисоси соҳа, ташкили шабакаи васеи муассисаҳои таълимӣ ва муассисаҳои маҳсус, маҳсусан дар самти пайвастани илм бо истеҳсолот. Вобаста ба ин арзёбии таъсири унсурҳои мавҷудаи инфрасохтори инноватсионӣ ба рушди инноватсионии саноат гайриимкон аст.

Ҳамин тавр, бояд таъкид соҳт, ки инфрасохтори инноватсионӣ суръати рушди иқтисодӣ ва устувории онро муайян мекунад. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки дар шароити рақобат инфрасохтори инноватсионии шарти асосии мувафғақияти низомҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад, ки дар амалия асоси он инфрасохтори ширкатҳои муҳандисии инноватсионӣ мебошад.

Яке аз самтҳои асосии ташкили инфрасохтори инноватсионии рушди саноати миллӣ ин рушди парки технологӣ мебошад. Дар баробари ин таъсиси бизнес-инкубаторҳо, фонди венчурӣ, маркази тиҷоратиқунонии технология, бюрои конструкторӣ, марказҳои интиқоли технология, кластери инноватсионӣ ва гайра метавонанд ба рушди инноватсионии саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат қунанд.

Муҳимияти рушди инфрасохтори инноватсионӣ ба озмоишҳои нав дар системаи инноватсионии саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфтааст. Яке аз меъёрҳои фаъолияти мувафғақонаи технопаркҳо мавҷудияти бозори фурӯш мебошад. Субъектҳои хоҷагидории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз ба дараҷае нарасидаанд, ки инноватсия, донишҳои илмӣ ва маҳсулоти баландтехнологиро ба микдори зарурӣ истеҳсол ва истеъмол намоянд. Аз ин нуктаи назар, давлат бояд барои ба бозори хориҷӣ равона кардани маҳсулоти корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҷӯи намуда, тавассути механизм ва чорабиниҳои гуногун онро ҳавасманд созад. Аз ин рӯ, бояд дар ташкили технопаркҳо

корхонаҳои бузурги саноатӣ, ки иқтидори баланди илмӣ доранд, маҳсулоти инноватсионӣ истеҳсол мекунанд ва барои соҳибкории хурду миёна шароити мусоид фароҳам меоранд, ҷалб карда шаванд.

Дар ин замина диққати маҳсус бояд ба омӯзиши назариявии масъалаҳои фаъолияти инноватсионӣ бевосита ба зарурати анҷом додани корҳои муҳим барои ворид шудани иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иқтисоди ҷаҳонӣ таваҷҷуҳи хос зоҳир карда шавад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки инфрасоҳтори инноватсионӣ дар ҳоли ташаккул қарор дорад, бояд ба масъалаҳои дастгирии давлатӣ ва ҷалби сармоягузорӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда шавад.

Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди инфрасоҳтори инноватсионӣ, ки шабакаи ташкилотҳои хидматрасониро дар бар мегирад, бояд мақсадҳои зерин пайғирий карда шаванд:

- 1) инфрасоҳтори инноватсионӣ – омили марказии пайвасткунандаи низоми миллии инноватсионӣ мебошад;
- 2) вазифаи инфрасоҳтори инноватсионӣ аз расонидани ҳадамот ва воситаҳои таълим ва табдил додани онҳо ба инноватсия иборат мебошад;
- 3) мақсад ва натиҷаи фаъолияти инфрасоҳтори инноватсионӣ баланд бардоштани фаъолияти инноватсионии корхонаҳои саноатӣ мебошад;
- 4) дастгирии субъектҳои соҳибкорӣ, маҳсусан соҳибкории хурд ва миёна истеҳсолӣ;
- 5) инфрасоҳтори инноватсионӣ дорои соҳторҳои расмии танзими давлатӣ буда, фаъолияти унсурҳои он аз зерсистемаҳои истеҳсолӣ-технологӣ, молиявӣ, экспертӣ-машваратӣ ва иттилоотӣ иборат аст, ки ба дастгирии соҳибкории инноватсионӣ нигаронида шудаанд.

Ташаккули инфрасоҳтори инноватсионӣ бояд ба принсипҳои зерин, аз он ҷумла мутобиқати инфрасоҳтор ба сатҳи рушди минтақа, мувоғиқат ба ниёзҳои воқеӣ, ҷойгиркуни оқилонаи ҳудудӣ, тамаркузи функционалий оид ба масъалаҳои доги фаъолияти инноватсионӣ, пешниҳоди хизматрасонӣ ба соҳибкорон, ҷалби заҳираҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ асос ёфта, барои ташаккули инфрасоҳтори инноватсионӣ тадбирҳои

зарурӣ амалӣ карда шаванд. Дар ин самт зарурати таъсис ва нигоҳдории марказҳои инноватсионӣ ва илмию техникий, таъсиси марказҳои тадқиқотии эксперти, рушди системаҳои иттилоотӣ, фароҳам овардани шароит барои фаъолияти инноватсионӣ, стандартизатсияи фаъолияти инноватсионӣ ба стандартҳои ҷориӣ миллӣ ва байналмилалӣ ва ҳамкорӣ бо марказҳои инноватсионии байналмилалӣ аз ҷумлаи онҳо ба ҳисоб меравад.

Дар марҳилаи муосири рушд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор ташкилоту муассисаҳои давлатӣ ва гайридавлатӣ фаъолият мекунанд, ки барои тавсеаи фаъолияти инноватсионӣ дар саноат ҳамчун ҷузҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ баромад мекунанд. Яке аз ҷунин соҳторҳои МД «Ташаккул ва рушди соҳибкории Тоҷикистон» мебошад, ки бо мақсади дастгирии машваратии рушди инноватсионии фаъолияти соҳибкорӣ таъсис дода шудааст. Қобили қайд аст, ки Muассисаи давлатии «Ташаккул ва рушди соҳибкории Тоҷикистон» бо ташабbusi Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 31 декабри соли 2018 дар доираи татбиқи барномаҳо ва ислоҳотҳои иқтисодӣ дар кишвари азизамон таъсис дода шуд.

Муассисаи мазкур дар доираи салоҳиятҳои оинномавии худ баҳри дастгирии методӣ, машваратии соҳибкорони навтаъсис фаъолият намуда, бо назардошти таҷрибаи бизнес - инкубаторҳои кишварҳои мутамаддин фаъолияти худро дар рушди бахши соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ амалӣ менамояд. Бинои асосии Muассиса дар ш.Душанбе, ҷойгир буда, шуъбаҳои минтақавии он дар шаҳрҳои Бохтар, Кулоб, Ҳуҷанд ва Ҳоруғ амал намуда истодаанд.

Дар муассисаи мазкур барои фаъолияти соҳибкорони навтаъсис **ҷойҳои кории муваққатӣ (коворкинг)** ташкил карда шудааст, ки бо техникаю таҷхизотҳои муосир муҷаҳӯз буда, бо шабакаи интернетӣ низ пайваст мебошад. Субъектҳои соҳибкорие, ки нав ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шудаанд ва умуман соҳибкороне, ки ба ҷои корӣ ниёз

доранд, аз шароит ва имконияти бинои бизнес-инкубатори мазкур метавонанд истифода кунанд.

Дар ин Муассиса барои фаъолияти пурсамари он тамоми имконот фароҳам оварда шудааст. Муассисай давлатии «Ташакқул ва рушди соҳибкории Тоҷикистон» хизматрасониҳои зеринро пешниҳод менамояд.

- омӯзиши маърифати соҳибкорӣ;
- роҳнамоӣ ҷиҳати таҳияи бизнес – нақшаҳо;
- баргузории курсҳои интенсивии «аз нақша ба амал»;
- омӯзиши роҳҳои дарёфти сармоя ва машваратҳои соҳибкорӣ, ҳукуқӣ, маркетинг ва ғайраҳо.

Яке аз унсурҳои асосии таъминоти инфрасоҳтории рушди инноватсионии саноати миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон Муассисай давлатии илмии Маркази таҳқиқоти технологияҳои инноватсионии назди Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Муассисай давлатии илмии Маркази таҳқиқоти технологияҳои инноватсионии назди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (МТТИН АМИТ) дар асоси Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 майи соли 2017, №270 ва қарори Раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон аз 17 июли соли 2017 таъсис дода шудааст.³⁰

Самтҳои асосии фаъолияти марказ ин коркарди технологияҳои инноватсионии истеҳсоли маводҳо ва таҷхизотҳои нав; робототехника, технологияҳои электронӣ, телекоммуникатсия, ва моделсозии компьютерӣ; роҳҳои истифодабарии маводҳои биологӣ барои безарарагардонии партовҳои пластикӣ; ҳуҷайраҳои бунёдӣ барои биотрансплантатсия; омӯзиши растаниҳои шифобахши дорои хосияти баланди зидимикробӣ; муайян кардани мичози растаниҳои шифобахш; ояндабинии тиҷоратигардонии технологияҳои инноватсионӣ ва татбиқи натиҷаҳои илмӣ дар саноат мебошад.

³⁰ Муассисай давлатии илмии Маркази таҳқиқоти технологияҳои инноватсионии назди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. https://innovationan.tj/?page_id=296

Вазифаҳои асосии марказ ин гузаронидани таҳқиқоти илмии бунёдӣ ва амалӣ ҳамчун асос барои рушди фаъолият дар самти коркард ва татбиқи технологияҳои инноватсионӣ; мусоидат ба ҳамкории илмию техникии байналмилалӣ дар соҳаҳои гуногуни технологияҳо; тайёр кардани кадрҳои баландихтисоси илмӣ дар самти техникую технологияи инноватсионӣ; таҳқими алоқаҳои байни илм ва истеҳсолот ба мақсади амалисозии технологияҳои инноватсионии коркардшуда ва тичоратигардонии натиҷаҳои фаъолияти илмию таҳқиқотӣ; хизматрасониҳои таълимӣ дар самти омӯзиши технологияҳои инноватсионӣ вобаста ба эҳтиёҷоти иқтисодиёти миллӣ; хизматрасониҳои илмию техникӣ ба корхонаҳое, ки маҳсулоти инноватсионӣ коркард ва истеҳсол мекунанд; ҷустуҷӯ, захира ва систематизатсияи маълумот оид ба инноватсия дар самтҳои гуногуни илм ва истеҳсолот дар доҳили мамлакат ва берун аз он, баҳогузории рақобатпазирии онҳо дар бозори доҳила ва беруна, муайян намудани коркардкунандагон ва истифодабарандагони технологияҳои инноватсионӣ ба ҳисоб меравад.

Дар асоси самтҳои муайянгардида соҳтори Марказ таҳия шудааст, ки ба он озмоишгоҳҳои маводшиносӣ, маркетинг ва ояндабинӣ, технологияҳои компьютерӣ, шуъбаи фарматсевтикаи инноватсионӣ ва пизишкӣ-таҷрибавӣ, озмоишгоҳи илмҳои биологӣ, озмоишгоҳи биотехнология ва қитъаи таҷрибавии технологиро дар бар мегирад. Дар таркиби МТТИН АМИТ инчунин қитъаҳои рехтагарӣ, васлкунии механикӣ, васлкунии электрикӣ ва таҷрибавӣ-технологӣ фаъолият мекунанд.

Қобили таъкид аст, ки дар соҳтори муассисаҳои таҳсилоти олии қишвар низ технопаркҳо фаъолият мекунанд, ки бо назардошти натиҷаҳои фаъолият онҳоро унсури таркибии инфрасоҳтори инноватсионӣ номбар намудан душвор аст. Аз ин рӯ, бояд фаъолияти технопаркҳо аз рӯи модели самаранок ташаккул ва таъмин карда шавад, ки дорои унсурҳои зерин бошанд:

- мавчуд будани биноҳое, ки барои ҷойгиркуни субъектҳои соҳибкории хурд пешбинӣ шудаанд;
- ба ташаккули қисми зиёди корхонаҳои нави инноватсионии хурду миёна, ки тамоми системаҳои имтиёзноми фаъолияти коллективиро истифода мебаранд, мусоидат кунад;
- маҷмӯи хизматрасониҳои заруриро барои навоварон ва фаъолияти инноватсионӣ пешниҳод намояд.

Бояд таъкид соҳт, ки рушди технопаркҳо таваҷҷӯҳи давлат ва мақомоти маҳаллиро тақозо мекунад. Технологияи технопаркро танҳо бо сармоягузории молиявӣ ва дигар кумакҳои моддӣ амалий кардан мумкин аст. Имрӯз дар кишвар барои рушди паркҳои технологӣ самтҳои зерини стратегӣ афзалияти баланд доранд:

- 1) Технопаркҳо, буруҳои конструкторӣ ва марказҳои интиқоли технологияҳо таъсис дода шаванд;
- 2) Технопаркҳо ба ҷои иҷрои вазифаҳои асосии худ, одатан ҳамчун марказҳои тиҷоратӣ хизмат мекунанд, ки дар онҳо оғисҳо, лабораторияҳо, биноҳои намоишиӣ ва таълимӣ ба иҷора дода мешаванд. Дар натиҷа, ин технопаркҳо аз нерӯи илмие, ки барои таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ заруранд, истифода нашуда, аз ин рӯ, зарур аст, ки пайдарпайии вазифаҳое, ки технопарк бояд иҷро кунад, дуруст муайян карда шавад;
- 3) Озод кардани молҳои воридотӣ ва содиротии технопаркҳои ҳудуди минтақаҳои озоди иқтисодӣ (МОИ) аз пардоҳти бочи гумрукӣ;
- 4) Ҳиссаи ками тадқиқотчиён ва олимоне, ки дар технопаркҳо машғуланд, ба кори тамоми инфрасоҳтори инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири мусбӣ мерасонад. Бинобар ин, бо қадрҳо таъмин кардан, шавқу ҳаваси донишҷӯёнро ба тадқиқоти илмӣ зиёд кардан зарур аст;
- 5) Ҳароҷоти тадқиқот ва коркардҳои инноватсионӣ ҳоло ҳам кам аст. Фаъолияти инноватсионии бахши соҳибкорӣ динамикаи мусбати

назаррасро нишон намедиҳад, ҳиссаи маҳсулоти инноватсионӣ дар ММД низ паст аст.

6) Технопаркҳои шабакавӣ имкон медиҳанд, ки манфиатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии технопаркҳои дар шаҳрҳо таъсисёфта аз нав тақсим карда шаванд. Ба шарофати соҳтори шабакавӣ, технопарк имкониятҳои худро зиёд меқунад, доираи хизматрасониҳои пешниҳодкардааш васеъ мешавад ва арзиши нишондиҳандаҳои самаранокӣ беҳтар мегардад. Аммо чӣ тавре ки таҷриба нишон медиҳад, тадбирҳои дар боло зикршуда оид ба ташкили инфрасоҳтори инноватсионӣ ба вучуд омадани «инноватсия»-ро дар кишвар кафолат дода наметавонанд.

Таҷрибай ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки татбиқи амалии сиёсати давлатии рушди индустрialiй ва инноватсионӣ тақозо менамояд, ки низоми муқаммали идоракунӣ ташкил карда шавад. Дар ин замина танзими мушаххаси қонунгузории сиёсати саноат, ки имкон медиҳад сиёсати мутамарказ ва мутавозуни саноатиро дар саросари кишвар ба низом дароварда, раванд ва шартҳои дастгирии давлатии саноатро ба низом дароварда, гурӯҳбандӣ намояд, аҳамияти муҳим дорад.

Ба андешаи мо таъмини рушди иқтисоди миллӣ дар шакли индустрерилию инноватсионӣ зарурати таъсиси инфрасоҳтор ва шароити муосидро тақозо менамояд. Дар ин замина, бо мақсади ташаккул ва инкишофи рушди инфрасоҳтори индустрialiй ва инноватсионӣ омӯзиши ҳамаҷонибаи захираҳои худудӣ, истеҳсолӣ, кадрӣ ва техникию технологӣ зарур буда, таваҷҷуҳ ба таҷрибаи хориҷӣ низ бояд зохир карда шавад. Вобаста ба ин, бо назардошти зарфият ва имкониятҳои иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурати тавсеаи инфрасоҳтори индустрерилию инноватсиониро дар доираи минтақаҳои озоди иқтисодӣ, таъсиси минтақаҳои саноатӣ ва технопаркҳои дар соҳтори муассисаҳои таҳсилоти олий фаъолияткунанда муҳим арзёбӣ карда мешавад.

Айни замон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 5 минтақаи озоди иқтисодӣ таъсис дода шудааст, ки дар сатҳи нобаробар фаъолият меқунанд. Новобаста аз он ки аз таъсиси онҳо солҳои зиёд сипарӣ гаштаанд, вале

ҳанӯз ҳам дар бაъзеи онҳо шароити мусоиди фаъолият ва тавсеаи фаъолияти инноватсионӣ фароҳам сохта нашудааст. Дар байни онҳо танҳо минтақаи озоди иқтисодии Суғдро метавон номбар намуд, ки фарогири субъектҳои зиёд ва фаъолияти инноватсионии назаррас мебошад.

Дар ин замина бояд таъкид соҳт, ки ташкили минтақаи озоди иқтисодиро дар амал бо мақсади тараққӣ додани соҳаҳои нави саноат ва соҳаҳои технологияи баланд, ки тараққиёти ҳам соҳаҳои асосӣ ва ҳам соҳаҳои ёрирасон ва хизматрасониро талаб меқунанд, таъсис дода мешавад.

Яке аз самтҳои афзалиятноки рушди инфрасоҳтори индустрialiю инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин ташкили минтақаҳо саноатӣ ба ҳисоб меравад. Новобаста аз он ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тасмимҳои алоҳида ҷиҳати ташкили шаҳракҳо ва минтақаҳои саноатӣ роҳандозӣ шуда буданд, вале ҳанӯз ҳам дар ин самт натиҷаҳои назаррас ба ҷашм намерасад.

Гарчанде ки таъсиси минтақаҳои саноатӣ ҳамчун самти афзалиятноки густариши инфрасоҳтори инноватсионӣ эътироф карда мешавад, дар ҳоли ҳозир дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати ягонаи системавӣ оид ба ташкили минтақаи саноатӣ вучуд надорад. Аз ин рӯ, дар оядани наздик ҷиҳати тақвияти раванди саноатиқунонии босуръат ва ташаккули инфрасоҳтори инноватсионӣ дар минтақаҳои кишвар бояд корҳои зерин ба анҷом расонида шаванд:

- таҳия ва тасдиқи меъёрҳои мушахҳаси ташкили минтақаҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- тартиб ҷудо кардани минтақаи ҷойгиравии корхонаҳои саноатӣ, диверсификатсияи саноати минтақавӣ ва баррасии имкониятҳои минтақаҳо ва корхонаҳо;
- тасдиқ намудани системаи комплексии идорақунии давлатӣ дар раванди ташкили минтақаҳои саноатӣ;

- муайян намудани манбаъҳои маблағгузории соҳтмони инфрасоҳтор ва масъалаҳои танзими моликияти онҳо;

- кор карда баромадани тадбирҳои дастгирии давлатии ташкили истеҳсолот дар вилоятҳо, инчунин ташкили ноҳияҳои саноатӣ - ҳамчун як намуди экосистемаи фаъолияти соҳибкорӣ.

Барои рафъи ин мушкилот зарур аст, ки таҳлил ва пешниҳоди таклифҳо оид ба такмили қонунгузорӣ ва таҳияи пешниҳодҳо оид ба маблағгузории инфрасоҳтори инновастионии минтақаҳои саноатӣ таҳия ва тасдиқ карда шавад. Дар ин росто бояд меъёрҳои ташкили минтақаҳои саноатӣ муайян карда шуда, ба мавҷудияти идоракунии стратегӣ ва иқтидори техникий-иқтисодии минтақаҳо баҳои амиқ дода шавад.

Бояд таъкид соҳт, ки рушди технопаркҳо яке аз самтҳои асосии ташаккул ва рушди унсури муҳим ва марказии инфрасоҳтори инноватсионӣ мебошад. Ҳадафи асосии технопаркҳо тавсса ва рушди иқтидори инноватсионии кишвар, баҳусус минтақаҳои он, инчунин таъмини эҳтиёҷоти иқтисодиёт ба маҳсулоти инноватсионӣ мебошад. Таъсис ва рушди минбаъдаи технопаркҳо барои ҳалли вазифаҳои асосии ташаккули баҳшҳои рақобатпазири иқтисодиёт, аз қабили таҳқими робитаи илм бо истеҳсолот, ҷорӣ намудани технологияҳои мусир, баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат дар саноат ва истеҳсоли маҳсулоти баландтехнологӣ ва рақобатпазир пешбинӣ шудааст.

Таҷрибаи таъсис ва фаъолияти технопаркҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки бояд ба қонунгузории мавҷудаи таъсис ва рушди технопаркҳо баъзе тағиирот ворид карда шавад. Дар ин замина бояд Технопарк ҳамчун худуди маҳдуд бо ҷойгиркунии ҳатмии бизнес-инкубаторҳои технологӣ, ташкилотҳои илмӣ ва таълимӣ дар ҳудуди он мувоғиқ муайян карда шавад. Мақомоти икроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои ташкили технопаркҳо қитъаҳои замин ҷудо карда, ширкати оператори идоракунии технопаркро бо роҳи ташкили ҳамкории ҳамаи иштирокчиёни фаъолияти инноватсионӣ муайян кунад.

Ба андешаи мо, механизми пешниҳодшудаи равиши системавӣ ҳамчун принсипҳои ҳалқунандаи рушди минбаъдаи шабакаи технопаркҳо бояд аз инҳо иборат бошанд:

- ташкили базаи таҷрибавию истеҳсолӣ дар инфрасоҳтори технопаркҳо;
- самти интенсивии фаъолияте, ки ба афзоиши корхонаҳо бо истифода аз технологияҳои воридотӣ ва паҳн кардани фарҳангӣ инноватсионӣ нигаронида шудааст;
- дар доираи системаи миллии инноватсионӣ дар ҳамаи марҳилаҳои раванди инноватсионӣ ҷорӣ намудани механизмҳои самараноктарини фаъолият;

Дар робита ба ин, тавсия дода мешавад, ки робитаи зич байни технопаркҳо ва донишгоҳҳои минтақавӣ барқарор карда шуда, барои ҳар як парки технологӣ ширкати оператор бояд тасдиқ карда шавад. Барои ба кор андохтани нерӯи илмии вилоятҳо ба ҳудуди технопаркҳо кӯҷонидани ташкилотҳои илмӣ ва таълимӣ бамаврид аст. Ин имкон медиҳад, ки нерӯи илмӣ бештар ҷалб карда шуда, корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва таҷрибавию конструкторӣ, татбиқи гояҳои инноватсионӣ ва эҷоди технологияҳо, ҷалби ҷавонон ва олимону муҳаққиқон дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шавад.

Таҷриба нишон медиҳад, ки минтақаи саноатӣ бояд дар шафати инфраструктураи илмӣ ҷойгир карда шуда, тавассути он иртиботи илм ва истеҳсолот таҳқим бахшида шавад. Татбиқи механизмҳои бештар самарабахши ҳамкорӣ дар доираи системаи миллии инноватсионӣ дар ҳамаи марҳилаҳои раванди инноватсионӣ низ бояд такмил дода шуда, устувории онҳо таъмин карда шавад.

Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз роҳҳои фаъолгардонии үнсурҳои мавҷудаи инфрасоҳтори инноватсионӣ ва танзими асосҳои ташкилию иқтисодии рушди он ин таъмини робитаи зичи технопаркҳои донишгоҳҳои минтақавӣ бо корхонаҳои саноатӣ, минтақаҳои озоди

иқтисодӣ ва субъектҳои хочагидорӣ мебошад. Ҳамчунин, дар ин замина бояд шурӯҳои машваратӣ ва коршиносӣ таъсис дода шавад.

Мақсади хадамоти машваратии коршиносон арзёбии имконпазирии пешниҳоди лоиҳаҳои инноватсионӣ ва асосноккунии самтҳои афзалиятдори рушди инфрасохтори инноватсионӣ мебошад. Дар баробари ин Шури мазкур таҳлили пешакии дарҳостҳо ва лоиҳаҳои инноватсионӣ, нишондиҳандҳои инноватсионию техникии лоиҳа, ҷолибияти бозории инноватсияҳо, асоснокии иқтисодии анҷом мидиҳад.

2.3. Таҳлили омилҳои ба тавсеаи низоми таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии саноат таъсиррасон

Инфрасохтори инноватсионӣ ҳамчун асоси рушди иқтисодиёти миллӣ тавассути ҳамкории зичи субъектҳо дар муҳити тағйирёбанда амал мекунад. Чунин робитаи мутақобила мағҳумҳои асосии ҳар як падидаи иҷтимоию иқтисодии низомҳои инноватсиониро ташкил медиҳад. Мутаносибан, дар асоси таҳлили вазъи воқеии фаъолияти инноватсионӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва субъектҳои дар фаъолияти инноватсионӣ иштироккунанда, аз ҷумла субъектҳои инфрасохтори инноватсионӣ маҷмӯи омилҳоеро ҷудо намудан мумкин аст, ки ба он таъсири бевосита мерасонад.

Дар ин замина фаъолияти инвестиционӣ, захираҳои молиявӣ, моддӣ ва инсонӣ аз ҷумлаи омилҳои асосӣ ба ҳисоб мераванд. Дар айни замон захираҳое, ки барои татбиқи имкониятҳои субъектҳои инфрасохтори инноватсионӣ заруранд, дар асоси таҷрибаи андӯхтаи роҳбарияти мақомоти давлатӣ ва минтақавӣ, соҳторҳои ҳусусӣ, инчуни инпринципи ҳадди аксар фоида ва хатарҳои ҳадди ақали пешбинишуда, ба таври номуайян тақсим карда мешаванд.

Яке аз масъалаҳои муҳими рушди инфрасохтори инноватсионии саноати муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи таъмини сармоягузорӣ мебошад. Таҷриба нишон медиҳад, ки ҳамаи унсурҳои инфрасохтори инноватсионӣ ба сармоягузории доимӣ эҳтиёҷ доранд, дар ҳоле ки дар шароити таҳдидҳои имрӯза ҷалби сармоягузорӣ бо мушкилоту хатарҳои

сершумор алоқаманд аст. Вобаста ба ин, асоснок намудани шаклу механизмҳои ҷалби сармоя ба рушди инфрасохтори инноватсионии саноати миллӣ зарурати муҳим аст, зеро татбиқи стратегияи саноатиқунонии босуръат бо таҷдид ва рушди муҳимтарин ҷузъҳои истеҳсолот алоқаманд аст.

Тамоюлҳои солҳои охир нишон медиҳанд, ки дар шароити рушди индустрialiй-инноватсионии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурати таҳияи консепсия ва равишҳои нави методологии ташаккул ва идоракуни инфрасохтори инноватсионӣ ҳамчун ҷузъи мушаххаси рушди инфрасохтори инноватсионӣ ба миён омадааст. Таҷрибаи кишварҳои саноатии ҷаҳон нишон медиҳад, ки маҳз инфрасохтори инноватсионӣ унсурест, ки иқтисоди инноватсиониро аз дигар намудҳои иқтисодиёт фарқ мекунад, институтҳои мушаххас ва иқтидори инноватсиониро дар сатҳҳои гуногуни иқтисодиёт ва менечмент мепайвандад.³¹

Соҳаи илм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан аз буҷети давлатӣ маблағгузорӣ карда мешавад. Бо вуҷуде, ки ҳароҷот ба илм ба таври доимӣ меафзояд (ҷунончи, дар соли 2020 дар қиёс бо соли 2015 ин ҳароҷот ба қадри 150 фоиз афзоиш ёфт), вале ба таври умум ҳиссаи ҳароҷот ба илм дар ҳисоб бо маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар сатҳи паст қарор дорад. Ҳаҷми умумии маблағгузории соҳаи илм дар соли 2020 ҳамагӣ 82820,4 ҳазор сомониро ташкил медиҳад, ки дар муқоиса бо давлатҳои пешрафта нисбатан паст аст. Бояд таъкид намуд, ки гарчанде нишондиҳандай мазкур дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи нисбатан паст қарор дорад, вале бо назардошли имконияти буҷет солҳои охир ҳаҷми он зиёд шуда истодааст (Диаграммаи 2.3.1.).

³¹ Абдуқодиров, Ҳ. А. Инновационная инфраструктура как основа развития экономики Таджикистана / Ҳ. А. Абдуқодиров // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 7(108). – С. 455-458.




Диаграмма 2.3.1. Харочоти бүтçети давлатlı баро илм (хазор сомоний)

Таҳлили динамикаи харочоти бүтçети давлатlı баро илм нишон медиҳад, ки соли 2021 ҳаҷми он нисбат ба соли 2010 қарib 4 баробар зиёд шуда, дар маҷмӯъ 99960, 7 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. ин нишондиҳанда вобаста ба талаботи соҳаҳо ва зарурати рушди инноватсионӣ кифоя набуда, дар ин замина зарурати чустуҷӯи сарчашмаҳои нави маблағгузории соҳа мубрам гардидааст.

Таъминоти моддиву техникии муассисаҳои илмӣ ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. Заминаи моддиву техникӣ, хусusan таҷхизот ва асбобҳои илмӣ барои анҷом додани таҳқиқоти илмӣ беҳбудиро тақозо мекунад. Айни замон барои харидорӣ намудани таҷхизоти муосири озмоишгоҳӣ маблағ нокифоя мебошад. Дар натиҷа, сатҳу сифати корҳои илмию таҳқиқотӣ барои ноил шудан ба дастовардҳои боз ҳам назаррас имконият намедиҳад.

Таҷрибаи ҷаҳонӣ шаҳодат медиҳад, ки бе истифодаи технологияҳои муосири иттилоотиву коммуникатсионӣ рушди илм ва ба вучуд овардани технологияҳои қобили рақобат ва истифодаи онҳо дар амал имкон надорад. Гарчанде айни замон муассисаҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, муассисаҳои илмии соҳавӣ, кафедраҳо ва озмоишгоҳҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бо техникаи компьютерӣ ба таври кифоя мӯчаҳҳаз гардонида шуда, бо интернет пайваст шуда бошанд ҳам, суръати ташаккули инфрасоҳтори муосири иттилоотӣ дар ин муассисаҳо беҳбудӣ меҳоҳад;

Дар адабиёти хориҷӣ ин масъала аз ҷанбаҳои гуногун мавриди омӯзиш қарор гирифта, дар илми ватани башад, ба масъалаҳои ташаккул ва рушди инфрасохтори инноватсионӣ пажӯҳиши ҷиддии алоҳида анҷом наёфтааст. Вобаста ба ин, дар иқтисодиёти ватани ва дар системаи ҳочагии ҳалқ ҷузъҳои инфрасохтори инноватсиони алоҳида ва дар маҷмӯъ ҳуди инфрасохтор то ҳол инкишоф наёфтаанд ва баъзе унсурҳо дар марҳилаи ибтидой қарор доранд ва ё ҳанӯз такшил карда нашудаанд. Ҳамаи ин гузариш ба иқтисодиёти инноватсиониро ҳеле душвор мегардонад, зоро он ба рушди инноватсионии соҳаҳои иқтисоди миллӣ, аз ҷумла саноати миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат намекунад.

Масъалаҳои ташаккул ва рушди инфрасохтори инноватсиониро дар асарҳои муаллифони ватани низ мавриди омӯзиш қарор додаанд. Ба гуфтаи Кодиров Ф.А. инфрасохтори инноватсионӣ заминаи бунёдии рушди соҳибкории инноватсионӣ дар соҳаи истеҳсолот мебошад. Дар шароити рушди саноат интенсификатсияи фаъолияти инвеститсионӣ омили асосии рушди инфрасохтори инноватсионӣ – ҳамчун асоси рушди фаъолияти инноватсионӣ дар тамоми соҳаҳо ба ҳисоб меравад.³²

Баррасии адабиёт ба мо имкон медиҳад, ки 10 равишро барои фаҳмидани ҳадафи функционалии инфрасохтори инноватсионӣ муайян кунем, ки бо номуайяни тафсир ва набудани фаҳмиши умум эътирофшудаи маҷмӯи мағҳумҳое, ки рушди инноватсионро тавсиф мекунанд, алоқаманд аст. Ҳамин тарик, муҳаққиқони гуногун таъмин ва баланд бардоштани самаранокиро вазифаи инфрасохтори инноватсионӣ мешуморанд:

- 1) фаъолияти инноватсионӣ;
- 2) раванди инноватсионӣ;
- 3) лоиҳаҳои инноватсионӣ;
- 4) ҳамаи марҳилаҳои сикли инноватсионӣ;
- 5) истеҳсол ва ҷорӣ намудани таклифҳои навоварона;

³² Кодиров, Ф.А. Инновационная инфраструктура-основа развития промышленного предпринимательства / Ф.А. Кодиров // Финансово-экономический вестник. – 2020. – № 4(24). – С.49-58.

- 6) фаъолият ва рушди соҳибкории инноватсионӣ ва умуман соҳибкорӣ;
- 7) рушди инноватсионӣ;
- 8) фаъолият ва рушди системаи миллии инноватсионӣ;
- 9) ташаккул ва рушди муҳити инноватсионӣ;
- 10) рушди иқтисодиёти инноватсионӣ.

Таҷрибаи кишварҳои пешрафтаи саноатӣ нишон медиҳад, ки заминай рушди устувори иқтисоди миллӣ ва минтақавӣ, инчунин омили асосии баланд бардоштани рақобатпазирии истеҳсолкунандагони саноатӣ рушди инфрасоҳтори инноватсионӣ мебошад.³³ Маҳз ҷузъҳои асосии инфрасоҳтори инноватсионие мебошанд, ки ба дастгирии илмию техникӣ ва инноватсионӣ, инчунин эҷод ва татбиқи навоварӣ дар истеҳсолоти саноатӣ машғуланд, ки метавонанд устувории корхонаҳои саноатиро баланд бардоранд. Дар ин замина бояд гуфт, ки фаъолсозии равандҳои сармоягузорӣ ва рушди инноватсионии саноати миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон қодир аст, ки тағйироти соҳторӣ, рушди дарозмуддат ва самараноки иқтисодиро дар шароити муосир таъмин намояд.

Гуфтаҳои боло имкон медиҳанд қайд кунем, ки дастгирии сармоягузорӣ барои рушди инфрасоҳтори инноватсионӣ ҷузъи таркибии рушди индустрialiӣ ва инноватсионии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.³⁴ Маълум аст, ки инноватсияҳо қувваи пешбарандае мебошанд, ки дигаргуниҳои сифатан навро ба вуҷуд меоранд ва сармоягузорӣ бошад, заминай моддии татбиқи амалии онҳо мебошад, зоро бидуни сармоягузорӣ татбиқи воқеии рушди инноватсионӣ имконнопазир аст. Дар ин замина, инфрасоҳтори инноватсиони барои

³³ Кодиров, Ф.А. Инфраструктурные аспекты повышения конкурентоспособности промышленных предприятий Республики Таджикистан в современных условиях / Ф.А. Кодиров // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). – 2022. – № 1(54). – С. 22-28. – DOI 10.47598/2078-9025-2022-1-54-22-28.

³⁴ Тоҳирзода, М. Совершенствование механизмов управления инновационным развитием промышленной системы / М. Тоҳирзода // Политехнический вестник. Серия: Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2018. – Т. 2. – № 4(44). – С. 63-70.

тамаркузи ғояҳо ва сармоягузориҳои инноватсионӣ дар доираи ҷузъҳои алоҳида шароит фароҳам меорад, ки дар якҷоягӣ ба рушди фаъолияти инноватсионӣ имкон медиҳанд.

Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши асосӣ дар равандҳои дастгирии сармоягузории рушди инфрасоҳтори инноватсионӣ ба давлат тааллук дорад, зеро маҳз сиёсати давлат дар ин самт ташаккули заминаи ҳуқуқии татбиқи фаъолияти сармоягузорие, ки ба ташкили инфрасоҳтори инноватсионӣ, инчунин афзоиши самаранокии равандҳои инноватсионӣ дар иқтисодиёти миллӣ нигаронида шудааст. Ба андешаи мо, дастгирии сармоягузории рушди инфрасоҳтори инноватсионӣ бояд ҳамчун маҷмӯи механизмҳо, усулҳо, воситаҳо ва сиёсати давлатии иқтисодӣ, соҳибкорӣ ва институтҳои бозорӣ шарҳ дода шавад, ки имкон медиҳанд, ки системаи ташаккул, ҷалб ва ҷамъоварии захираҳои сармоягузорӣ ва самти онҳо барои маблағузории рушди фаъолияти инноватсионӣ ва ҷузъҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ таъмин карда шавад.

Бояд қайд намуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арзёбииҳои ҷаҳонии рушди фаъолияти инноватсионӣ мавқеи поин дошта, мутаассифона солҳои охир мавқеи худро тағиیر намедиҳад. Индекси глобалии инноватсия дар соли 2022 (GII) тамоюлҳои ҷаҳонии инноватсиониро дар баробари пандемияи давомдори COVID-19, сустшавии афзоиши маҳсулнокӣ ва дигар мушкилоти мубрам таҳлил мекунад. Муаллифони GII бо арзёбии фаъолияти инноватсионии 132 иқтисод, нишон додани ҷиҳатҳои қавӣ ва заъфи онҳо ва ошкор кардани камбуниҳо дар иқтисодҳои инноватсионии ҷаҳонро муайян мекунанд. Нашри GII дар соли 2022 ба таъсири пешбинишудаи инноватсия ба маҳсулнокӣ ва некӯаҳволии ҷомеа дар даҳсолаҳои оянда тамаркуз мекунад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Global Innovation Index 2022 rankings дар байни давлатҳои ИДМ мақоми аз ҳама поинро ишғол намуда, аз байни 132 давлат дар мақоми 104 қарор дорад. Ин мақом аз он шаҳодат медиҳад, ки бояд сиёсати давлатии иқтисодӣ дар самти рушди инноватсионӣ фарогири чораҳои мушаххас ва муассир бошад. Нишондиҳандаҳои

Чумхурии Тоҷикистон дар Global Innovation Index барои солҳои 2018-2022 дар ҷадвали 2.3.1. оварда шудааст.

Ҷадвали 2.3.1.

Таҳлили динамикаи Global Innovation Index Чумхурии Тоҷикистон дар солҳои 2018-2022

Нишондиҳандаҳо	Солҳо										
	2018		2019		2020		2021		2022		
	Ҷой	Хол	Ҷой	Хол	Ҷой	Хол	Ҷой	Хол	Ҷой	Хол	
	1-132	1-100	1-132	1-100	1-132	1-100	1-132	1-100	1-132	1-100	
Input Sub-Index (иктидори инноватсионии давлат)											
1	Муҳити институтсионаӣ	117	44.9	122	46,0	118	47,0	118	47.7	91	48,6
2	Нерӯи инсонӣ ва тадқиқот	87	24.3	87	24,0	87	22,8	85	25.2	85	25,2
3	Инфрасоҳтор	124	21.3	115	29,8	123	21,8	126	21.7	121	24,8
4	Таҷрибаи бозорӣ	43	51.4	86	43,7	60	48,4	37	52.5	94	25,1
5	Таҷрибаи корӣ	105	23.2	114	22,2	128	15,1	129	13.2	128	15,6
Output Sub-Index (татбиқи иктидори инноватсионӣ)											
6	Дониш ва технология (натиҷаҳои илмӣ-амалӣ)	75	20.1	68	21,4	77	16,4	80	16.6	84	14,9
7	Натиҷаи фаъолияти эҷодӣ	97	19.9	103	18,1	113	10,4	107	14.8	116	4,5

Таҳияи муаллиф дар асоси маводи: <https://www.wipo.int/portal/ru/index.html>

Таҳлили ҷадвал нишон медиҳад, ки Чумхурии Тоҷикистон дар Global Innovation Index дар соли мавқеи 104 ишғол намуда, нишондиҳандаҳои асосии тавсифдиҳандаи рушди инноватсионӣ холи пасттар доранд. Барои мисол аз рӯйи баъзе нишондиҳандаҳо ба монанди таҷрибаи корӣ ва инфрасоҳтор мавқеи кишвар дар ин шохис поёntар аст. Ҷӣ тавре ки аз ҷадвал аён мегардад, аз рӯйи нишондиҳандаи инфрасоҳтор дар соли 2022 ҷойи 121 муқаррар шудааст. Бар замми ин дар давраи таҳлилшаванда, яъне аз соли 2018 то соли 2022 аз рӯйи мавқеи нишондиҳандаи мазкур тағиироти начандон назаррас ба ҷашм мерасад.

Самти муҳими тақвияти дастгирии сармоягузории рушди инфрасоҳтори инноватсионӣ ин истифодаи технологияҳои рақамӣ дар соҳаи фаъолияти сармоягузорӣ мебошад. Амалия нишон медиҳад, ки дастгирии сармоягузории рушди инфрасоҳтори инноватсионӣ дар

шароити гузариш ба иқтисоди нави рақамӣ ба ичрои вазифаҳои муайяни вобаста ба вижагиҳои рушди ҷузъҳои инфрасохтори инноватсионӣ дар воқеияти нав нигаронида шудааст.


Омӯзиши масъалаҳои назариявии дастгирии сармоягузории рушди инфрасохтори инноватсионӣ дар шароити муосир бо назардошти тағиироти ояндаи техникӣ ва технологи вобаста ба гузариш ба иқтисоди рақамӣ имкон дод, ки самтҳои асосии дастгирии сармоягузории рушди инфрасохтори инноватсионии рушди саноат, ки барои дигаргунсозии соҳторӣ, технологӣ ва функционалии он заруранд, муайян карда шавад.

Дар ин замана дастгирии сармоягузорӣ барои таҷиди инноватсионӣ ва технологи ҷузъҳои мавҷудаи маҷмааӣ саноатӣ бо мақсади гузаштан ба сатҳи нави рушд³⁵ аҳамияти қалон дорад.

Дар низоми дастгирии сармоягузории рушди инфрасохтори инноватсионӣ ташаккули фазои мусоиди сармоягузорӣ аҳамияти қалидӣ дорад, зоро рушди марказҳои инноватсионӣ, паркҳои технологӣ, бизнес-инкубаторҳо, марказҳои ҳамкории инноватсионӣ ва дигарҳо бе иқлими мусоид имконнопазир аст. Илова бар ин, таъсис ва ҳавасмандгардонии фаъолияти фондҳои сармоягузории венчурӣ раванди сармоягузориро бо манбаъҳои нави гайридавлатии сармоягузорӣ дар асоси ҷамъоварии захираҳои шахсони воқеӣ ва соҳибкорӣ ва татбиқи сармоягузории инноватсионӣ таъмин менамояд.

Дар асоси таҳлил ва таҳқиқоти сарчашмаҳои гуногун метавон андешаро дар бораи аҳамияти афзояндаи дастгирии сармоягузорӣ барои рушди инфрасохтори инноватсионӣ мураттаб кард, зоро маҳз сармоягузориҳо барои ташаккули инфрасохтори инноватсионӣ заманаи моддӣ гузошта, омили асосии рушди инфрасохтори инноватсионӣ мебошанд. Ҷой ва нақши сармоягузорӣ дар рушди фаъолияти инноватсионӣ дар расми 2.3.1 нишон дода шудааст.

³⁵ Гончаров, А. С. Инвестиции в совершенствование и развитие инновационной инфраструктуры организаций / А. С. Гончаров // Трансформация процессов управления: менеджмент и инновации, цифровизация и институциональные преобразования: сборник материалов международной научно-практической конференции, Курск, 25 ноября 2021 года. – Курск: Курский государственный университет, 2021. – С. 305-308.



Расми 2.3.1. Мақом ва нақши сармоягузорӣ дар ташаккули инфрасохтори инноватсионӣ ва баланд бардоштани раҷобатпазирӣ дар шароити саноатикуонии босуръат

Тавре ки дар расм нишон дода шудааст, сармоягузорӣ барои ташаккули инфрасохтори инноватсионӣ заминай моддӣ фароҳам меорад, ки дар навбати худ имкон медиҳад, ки фаъолияти инноватсионӣ инкишоф ёбад. Ҳамаи ин дар ниҳояти кор имкон медиҳад, ки рақобатпазирии саноат, ки ҳадафи асосии стратегии сиёсати иқтисодии Тоҷикистони мусир ба шумор меравад, афзоиш ёбад.

Масъалаи навбатии асосии таҳияи механизмҳои сармоягузорӣ ба инфрасохтори инноватсионӣ ин муайян кардани баҳшҳои стратегӣ барои қишвар мебошад, ки афзалияти муҳим доранд. Дар ин самт минбаъд инкишоф додани самтҳои афзалиятноки тадқиқоти илмӣ; стратегияи рушди саноат, ки имкон медиҳад дар сатҳи қонунгузорӣ муқаррар карда, мақсадҳои стратегии ташаккули сиёсати инноватсионии давлат дар соҳаи саноат муайян карда шуда, захираю механизмҳои зарурии сармоягузорӣ барои татбиқи ин ҳадафҳо равона карда шаванд.

Бояд гуфт, ки соҳибкории инноватсионӣ омили муҳими рушди иқтисодиёт мебошад. Ташаккул ва рушди соҳибкории инноватсионӣ дар марҳилаи қунунӣ бояд аз ҷониби инфрасохтори мувоғиқи инноватсионӣ дастгирӣ карда шавад. Аммо чуноне ки таҷриба нишон медиҳад, мушкилоти асосии бисёре аз субъектҳои соҳибкорӣ ин тақсимоти нобаробари ҷузъҳои инфрасохтори инноватсионӣ дар саросари қишвар ва минтақаҳо мебошад.

Аз ин рӯ, зарур аст, ки мушкилоти аввалия бартараф карда шуда, сиёсати ҷойгиркунии ҷузъҳои инфрасохтори инноватсионӣ дар минтақаҳои қишвар таҳия карда шавад. Шумораи бештари инноватсия ва технологияҳои нав аз ду воҳиди маъмурӣ-ҳудудӣ – шаҳри Душанбе ва вилояти Суғд ворид мешавад. Аз ин лиҳоз, зарур аст, ки дар дигар минтақаҳо инфрасохтори инноватсиониро инкишоф дод, то субъектҳои соҳибкории инноватсиониро инкишоф диханд. Ҳалли ин мушкилот пеш аз ҳама аз ҳаҷм ва самаранокии механизмҳои ҷалби сармоя ба инфрасохтори инноватсионӣ вобаста аст. Инфрасохтори инноватсионӣ бояд тамоми ҳалқаҳои раванди инноватсиониро фаро гирад, бинобар ин,

он бояд дорои хосиятҳои зерин бошад: паҳншавӣ дар тамоми мінтақаҳо, универсалӣ ва ҷандирӣ, амнияти иттилоотӣ, кадрӣ ва молиявӣ, инчунин конструктивӣ, таъмини ноил шудан ба натиҷаи ниҳоии оқилона.³⁶

Дастгирии сармоягузории рушди инфрасохтори инноватсионӣ бояд ба ташкил ва нигоҳдории марказҳои инноватсионӣ ва илмию техникӣ, марказҳои тадқиқотии эксперти, рушди системаҳои иттилоотӣ, фароҳам овардани муҳити инноватсия, стандарткунонии фаъолияти инноватсионӣ тибқи стандартҳои мавҷудаи миллӣ ва байналмилалӣ, инчунин ҳамкорӣ бо марказҳои инноватсионии байналмилалӣ.

Дар асоси натиҷаҳои таҳқиқот метавон самтҳои асосии зеринро оид ба баланд бардоштани фаъолияти сармоягузорӣ бо мақсади рушди инфрасохтори инноватсионӣ муайян намуд:

- ташкил ва дастгирии фаъолияти соҳторҳои истеҳсолӣ-технологӣ, инноватсионӣ ва илмӣ;
- таҳияи системаҳои экспертии таъмини фаъолияти марказҳои илмии эксперти, пешниҳоди хулосаҳои эксперти;
- таҳияи системаҳои иттилоотӣ;
- фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди равандҳои инноватсионӣ, амалигардонии давраи ниҳоии инноватсионӣ, аз идея то истеҳсол ва фурӯши (татбиқи) маҳсулоти баландтехнологӣ;
- стандартизатсияи фаъолияти инвеститсионӣ ва инноватсионӣ мутобиқи стандартҳои байналмилалӣ;
- ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ;
- идоракуни корхонаҳо (лоиҳаҳои инноватсионӣ);

Дастгирии сармоягузории рушди инфрасохтори инноватсионӣ маҷмӯи механизмҳо, усулиҳо, воситаҳо, воситаҳои сиёсати иқтисодии давлатӣ, инчунин ягонагии амалиёти давлат, соҳибкорӣ ва институтҳои

³⁶ Лукин, А.Г. Инновационный климат, инновационная привлекательность и инновационный потенциал как характеристики внутренней и внешней инновационной среды предприятия / А.Г. Лукин, Ю.И. Ряжева // Современные подходы в управлении экономическими системами в условиях глобальных преобразований: сборник статей по материалам I Международной научно-практической конференции, Самара, 08 октября 2019 года / под общей редакцией Н.А. Дубровиной. – Самара: Издательство Самарского университета, 2020. – С. 131-140.

бозории чамъиятӣ бо мақсади ташаккул, ҷалб, чамъоварӣ намудани инфрасохтори инноватсионӣ мебошад.

Бояд қайд намуд, ки омили асосие, ки ба ташаккули инфрасохтори инноватсионӣ таъсир мерасонад ин фазои сармоягузорӣ дар соҳа мебошад. Бо назардошти ин айни замон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нақшай чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи саноат барои солҳои 2021-2023 (Замима ба Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 сентябри соли 2021, №361) таҳия карда шудааст, ки фарогири самтҳои зер мебошад:

1. Такмил додани заминаи меъёрии ҳуқуқии соҳаи саноат дар заминаи таҳия ва татбиқи чорабиниҳои зер:

- Такмили қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба пешниҳоди ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ дар самти назорати санитарию эпидемиологӣ, аз ҷумла муайян намудани номгӯи ҳуҷҷатҳои мушаххас, муҳлати пешниҳод ва амали ҳуҷҷатҳо, тартиби боздошти амал ва бекор намудани ҳуҷҷатҳои санитарию эпидемиологӣ;
- Таҳияи меъёр ва қоидаҳои санитарии танзимкунандай фаъолият дар соҳаҳои саноати сабук ва ҳӯрокворӣ;
- Муқаммалгардонии қонунгузорӣ дар самти пешниҳоди экспертизаи экологӣ, аз ҷумла таҳияи ҳадди ниҳоии иҷозат барои таъсиррасонӣ ба муҳити зист, таҷдиди назар намудани андоза ва тартиби пардоҳт барои партовҳо ва муқаррар намудани нишондиҳандаҳои пардоҳт;
- Дар қонунгузорӣ муқаррар намудани механизми истифодаи эҳтимолии стандартҳои байналмилалии сифат ва бехатарии маҳсулоти ҳӯрокворӣ ва системаи идоракунии он;
- Таҷдиди назар намудани санадҳои даҳлдори меъёрии ҳуқуқӣ оид ба манъи воридоти равғани нахл ҷиҳати муқаррар намудани қоидаву меъёरҳои мушаххас оид ба воридоти равғани нахл ва маҳсулоти дар таркибаш равғани нахлдошта;
- Тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ дар соҳаи хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ тақвият бахшидани чораҳо оид ба

дастгирии давлатӣ барои ҷойгирнамоии фармоишҳои давлатӣ ба истеҳсолкунандагони ватании маҳсулоти саноати сабук ва ҳӯрокворӣ.

2. Масъалаҳои иқтисодии беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи саноат:

- Омӯзиши масъалаи истифодаи тарифҳои имтиёзни ҳару барқ ба корхонаҳои ҷумҳурӣ, дар сурати манзур гардидани пешниҳодҳои аз лиҳози техникӣ ва иқтисодӣ асоснокшуда аз нуқтаи назари ноил гардидан ба зиёдшавии истеҳсол, афзоиши даромадҳои мустақим ва гайримустақими давлат ва манфиати он ба иқтисодиёти кишвар;

- Ҳусусигардонии мақсадноки корхонаҳои саноатии давлатии аз кормонда бо механизми шарикӣ давлат ва бахши ҳусусӣ ва пешниҳоди шартҳои ҳавасмандкунӣ;

- Суръатбахшии раванди гузариш ба стандартҳои байналмилалии ҳисобдориву муҳосибот, стандартҳои байналмилалии сифат дар корхонаҳои саноатӣ;

Пурзӯр намудани фаъолият дар самти тарғибу ташвиқи маҳсулоти ватаниӣ бо истифода аз имкониятҳои воситаҳои аҳбори омма, шабакаҳои иҷтимоӣ ва сомонаҳои интернетӣ;

- Мунтазам ташкил намудани намоишгоҳҳои маҳсулоти саноатии ватаниӣ дар доҳил ва хориҷи ҷумҳурӣ ва иштирок дар намоишгоҳҳои минтақавӣ ва байналмилалии маҳсулоти саноатӣ;

- Густариши ҳамкорӣ ва ҷалби корхонаҳои пешрафтаи соҳаи саноати сабук, ҳӯрокворӣ ва масолеҳи соҳтмонии кишварҳои хориҷӣ;

- Тақвияти амалисозии чорабиниҳо ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани бандубости маҳсулоти саноатӣ;

- Муқаммал намудани намунаҳои маълумоти оморӣ, ташаккул ва такмили низоми баҳисобигирии омории соҳаи саноат ва таъмини самарнокии онҳо;

- Ташкили равзанаи ягонаи саноат ва таҳияи низом барои дастрасии мустақими мақоми ваколатдори соҳаи саноат ва технологияҳои нав оид ба маълумоти омории марбут ба соҳа;

- Таъсис додани муассисаи давлатии татбиқи лоихаҳои инноватсионӣ;

3. Масъалаҳои соҳавии беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи саноат:

- Тақвияти корҳо дар самти мукаммалгардонии пойгоҳи моддию техникии муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи техникии соҳавӣ;
- Такмил додани меъёрҳои боҷи гумрукӣ ба воридоту содироти пӯсту ҷарм, воридоти пойафзол ва маснуоти ҷармӣ ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди корхонаҳои коркарди ҷарму пӯст;
- Омӯзиш ва баррасии масъалаи ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии худӣ дар ҳоҷагиҳои ёрирасони корхонаҳо ва иҷораи замин барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷониби корхонаҳои саноати сабук ва ҳӯрокворӣ;
- Паст кардани тамоюлҳои истеҳсолоти мавсимӣ бо роҳи истифодаи технологияҳои нав, ба истеҳсолот ворид намудани навъҳои гуногуни ашёи хом ва инкишофи инфрасоҳтори истеҳсолот;
- Дастгирии корхонаҳои ватанӣ вобаста ба коркарди алюминий аввалия ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз алюминий, ҳавасмандкуни коркарди дубораи алюминий тавассути ҷоринамоии талаботи танзимкунанд ва механизмҳои бозорӣ;
- Таъсис додани корхонаҳои маҳсусгардонидашудаи давлатӣ оид ба нигоҳдории партовҳои радиоактивӣ ва коркарди партовҳои саноатӣ.

Дар ниҳоят бояд қайд намуд, ки механизмҳои идоракуни рушди инноватсионӣ фарогири маҷмӯи унсурҳои ба ҳам вобаста дар шакли ҷузъҳои таъсири ташкилӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-психологӣ мебошанд. Онҳо имкон медиҳанд, ки вақти таҳия ва татбиқи усуљҳои идоракуни инноватсионӣ масъалаҳои мураккаб, аз қабили интиҳоб ва асосноккунии соҳтори ташкилии корхона, арзёбии самаранокии иқтисодии равандҳои инноватсионӣ, инчунин ҳамоҳангсозии фаъолияти инноватсионӣ ҳаллу фасл карда шаванд. Ҳамзамон, татбиқи босифати унсурҳои баррасишуда имкон медиҳад, ки системаҳое, ки ба механизмҳо доҳил мешаванд,

самаранок идора карда шаванд ва ба натижаҳои ниҳоии идоракунии фаъолияти инноватсионӣ таъсири мусбат расонанд. Дар баробари ин татбиқи механизми идоракунии рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ ба таҳқими ҷузъи инноватсионии соҳибкорӣ ва гузаштан ба иқтисодиёти инноватсионӣ мусоидат меқунад. Равандҳои ташакқул ва фаъолияти инфрасоҳтори инноватсиони дорои ҳусусияти мураккаб буда, идоракуниро талаб меқунанд.

БОБИ З. САМТҲОИ АСОСИИ ТАЪМИНИ ИНФРАСОХТОРИИ РУШДИ ИННОВАЦИОНИИ САНОАТИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

3.1. Асосҳои концептуалии таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Марҳалаи нави тараққиёти иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо саноатиқунои минбаъдаи он дар асоси иваз намудани модели аграрию индустрialiй ба модели индустрialiю аграпӣ алоқаманд аст. Дар ин замина Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саноатиқунонии босуръатро афзалияти чоруми миллии рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар эълон намуданд, ки дар асоси вазифаҳое, ки ба табдили равандҳои гузариш ба модели нави рушд нигаронида шудаанд, Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар асоси сенарияи индустрialiй-инноватсионӣ татбиқ карда мешавад. Илова бар ин, Консепсияи саноатиқунонии босуръати иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Консепсияи иқтисодиёти рақами дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои меъёрии хуқуқӣ ва барномаҳои соҳавӣ, ки ҷиҳати ба рушди инноватсионии саноат нигаронида шудаанд, таҳия ва тасдиқ гардиданд.³⁷

Новобаста аз пешравиҳо дар соҳаи саноат мушкилоти ҳалталаби зерин бοқӣ мондаанд:

- норасоии маблағҳои гардишии корхонаҳо ва фоизи нисбатан баланди қарзҳои бонкӣ;
- бοқӣ мондани ақибмонии техниқӣ ва технологӣ, дараҷаи баланди фарсадашавии моддию маънавии таҷӯзоти саноатию кишоварзӣ;
- сатҳи нокифояи рушд, рақобатпазирӣ ва диверсификатсияи саноати коркард;

³⁷ Низомова Ш.Ю., Наврӯз Н. Нақши инноватсияҳо дар рушди иқтисодиёти рақами Ҷумҳурии Тоҷикистон//Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2020. № 8. С. 212-217.

- набудани мутахассисони баландихтисос, ба монанди менечерони сатҳи баланд ва менечменти миёнан;
- сатҳи пасти ҳамкориҳои дохилӣ ва байниминтақавӣ ва рушди муносибатҳои кластерӣ.

Дар Тоҷикистон инфрасоҳтори муайянни илм ва инноватсия дар шакли институтҳои гуногуни рушд, марказҳо ва паркҳои технологӣ таъсис дода шудааст, ки бояд барои мақсадҳои рушди иқтисоди рақамий истифода карда шавад. Ба ғайр аз ин механизми таъсиси шарикии давлат ва баҳши хусусӣ вучуд доранд. Аммо дар шароити имрӯза реҷаҳои маҳсуси танзими инноватсияҳо суст инкишоф ёфтаанд ва оид ба дастгирии соҳибкорони рақамий ташаббусҳо нокифояанд. Механизмҳои маблағгузории инноватсияҳои рақамий вучуд надоранд, сарчашмаҳои маблағгузории стартапҳо маҳдуд мебошанд, системаҳои маҳсуси андозӣ, инчунин барномаҳои дастгирии содирот дар асоси технологияи баланд вучуд надоранд.

Идорашавандагӣ, мутобиқшавӣ ва самаранокии рушди инфрасоҳтори инноватсионӣ аз вазъият ва хусусиятҳои дастгирии институтсионалии он вобаста аст. Дастгирии институтсионалий, ки маҷмӯи санадҳои меъёрии ҳукуқӣ, институтҳо ва муассисаҳо, мавҷудияти шароитҳои ташкилӣ, иқтисодӣ ва дигарро таъмин мекунанд, ҷузъи муҳими рушди ҳама гуна падидаву ва равандҳо, аз он ҷумла инфрасоҳтори инноватсионӣ мебошад.

Чаҳорҷӯби институтсионалии дар боло зикршуда рушди инноватсионӣ ва рақамии саноати миллиро дар назар дорад, зоро моҳияти саноатиқунонии босуръат на танҳо бунёди соҳаҳои нав ва навсозии иқтидорҳои мавҷуда, балки дар ҳама ҷабҳаҳо ба васеъ ҷорӣ намудани инноватсияҳо мебошад. Аз ин лиҳоз, муайян намудани омилҳо ва шароити рушди инноватсионии саноат яке аз самтҳои афзалиятноки илм ва амалияи мусоиди ватаний мебошад, зоро татбиқи сиёсати санаатиқунонии босуръат иштироки бевоситаи илму маорифро дар раванди рушди инноватсионии истеҳсолот дар назар дорад.

Масъалаҳои рушди инфрасохтори инноватсионии саноати миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Консепсияи иқтисодиёти рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «30» декабри соли 2019, №642 тасдиқ шудааст, низ таъкид шуда, зарурати рушди унсурҳои алоҳидаи он муҳим шуморида шудааст.

Консепсия таҳқими асосҳои рақамӣ, ба монанди таъсиси инфрасохтори муосири рақамӣ ва таъмини ҳамаҷонибаи дастрасии фароҳмавҷӣ, рушди системаҳои муосири алоқа, таъсиси дата-марказҳо ва платформаҳои рақамиро пешбинӣ менамояд. Дар марҳилаи дуюми табодули рақамӣ дар давраи солҳои 2026-2030 Консепсия рушди минбаъдаи асосҳои рақамӣ дар ҷумҳурӣ бо роҳи оғози лоиҳаҳои калони инфрасохторӣ оид ба таҳқими инфрасохтори минтақавии алоқаи рақамӣ барои таъмини дастрасии фароҳмавҷӣ ва мобилиӣ ба интернет дар тамоми ҳудуди Тоҷикистон, аз ҷумла ноҳияҳои дурдасти қӯҳистон, маҳалҳои аҳолинишини деҳот ва душвордастрасро пешбинӣ менамояд. Ба ғайр аз ин оғози лоиҳаҳои ба баланд бардоштани амнияти инфрасохтори рақамӣ, рушд ва фарогирии шабакаи давлатии G-Cloud нигаронидашуда ба нақша гирифта мешавад.

Баҳшҳои асосии иқтисоди воқеии ҷумҳурӣ, ки дар онҳо рақамикунонӣ зарур аст, саноат ва энергетикаи барқӣ мебошанд. Дурнамои саноати истиҳроҷи маъданҳои қӯҳӣ дар ҷумҳурӣ ташаккули саноати пурмаҳсулро бо истифодаи васеи техникаи автономӣ ва системаи қабули қарорҳо ба таври афзалиятнок дар асоси таҳлили маълумоти калон пешбинӣ менамояд. Дар тамоми занҷираи ташаккули арзиш сенсорҳо, нишондиҳандаҳо ва воситаҳои таҳлилии пешқадаме, ки барои шаффоғияти маълумот, гузаронидани тарҳсозии сенариявӣ ва қабули қарорҳо дар асоси онҳо имконият медиҳанд, ҷорӣ карда мешаванд. Ба ғайр аз ин ҷорӣ намудани техникаи автономӣ ва танзими ҷараёнҳои асосии истеҳсолӣ дар реҷаи автоматикӣ имкон медиҳад, ки иштироки инсон маҳдуд карда шуда, сатҳи бехатарии истеҳсоли воситаҳо баланд бардошта шавад.

Самтҳои афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ ва илмию техниқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраҳои муайян аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад. Самтҳои афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ ва илмию техниқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 сентябри соли 2020, №503 тасдиқ шудааст, ки инҳо мебошанд:

- масъалаҳои бунёдӣ ва амалии риёзиёт, табиатшиносӣ ва ҷаҳонбинии илмии табиатшиносӣ, амнияти ядроӣ, химиявӣ ва биологӣ, истифодаи қайҳон ва энергияи атом бо мақсадҳои осоишта, инноватсия, нанотехнология, технологияҳои коркарди маводи нави функционалӣ ва иқтисоди рақамӣ, мошинсозӣ, моделсозии математикӣ, лингвистикаи компьютерӣ, ақли сунъӣ, роботсозӣ, дастгоҳҳои парвозкунандай бесарнишин;

- саноатикунонии босуръат, таҷдиди васеъ ва босуръати иқтисодиёт бо мақсади гузариш аз кишвари аграрӣ ба кишвари саноатӣ, ташаккул ва истифодаи технологияҳои нави истеҳсолӣ, тақвияти истифодаи намудҳои гуногуни энергия, таҷдиди самаранок ва тақвияти инфрасоҳтори мавҷудаи саноатӣ ва роҳҳои интиқоли захираҳо ба соҳаи саноат;

- иктишоф ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ, аз ҷумла захираҳои обӣ, масъалаҳои энергетика, сарфай энергия ва захираҳо, манбаъҳои таҷдидшавандай энергия, коркарди қанданиҳои фоиданок, мавод ва технологияҳои нав;

- гуногунии биологӣ, биотехнология, тағйирёбии иқлим, пиряҳшиносӣ, коҳиш додани хавфи оғатҳои табиӣ, аз ҷумла сейсмикӣ;

- тиб, дорушиносӣ, дорусозӣ, таҷхизот ва технологияҳои тиббии ташхису табобат, коҳиши сатҳи талафот аз бемориҳои дорои моҳияти иҷтимоӣ;

- системаҳои нақлиётӣ-логистикӣ, технологияҳои инноватсионии рушди онҳо ва тақвияти иқтидори транзитии кишвар;

- рушди инноватсионии кишоварзӣ, истифодаи самараноки захираҳои замин, амнияти озуқаворӣ, гизои хушсифат, экология, ҳифзи

муҳити зист, селексияи зироатҳои кишоварзӣ, муҳофизати растаниҳо;

- иқтисодиёт, тавсеаи шуғли пурмаҳсул, рушди низоми самараноки андоз ва андозбандӣ, иттилоотикунонӣ, ҳукумати электронӣ ва иқтисоди рақамӣ;

- масъалаҳо вобаста ба сулҳу ваҳдат, манфиатҳои муҳимми миллӣ, амнияти иттилоотӣ, таърихи ҳалқи тоҷик, забон, адабиёт, фарҳанг, масъалаҳои ҳуқуқшиносӣ, рушди ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунёд, сиёсати хориҷӣ, таҳдидҳои нави ҷаҳонӣ: кибертерроризм, киберчиноятаҳо, аз байн бурдани хурофот, ифротгароии динӣ ва терроризм;

- маориф ва фарҳангӣ миллӣ, ташаккули низоми самараноки тайёр кардани кадрҳои ба рушди неруи инсонӣ, ҷомеа, давлат ва иқтисодиёт мусоидаткунанда ва дар сатҳи ҷаҳонӣ рақобатпазир.

Самтҳои муайяншуда ба ташаккул ва фаъолияти самараноки инфрасохтори инноватсионӣ алоқаманд буда, ҳадафҳо дар самти саноат ва энергетика тақозо мекунанд, ки ба таъмини инфрасохторӣ ва рақамикунонӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шаванд. Барои мисол, рақамикунонии саноати истихроҷ ва коркард яке аз самтҳои асосии афзалиятноки рушди саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.

Ба назар гирифтани нақши навигариҳои технологӣ ва маблағгузорӣ дарки ҳусусиятҳои модели интихобшудаи саноатикунонии иқтисодиётро талаб мекунад. То имрӯз дар ҷаҳон даҳҳо моделҳои саноатикунонӣ маълуманд, ки ҳар қадоми онҳо афзалиятҳо ва нуқсонҳои худро доранд. Масалан, ҳусусияти саноатикунонии шӯравӣ аз он иборат буд, ки афзалият ба ҳамон соҳаҳое дода мешуд, ки барои тараккиёти комплекси ҳарбию саноатӣ замина мегузоштанд, яъне энергетика, металлургия, саноати химия ва мошинасозӣ. Фарқи дигари муҳимми саноатикунонии шӯравӣ ин колективикунонии кишоварзӣ ва дар ҳамин асос тактикаи гузаштан аз модели аграрӣ ба модели индустрialiи тараққиёт мебошад.

Дар Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаҳои илм, технология ва инноватсия барои давраи то соли 2030, бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 263 тасдиқ шудааст, ба мушкилоти

рушди инноватсионӣ ва инфрасохтори он таваҷҷуҳи хос зоҳир карда шудааст. Дар санади мазкур таъкид шудааст, ки яке аз шартҳои муҳимми рушди минбаъдаи Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи технологияҳои инноватсионии мусир дар соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва соҳаҳои дигар бо истифодаи васеи дастовардҳои илм ва техника, яъне гузариш ба роҳи инноватсионии рушд мебошад. Вале барои гузариш ба роҳи нави рушд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баъзе масъалаҳои дар сатҳи зарурӣ ҳалношуда боқӣ мондаанд. Аз ҷумла, аз як тараф, муайян набудани механизми дар амал татбиқ намудани миқдори зиёди ихтирооте, ки бо патент ва шаҳодатномаҳои муаллифӣ ҳифз карда шудаанд, аз тарафи дигар, талабгорӣ надоштани ин дастовардҳои илмӣ аз ҷониби бахши соҳибкории иқтисодиёт, бо вучуди мавҷуд будани эҳтиёҷоти зиёд ба технологияни нав ва маҳсулоти нав мебошад.³⁸

Масъалаи дигар рушд накардани инфрасохтори инноватсионӣ, яъне ширкату ташкилот ва субъектҳои дигари хочагидоре, ки фаъолияти онҳо ба мусоидат ҷиҳати рушди илм, техника ва технология, ҳамчунин моддигардонӣ ва тиҷоратигардонии молу маҳсулот ва технологияҳои нав нигаронида шуда бошад. Масъалаи асосие, ки ба рушди фаъолияти инноватсионӣ мусоидати бевосита расонида метавонад, ин ба вучуд овардани низоми миллии дастгирии инноватсияҳо, рушди технологияҳо, навсозии истеҳсолот дар асоси коркардҳои нави илмию техникӣ мебошад, ки гузариши иқтисодиёти қишварро ба роҳи инноватсионии рушд таъмин карда метавонад. Дар Стратегияи мазкур самтҳои асосии рушди фаъолияти инноватсионӣ ва дастгирии давлатии он пешниҳод карда шудааст (Ҷадвали 3.1.2.).

Таҳлил ва арзёбии таҷрибаи қишварҳои пешрафтаи саноатӣ нишон медиҳад, ки рушди саноат танҳо тавассути истифодаи технологияҳои инноватсионӣ ва сармоягузории технологӣ имконпазир аст. Аз ин лиҳоз, дар амалияи ҷаҳонӣ донишгоҳҳо ҳамчун ядрои рушди инноватсионии

³⁸ Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаҳои илм, технология ва инноватсия барои давраи то соли 2030, бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 263

саноат ва дигар системаҳои истеҳсолӣ баромад мекунанд. Масалан, дар тадқиқоти Ю.Г. Мислякова ва А. Древалева омилони асосии саноатикунонии нав корхонаҳои саноатӣ, аҳолӣ, мақомотҳои маҳаллии ҳокимиияти давлатӣ, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, ки имкониятҳои бузурги тараққиёти илму техника доранд, дар маркази ҳамаи инҳо мебошанд.³⁹

Ҷадвали 3.1.2.

Вазифаҳои стратегӣ дар самти баланд бардоштани сатҳи фаъолияти инноватсионӣ ва дастгирии минбаъдаи он

№	Мазмуни самт
1	Ташаккули инфрасоҳтори инноватсионӣ дар шакли марказҳои инноватсионӣ-технологӣ, технопаркҳо, бизнес-инкубаторҳо, марказҳои трансфери технологияҳо ва монанди ин ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти онҳо;
2	Муайян кардани механизмҳои ҳамкорӣ байни иштирокчиёни раванди инноватсионӣ, аз ҷумла ташкили ҳамкории ташкилотҳои давлатии илмӣ ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бо корхонаҳои саноатӣ бо мақсади татбиқи технологияҳо дар истеҳсолот ва баланд бардоштани таҳассуси истеҳсолотчиён;
3	Зиёд кардани маблағгузории давлатии буҷетӣ ва баҳши хусусӣ ба корҳои илмию таҳқиқотӣ, таҷрибавию конструкторӣ, ба вуҷуд овардани технологияҳо ва маҳсулоти инноватсионӣ;
4	Муайян кардани механизми татбиқи ихтирооти бо патент ё шаҳодатномаи муаллифӣ ҳифзшуда;
5	Муайян кардани воситаҳои ҳавасмандгардонии муассисаҳои илмӣ, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва тиҷорат дар соҳаи инноватсия бо мақсади таъмини ҳамкории тиҷорат ва илм;
6	Ҳал кардани маъсалаҳои алоқаманд ба ҳуқуқҳо ба натиҷаҳои фаъолияти илмӣ ва илмию техникӣ, ҳамчунин объектҳои фаъолияти зеҳнӣ ба таври ҳуқуқӣ;
7	дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии фаъолияти ихтироъкорӣ ва корҳои патентиву литсензионӣ.

Таҳияи муаллиф дар асоси Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаҳои илм, технология ва инноватсия барои давраи то соли 2030, бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 263

Маҳз донишгоҳҳо генератори рушди инноватсионӣ ва маркази асосии интиқоли донишҳои нав ба ҷомеа ва истеҳсолот мебошанд. Аммо донишгоҳҳо ва паркҳои технологӣ дар шароити кишвари мо вазифаи ҳудро дар мусоидат ба рушди инноватсионии соҳаҳо ва баҳшҳои иқтисоди миллӣ иҷро намекунанд. Аксарияти мутлақи технопаркҳое, ки дар назди

³⁹ Мыслакова Ю.Г., Древалев О роли вузов в условиях новой индустриализации// Материалы Международной научно-практической конференции Новая индустриализация: мировое, национальное, региональное измерение. Екатеринбург, Издательство Уральского государственного экономического университета 2016. –С. 37-39.

донишгоҳҳо таъсис меёбанд, мувофиқи таъиноти худ ва мувофиқи рисолати асосии чунин соҳторҳо фаъолият намекунанд. Ин яке аз мушкилоти асосии рушди инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, зоро «паркҳои технологияи замонавӣ ва муассир асоси тиҷоратиқунонии илм, воситаи таҷдиди самаранок ва босуръати саноат, омили паст кардани сатҳи бекорӣ ва платформаи самаранок истифода бурдан ва инкишофи додани нерӯи зеҳнӣ мебошад».⁴⁰

Ба андешаи мо дар марҳилаи муосири рушд бояд барномаи маҳсуси рушди инфрасоҳтори инноватсионӣ таҳия ва татбиқ карда шавад. Зоро, айни замон доираи проблемаҳои асосие, ки ба онҳо барнома нигаронида мешавад, масъалаҳои рафъи номукаммалии функционалий ва рушди нокифояи инфрасоҳтори инноватсионии кишвар ҳоҳад буд. Набудани фондҳои венчурӣ ва марказҳои таҷвили технология, ба таври бояду шояд таъмин нагардидани фаъолияти ихтироъкорон, олимон ва пурра истифода набурдани иқтидори таълимию илмӣ ба набудани чунин як ҳаритаи роҳ вобаста мебошад.

Дар ин замина ба андешаи мо самтҳои афзалиятноки рушди инфрасоҳтори рушди инноватсионии саноат бояд мубрам ва муассир бошад, тавонад самаранокии раванди инноватсионӣ ва истифодаи захираҳои молиявиро таъмин кунад (Расми 3.1.1.).

Зарурати муайянсозӣ ва татбиқи самтҳои стратегии рушди инфрасоҳтори инноватсионии рушди саноат дар он аст, ки дар байни шароитҳое, ки рушди иқтисодии кишварро дар замони ҷаҳонишавии бозорҳои фурӯш таъмин мекунанд, равандҳои истифодаи васеи навоварӣ, фаъолияти инноватсионии корхонаҳо, рушди умумии инфрасоҳтори инноватсионӣ, иртибот бо илм ва сифати нерӯи инсонӣ аҳамияти қалидӣ доранд. Дар таҷрибаи аксар кишварҳо фаъолияти инноватсионӣ ҳусусияти хоси аксари кластерҳои мавҷуда ва муҳити инфрасоҳтории онҳо мебошад.

⁴⁰ Кодиров Ф.А. Некоторые вопросы ускоренной индустриализации и инновационной активности университетских технопарков//Таджикистан и современный мир. 2020. № 4 (72). С. 160-172.



Расми 3.1.1. Самтҳои афзалиятноки инфрасохтори рушди инноватсионии саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (таҳияи муаллиф)

Инфрасохтори инноватсионӣ мисли дигар соҳторҳои бузурги шабакавӣ дорои соҳтори мураккаб буда, дар шароити муайян метавонад дар асоси ҳамкории мутақобила ва таъсири густурдаи мутақобилаи шабакаҳо, кластерҳо, марказҳои рушди иқтисодӣ ва хизматрасониҳои инноватсионӣ ба соҳтори алоҳида табдил ёбад.

Таҳқиқотҳо сабит меқунанд, ки «моделҳои мавҷудаи рушди иқтисодӣ омили дигаргунсозии неоиндустримальни иқтисоди минтақаро, ки раванди чунин тағйирот дар соҳтори системаи иқтисодии минтақавӣ мебошад, ба назар намегиранд, ки дар натиҷа ба ноил шудан ба ҳадафҳои устувор суръати рушди иқтисодӣ дар асоси истехсолоти саноатии баландтехнологӣ, ки дар соҳтори иқтисодиёт бо ҳиссаи баланди арзиши иловашуда ҷой дорад.⁴¹ Дар робита ба ин, мо метавонем модели зерини

⁴¹ Миролюбова Т.В., Ворончихина Е.Н. Неоиндустриальная трансформация региональной экономики: исследование структуры экономического роста и инвестиций в технологическое обновление//Пермь, 2019. 193с.

концептуалии рушди инновационии саноатро дар шароити саноатиунонии босуръат пешкаш намоем (расми 3.1.2.).


Таъсири мутақобилаи ҷузъҳои дар расми 3.1.2 нишондодашуда имкон медиҳад, ки заминаҳои асосии рушди фаъолияти инновационӣ ташаккул дода шаванд. Дар баробари ин, муайян намудани иштирокчиён ва салоҳиятҳои технологи онҳо дар шароити саноатиунонии босуръат ба фаъол гардидани равандҳои таҳия ва татбиқи сиёсати инновационӣ дар шароити татбиқи афзалияти саноатиунонии босуръат мусоидат мекунад.

Тараққиёти саноат дар шароити саноатиунонии босуръат ба омилҳои сершумори муҳити инновационӣ, ки дар сатҳҳои гуногуни иқтисодиёт ва идоракуни хочагии ҳалқ ташаккул меёбанд, вобаста аст.

Мақсади асосии рушди инновационӣ тамарқуз ба навовариҳои технологӣ мебошад, зоро «навовариҳои технологӣ дар соҳаи истеҳсолот ҳусусияти бисёрмақсаднок ва бисёробъектӣ доранд ва ҷузъи (зерсистемаи) таркибии раванди фаъолияти инновационии ҷомеаи даҳлдор мебошанд».⁴² Аз ин бармеояд, ки дар ин марҳалаи рушд бояд масъалаҳои зерини ба ҳам вобаста, ки ба рушди инновационӣ ва технологи саноат дар шароити саноатиунонии босуръат мусоидат мекунанд, ҳал карда шаванд:

- такмил додани заманаи институционалии ташаккул ва рушди экосистемаи инновационии миллӣ, минтақавӣ ва соҳавӣ – ҳамчун заманаи бунёдии рушди инноватсия дар шароити саноатиунонии босуръат;

⁴² Моргунов Ю.А. Инновационный потенциал метода обработки как мера эффективности технологических инвестиций//В сборнике: Пром-Инжиниринг. Труды III международной научно-технической конференции. 2017. С. 54-57.



Расми 3.1.2. Модели концептуалии таъминоти инфрасохтории рушди саноати миллӣ дар шароити саноатикуонии босуръат (таҳияи муаллиф)

- такмили чораҳо ва механизмҳои дастгирии давлатӣ ва ҳавасмандгардонии интенсификатсияи фаъолияти инноватсионӣ, ки пеш аз ҳама ба рушди саноати истеҳсолӣ, инноватсияи равандҳо ва маҳсулот нигаронида шудаанд;
- такмили низоми тайёр кардани кадрҳои дорои тафаккури эҷодӣ, ҷаҳонбинии технологӣ ва фаҳмиши стратегии инноватсия ва рушди инноватсионии иқтисодиёт, зоро «рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба ташаккули сармояи инсонии дараҷаи олӣ дар асоси фаъолияти эҷодӣ нигаронида шавад»;⁴³
- дар системаи таҳсилоти олӣ ва системаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ислоҳоти зарурӣ анҷом дода шавад, ки ба гузариш ба модели нави идоракунии онҳо, аз ҷумла бо роҳи таъсиси донишгоҳҳои илмӣ-тадқиқотӣ, флагмани техникий нигаронида шудааст; донишгоҳҳои технологӣ ва марказҳои тадқиқотӣ, инчунин системаи маблағгузории илм ва тиҷоратӣ кардани натиҷаҳои фаъолияти илмӣ;
- фондҳои маҳсусе, ки навовариҳои технологиро маблағгузорӣ мекунанд ва маблағгузории венчуриро ба амал мебароранд;
- таҳияи стратегияи рушди фаъолияти инноватсионӣ ва сармоягузорӣ дар соҳаи инноватсионии технологӣ;
- низоми баҳисобгири ва омори инноватсия ва фаъолияти инноватсиониро таҳия ва татбик намуда, инчунин системаи баходихи ва баҳодихии рушди инноватсиониро дар сатҳи ҷумхурияви, минтакави ва соҳави таъсис дихад;
- заминай самарабахши ҳамкории илм, маориф ва соҳибкорӣ – ҳамчун асоси рушд ва навсозии системаҳои истеҳсолот таҳия карда шавад;
- инкишофи процессҳои гурухбандии соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ, аз ҷумла саноат, маҳсусан дар сатҳи минтакавӣ;

⁴³ Файзуллоев М.К. Развитие человеческого капитала как основа становления инновационной экономики Таджикистана//В сборнике: Социально-экономические проблемы и перспективы развития тру-довых отношений в инновационной эко-номике. Материалы международной научно-практической конференции. 2016. С. 141-145.

- гузаштан ба платформаҳои нави техникию технологи тараккиёти саноат, ракамкунонии саноат ва фаъолона васеъ чорӣ намудани комъёбихои нав дар назария ва амалияи ташкил ва идоракуни структураҳои истехсолӣ.


Дар асоси таҳқиқоти анҷомшуда ва баррасии нақши давлат дар рушди инфрасоҳтори инноватсионӣ ҳаминро қайд менамоем, ки бояд нақшай такмили низоми инноватсионии миллӣ бо назардошти унсурҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ таҳия ва амалӣ карда шавад, ки ба андешаи мо бояд чунин соҳтор дошта бошад (Расми 3.1.3.).

Таҳқиқот нишон дод, ки инфрасоҳтори инноватсионӣ наметавонад бидуни низом ва бе дастгирии давлатӣ рушд кунад. Танзими соҳаи инноватсионӣ, сармоягузории лоиҳаҳои инноватсионӣ тавассути шумораи зиёди санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти инноватсионӣ меъёрҳои ҳуқуқии соҳаҳои гуногунро фаро мегирад. Дар доираи татбиқи стратегия ва барномаҳои давлатӣ аз нав дида баромадани вазифаю ваколатҳои асосӣ оид ба таъмини рушди инфрасоҳтори инноватсионӣ ба мақсад мувоғиқ аст, ки:

1. Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳое, ки дар соҳаи маориф, интиқоли технология ва ғайра хизмат мерасонанд пурзӯр намояд. Дар баробари ин Вазорати маориф ва илм бояд ташкил ва ҳамоҳангсозии фаъолияти инноватсиониро ба роҳ монда, таҷрибаи ҳамкории илм ва истеҳсолотро тақвият бахшад;

2. Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати саноат ва технологияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар самти ташаккул ва татбиқи сиёsat оид ба рушди иқтисодиёт, рушди саноат, фаъолияти инноватсионӣ, соҳибкорӣ; танзими техникӣ, стандартизатсия, метрология ва фаъолияти метрологӣ; фармоиши давлатии тайёр кардани мутахассисон, кадрҳои илмӣ, педагогӣ ва меҳнатӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии кадрҳо; сиёsatи сармоягузорӣ;

бунёди паркҳои саноатӣ ва ғайра чораҳои мушаххасро таҳия ва татбиқ намояд.



Расми 3.1.3. Модели такмили механизмҳои ҳавасмандагардонии давлатии инфрасоҳтори инноватсионӣ

Инфрасоҳтори инноватсионии кишвар бидуни дастгирии ҳамаҷониба, мунтазам ва муассири меъёрию ҳукуқӣ наметавонад ба таври

комил ташаккул ва рушд кунад. Механизми самараноки дастгирии молиявии амалисозии лоиҳаҳои инноватсионӣ дар сатҳҳои гуногун вучуд надорад, қонунгузории ҷорӣ дар бораи фаъолияти инноватсионӣ наметавонад танзими ҳамаҷонибаи муносибатҳоеро, ки дар робита бо таҳия, эҷод ва паҳнкунии маҳсулот, мол ва хидматҳои инноватсионӣ ба вучуд меоянд, пурра таъмин намояд. Зарурати бетаъхир таъсис додани Агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба он ишора шуда буд, ба миён омадааст.

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сиёсати давлатӣ дар соҳаи саноат”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 декабря соли 2021, таҳти рақами 1848 қабул шудааст, самтҳои асосии дастгирии давлатии фаъолияти илмию техникӣ ва инноватсионии субъектҳои фаъолият дар соҳаи саноат муайн карда шудааст, ки фарогири самтҳои зерин мебошанд:

- дар доираи фармоиши давлатӣ дар нақшай корҳои илмию тадқиқотии аз хисоби давлат маблағузоришаванда ҷой додани супоришҳо оид ба ичрои корҳои илмию тадқиқотӣ, таҷрибавӣ, конструкторӣ ва татбиқи амалии онҳо дар истеҳсолоти саноатӣ;
- дар рафти амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи саноат пешбинӣ намудани маблағузории корҳои илмию тадқиқотӣ, таҷрибавию конструкторӣ ва технологӣ;
- ҳавасмандгардонии талабот ба маҳсулоти инноватсионӣ, аз ҷумла тариқи хариди мол, кор ва хизматрасонӣ барои эҳтиёҷоти давлатӣ;
- фароҳам овардани шароити мусоид барои ҳамоҳангсозӣ ва маҳсусгардонии субъектҳои фаъолият дар соҳаи саноат ҳангоми амалий намудани фаъолияти илмӣ, илмию техникӣ ва инноватсионӣ;
- ҳавасмандгардонии фаъолият оид ба азхудкуниҷаи давлатӣ дар истеҳсолот ҷорӣ кардани натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ, ки ба раванди афзалиятноки рушди илм, техника ва технология мансубанд.

Татбиқи амалии нишондодҳои қонунгузорӣ, ки дар боло оварда шудаанд ба мавҷудияти унсурҳои асосии инфрасоҳтори инноватсионии рушди корхонаҳои саноатӣ вобаста мебошад. Дар ин замина бояд чиҳати тақвияти онҳо масъалаҳои ташкилию иқтисодӣ ва институтсионалий баррасӣ ва ҳал карда шаванд.

Ҳамчунин дар Барномаи рушди саноати сабук дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2022, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29-уми марта соли 2019, № 128 тасдиқ шудааст, ба амал баровардани чорабиниҳои инноватсионӣ ва татбиқи технологияҳои нав дар алоқамандӣ бо тадбирҳои зерин метавонад натиҷаҳои самаранок дидҳад:

- бо инобати ниёзмандии саноати мамлакат муайян намудани номгӯи мавзуъҳои муҳими илмӣ ва илмӣ-тадқиқотӣ оид ба коркарди технологияҳои нав, мушахҳас гардонидани нақшай ичрои ин мавзуъҳо бо баҳисобигирии истифодаи ашёи хоми доҳилӣ, сифатнокӣ ва талаботи бозор;
- мутобиқ гардонидани тадқиқоти илмӣ ва технологияҳои инноватсионӣ ба истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии воридотивазкунанда ва дорои самти содиротӣ дар корхонаҳои ватанӣ;
- тақвияти тадбирҳо вобаста ба ҳавасмандгардонии равандҳои дар истеҳсолот ҷорӣ намудани дастовардҳои илмӣ-техникӣ ва натиҷаҳои фаъолияти зеҳни ихтироъкорону навоварон.⁴⁴

Ҳамин тавр, ба сифати шартҳои ҳавасмандгардонӣ ва таъмини рақобатнокии захираҳои меҳнатӣ барои саноат ҷорӣ намудани системаи шартномавӣ байни муассисаҳои таҳсилоти олӣ, миёнаи маҳсус ва қасбӣ-техникӣ бо корхонаҳо чиҳати сафарбарии донишҷӯёни ҳатмкунанда ба истеҳсолот бо кафолати ҷои кор ва дигар шартҳои иҷтимоӣ метавонад манфиатнок гардад.

⁴⁴ Барномаи рушди саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2022. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29-уми марта соли 2019, № 128.

3.2. Рушди инфрасохтори инноватсионӣ дар асоси истифодаи равиши кластерӣ

Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 таъсиси кластерҳои ҳудудио саноатӣ ба сифати самти афзалиятдори тақвият ва рушди инфрасохтори инноватсионӣ дар минтақаҳои кишвар пешбинӣ шудааст. Дар ҳучҷати мазкур таъкид шудааст, ки бунёди унсурҳои инфрасохтори инноватсионӣ дар кишвар имконият медиҳад, ки суръати бештари соҳаи саноат таъмин карда шуда, рақобатпазирии он баланд бардошта шавад. Таҷриба нишон медиҳад, ки бунёди инфрасохтори инноватсионӣ дар асоси кластерикунонӣ самарабахшии бештар дошта, дар таҷрибай давлатҳои пешрафтаи саноатӣ ба таври васеъ истифода карда мешавад.

Дар консепсияҳои муосири рушди инноватсионии низомҳои иқтисодии сатҳҳои гуногун (давлат, минтақа, соҳа, корхона) бо мақсади баланд бардоштани рақобатпазирӣ таваҷҷӯҳ бештар ба зарурати шаклҳои нави ҳамгирои захираҳои илмӣ, истеҳсолӣ, тиҷоратӣ ва дигар захираҳо зоҳир карда мешавад. Муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ ба кластерҳо ҳамчун шакли ояндадори ҳамгироӣ ва татбиқи амалии ғояи шарикӣ давлат ва бахши ҳусусӣ бо мақсади рушди инноватсионии саноат таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд.⁴⁵

Таҳқиқоти анҷомдодаи мо нишон медиҳад, ки равиши кластерӣ имкон медиҳад, ки бартариҳои маҳсусгардонӣ, ҳамгироӣ ва кооператсия дар баланд бардоштани рақобатпазирии субъектҳои соҳибкорӣ дар системаи ташкилию иқтисодӣ (кластери минтақавӣ, соҳавӣ) аз ҳисоби муттаҳидсозии соҳторҳои истеҳсолӣ, молиявӣ, интеллектуалӣ ва идоракунӣ муттаҳид карда шаванд. Кластеризатсияи низоми инноватсионӣ дар саноат аз гузаштан аз дастгирии корхонаҳои истеҳсолӣ ё ташкилотҳои алоҳидай истеҳсолӣ, ки таҳқиқоти илмӣ мегузаронанд, ба

⁴⁵ Иброҳимов, И. Р. Ҳусусиятҳои рушди устувори минтақа дар доираи ташаккули иттиҳодияҳои кластерӣ / И. Р. Иброҳимов, М. Ҷ. Сайдова // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. – 2020. – № 2(260). – Р. 87-94.

ҳавасмандгардонии равобити байни онҳо ва дигар субъектҳои тичоратикунонии таҳқиқоти илмӣ иборат мебошад.⁴⁶

Натиҷаҳои тадқиқоти 200 ташаббуси кластерӣ дар кишварҳои муҳталифи ҷаҳон, ки аз ҷониби муаллифони монографияи «Китоби сабзи ташаббуси кластерӣ» гузаронида шудааст, нишон дод, ки фаъолияти инноватсионӣ ва паҳншавии технологияҳо яке аз ҳадафҳои муҳимтарини фаъолияти кластер ба шумор меравад. Дар байни кишварҳои Иттиҳоди Аврупо, Италия шабакаи кластерии пешрафта дорад. Дар давоми 50 соли охир дар кишвар модели экстенсивии кластерии иқтисод ба вучуд омада, системаҳои кластерии таҳияшуда дар Австрия, Венгрия, Полша ва Руминия низ амал мекунанд. Масалан, дар Гданск (Полша) дар кластере, ки бо биотехнология, компьютеризатсия, электроника ва телекоммуникатсия сарукор дорад, тақрибан 60 нафар фаъолият мекунанд.

Дар баробари ин, дар Барномаи саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 ҳамчунин қайд карда шудааст, ки «таҳияи маҷмӯи тадбирҳо оид ба ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ дар саноати сабук, саноати ҳӯрокворӣ, металлургияи ранга, маъданҳои кӯҳӣ, саноати кимиё, саноати масолеҳи соҳтмон, рушди инноватсионии саноати миллӣ ва минтақавии кишвар ва дигар соҳаҳо» аз самти афзалиятноки асосии соҳа мебошад.

Ба қавли Ризоқулов Т.Р. «Ҳанӯз тамоми минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон наметавонанд даъвои эҷоди заминаи инноватсионии рушди ҳудуди худ дошта бошанд. Зоро дар тамоми манотики Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаҳои муҳими рушди иқтисоди инноватсионӣ, аз қабили имконоти инфрасоҳторӣ, сифати баланди сармояи инсонӣ, робитаи зич бо ташкилоти пешрафтаи илмию техникӣ дар марҳилаи аввали рушд қарор доранд. Баръакси ин, якбора коҳиш ёфтани ҳаҷми корҳои илмӣ-тадқиқотӣ

⁴⁶ Мехроби, И.Х. Региональные кластеры как средство активизации и совершенствования инновационной среды на примере региона центральных районов Таджикистана / И.Х. Мехроби, Р.Б. Бердиев // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2018. – № 1. – С. 141-147.

ва конструкторӣ ба амал омад, ки боиси аз даст додани иқтидори илмию техникии рушди иқтисодӣ ва дар натиҷа паст шудани рақобатпазирии иқтисодиёти ватанӣ гардид».⁴⁷

А.Маршал, М.Портер кластерҳои минтақавиеро, ки аз ҳисоби концентратсияи маҳаллии бахшҳои иқтисодӣ, бахусус дар саноат инкишоф меёбанд, асоси рушди иқтисодӣ аз ҳисоби кам кардани харочоти транзаксионӣ, истифодаи дастаҷамъона ва паҳншавии/диффузияи донишу навоварӣ ва ба вуҷуд омадани бартариҳои иловагии рақобатӣ тавсиф мекунанд.

Дар адабиёти муосири иқтисодӣ кластер ҳамчун концентратсияи ҳудудӣ/минтақавии субъектҳои истеҳсолӣ, тадқиқотӣ ва дигар намудҳои фаъолият муайян карда мешавад, ки якдигарро пурра намуда, имкон медиҳанд, ки институтҳои бозор, таъминқунандагон ва истеъмолкунандагон дар як занцираи ягонаи арзиш муттаҳид карда шаванд.


Дар концепсияи инкишофи минтақаи аврупоии «Буг» гуфта мешавад, ки «Фаъолияти якҷояро ба баъзе ихтисосҳои иқтисодӣ ва ҷорӣ намудани технологияи нав равона кардан муҳим аст.⁴⁸ Тадбирҳо дар самти густариши ҳамгирои фаромарзӣ бояд инҳоро дар бар гиранд: тадбирҳои ҳамаҷонибаи пешбурди иқтисодии минтақаи евро, дастгирии ҳамкории мутақобилаи корхонаҳо, аз ҷумла дар соҳаи таъминоти ашёи хом барои истеҳсолот, истифодаи воситаҳои муосири кооператсияи байни корхонаҳо, рушди минтақаҳои иқтисодӣ/инвеститсионӣ ва эҷоди ҳавасмандии минбаъда барои фаъолияти иқтисодӣ, аз ҷумла сармоягузориҳои ҳориҷӣ. Ҳамкории мутақобилаи институтҳои инфрасоҳтории муҳити соҳибкорӣ, аз ҷумла, бо мақсади хидматрасонӣ ба ширкатҳое, ки ба ҳамкорӣ дар қаламрави фаромарзӣ манфиатдоранд,

⁴⁷ Ризокулов Т.Р. О создании условий для инновационного развития экономики Республики Таджикистан. Режим доступа: <http://www.innovation.tj/documents/uchenii/tu/Rizo.pdf>

⁴⁸ Гакашев, М.М. Модели организации региональных промышленных кластеров: обзор международного опыта / М.М. Гакашев // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2013. – № 4(26). – С. 86-89.

инчунин истифодаи иқтидори мавҷудаи паркҳои илмию технологӣ бо мақсади интиқоли технологияҳо.

Таҳқиқоти анҷомдодаи мо нишон медиҳад, ки дар ҷаҳони имрӯза моделҳои гуногуни таъсиси кластерҳои инноватсионӣ ҳамчун унсури асосии инфрасохтори инноватсионии рушди саноат истифода карда мешавад. Дар ин самт модели қишварҳои минтақаи Скандинавиро мисол овардан мумкин аст, ки дар сатҳи фаромиллӣ, доираи барномаҳои созмонҳои байналмилалии молиявӣ, фондҳои Иттиҳоди Аврупо ва барномаҳои Скандинавия дастгирӣ карда мешавад (Расми 3.2.1.). Ҷӣ гунае ки аз расм бармеояд, дар қишварҳои скандинавӣ таҷрибаи самарабахши тавсеаи инфрасохтори инноватсионӣ дар асоси бунёди кластерҳо мавҷуд буда, таҳияи барнома, таъсиси фондҳо ва ҳамгирои байналхалқӣ аз ҷумлаи бартариятҳои возеҳи таҷрибаи хориҷӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин замина, ба андешаи мо таҳияи барномаҳо ва таъсиси фондҳои маҳсуси маблағгузории рушди кластерҳо метавонад дар тавсеаи инфрасохтори инноватсионӣ дар шакли кластер мусоидат кунад.



Расми 3.2.1. Кластерҳои инноватсионии давлатҳои скандинавӣ, ки асоси инфрасоҳтори инноватсионӣ ба ҳисоб мераванд

Рушди кластерҳои инноватсионӣ бо мушкилот ва монеаҳои сершумор алоқаманд аст. Ба андешаи мо, дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд Барномаи давлатии ташкил ва рушди кластерҳои саноатӣ таҳия карда шавад, ки хусусиятҳои ташкил ва самти рушди кластерҳои инноватсиониро пешбинӣ менамояд. Дар ин замина, бояд қайд кард, ки масъалаи асосӣ дар ташкили кластерҳои инноватсионӣ

муайян кардани ҳадафҳои умумӣ барои аъзоёни эҳтимолии кластер мебошад. Танҳо дар сурати муайян шудани он имконпазир аст, ки татбиқи вазифаҳои оид ба рушди кластер ба нақша гирифта шуда, тамоми чораҳои зарурӣ андешида шаванд.

Сарфи назар аз таҳқиқоти сершумори кластерҳо ва таҷрибаи мусбати ҳавасмандгардонии ҳамкориҳои инноватсионӣ, қисмати ками онҳо ба ҳусусиятҳои минтақавӣ ва соҳавии лоиҳаҳои инноватсионӣ алоқаманд буда, инчунин имкониятҳои ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҳамкориҳои наздисарҳадиро ба инобат мегиранд. Барои мисол дар стратегияи рушди Иттиҳоди Аврупо ташабbusи мақсадноки "Иттиҳоди инноватсионӣ" оварда шудааст, ки бо дигар ташабbusҳои алоқаманд, ба монанди Сиёсати саноатӣ дар давраи ҷаҳонишавӣ; Рӯзномаи рақамӣ (Вазифаҳо оид ба рушди технологияҳои рақамӣ); Барнома барои малакаҳои нав ва ҷойҳои корӣ замина гузоштааст. Дар ин замина амиқтар шудани ҳамкориҳои наздисарҳадӣ барои пурзӯр намудани фаъолияти иқтисодӣ дар манотиқи канорӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии онҳо тавассути сафарбар намудани иқтидори захираҳои табиӣ ва рушди технологӣ имкониятҳои нав фароҳам меорад.⁴⁹

Яке аз роҳҳои асосии бунёди инфрасоҳтори инноватсионӣ дар минтақаҳо ин тавсеаи ҳамкории байналхалқӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин замина густариши ҳамкориҳо бо Ҷумҳурии Ӯзбекистон метавонад ба сифати омили мусбӣ баромад намуда, таъсиси кластерҳои байнисарҳадӣ дар рушди инфрасоҳтори инноватсионии минтақа ба сифати омили бунёдӣ баромад кунад.

Айни замон, дар асоси тавофуқоти бадастомада дар ояндаи наздик дар марзи Тоҷикистону Ӯзбекистон минтақаи тиҷоративу индустрialiй боз мешавад. Дар он иқтидорҳои истеҳсолӣ, марказҳои логистикӣ ва зербинои зарурӣ ҷойгир карда мешаванд. Минтақаи мазкур дар мавзеи гузаргоҳҳои “Ойбек” ва “Фотехобод” таъсис дода мешавад. Дар ҷараёни

⁴⁹ Банникова, М. А. Критерии оценки компаний при вступлении в кластер: международный опыт / М. А. Банникова, В. М. Кизеев // Инновационная наука. – 2016. – № 6-1. – С. 43-45.

форумҳои баргузоршуда доираҳои кории ду кишвар дар ин хусус тавофукоти пешакӣ ҳосил намудаанд. Минтақаи тиҷоративу индустрӣ дар сарҳад бо мақсади тақвияти савдои мутақобила ва ҳавасмандсозии рушди ҳамкориҳо дар соҳаи саноатро ҳамкорӣ мешавад.

Дар назар аст, ки дар қаламрави минтақа иқтидорҳои истеҳсолӣ, марказҳои логистикӣ ва зербинои зарурӣ ҷойгир карда мешаванд. Қобили зикр аст, ки гузаргоҳи сарҳадии “Фотеҳобод - Ойбек” дар минтақаи шимолу гарби вилояти Суғд воқеъ аст.

Бино ба маълумоти мақомоти омори Тоҷикистон, тайи панҷ соли ахир ҳаҷми савдои дучониба байни кишварҳо 6,4 баробар - аз ҳудуди 70 млн доллар дар соли 2016 то ба 448 млн доллар дар соли 2021 зиёд шуд. Дар зарфи чор моҳи соли равон ҳаҷми савдои дучониба байни Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар муқоиса бо ҳамин дараи соли гузашта боз 30,4% афзуда, 174 млн долларро ташкил дод. Ҳудуди 35% аз ҳаҷми умумии савдои дучониба ба содироти маҳсулот аз Тоҷикистон ба Ӯзбекистон рост меояд. Файр аз ин, дар ин давра бо иштироки сармояи Тоҷикистон дар Ӯзбекистон 219 корхона бунёд гардида, бо саҳми сармояугзорӣ аз Ӯзбекистон 51 ширкат дар Тоҷикистон фаъолият дорад.

Бо назардошти хусусиятҳои фаъолияти инноватсионии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон, наздикии ҷуғрофии минтақаи саноатии Бекобод ва Тошкенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон иқтидори истеҳсолии корхонаҳои саноати химия, истеҳсоли маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ, ба фикри мо, дар ин ноҳияҳои наздисарҳадӣ ташкил намудани кластери саноатии байналхалқӣ ба мақсад мувофиқ аст. Аҳамиятнокӣ ва асоснокии ташаккули кластери саноатии байналхалқӣ дар минтақаҳои наздисарҳадии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бо омилҳои зерин шарҳ дода мешавад:

1) маҳаллисозии захираҳои табии таҷиҷати истеҳсолии саноати истиҳроҷ ва корқард дар минтақаи шимол ва эҳтиёҷоти афзоянда ба баланд

бардоштани истиқолияти энергетикӣ ва самаранокии энергетикии иқтисодиёти миллӣ ва минтақавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

2) сатҳи баланди иқтидори илмию техникии минтақаи шимолии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон, ки метавонад дар навсозии технологияҳо ва рушди инноватсионии корхонаҳои саноатии минтақа, аз ҷумла минтақаҳои озоди иқтисодӣ мусоидат кунад;

3) мавқеи мусоиди ҷуғрофӣ, ки имкон медиҳад иқтидори ҳамкории фаромарзӣ бо Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ барои баланд бардоштани иқтидори содиротии аъзои кластер истифода шавад.

Ҳамкории корхонаҳои истеҳсолӣ бо марказҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва субъектҳои инфрасоҳтори бозорӣ бо дастгирии мақомоти давлатӣ ва минтақавӣ метавонад ба ҷалби ҳаҷми иловагии сармоягузорӣ барои рушди иқтисодии минтақа мусоидат намояд.⁵⁰

Мақсад аз таъсиси кластери байниминтақавии саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон фароҳам овардани шароити мусоид барои соҳибкории инноватсионӣ дар соҳаи саноат дар минтақаҳои наздисарҳадии ҳарду кишвар тавассути истифодаи муштарак ва рушди тадқиқот, иқтидори истеҳсолӣ, технологӣ ва инфрасоҳтор мебошад.

Ҳадафҳои стратегии кластери байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон инҳоянд:

- баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва иқтидори содиротии корхонаҳои саноатӣ дар минтақаҳои наздисарҳадии ҳарду кишвар аз ҳисоби инноватсияҳо ва тақвияти иқтидорҳои ҳамкориҳои наздисарҳадӣ;
- баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии ноҳияҳои наздисарҳадӣ тавассути баланд бардоштани бехатарии экологӣ ва фаъолияти иқтисодии корхонаҳои амалкунанда;

⁵⁰ Иброҳимов, И.Р. Таҳаввулоти назариявии ташаккули иттиҳодияҳои кластерӣ / И.Р. Иброҳимов, М.Ҷ. Сайдова // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – 2020. – № 3(71). – Р. 128-139.

- чонибдорӣ аз муттаҳидшавии манфиатҳои иштирокчиёни кластер дар соҳторҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, мақомоти давлатӣ ва ҳукуматҳои маҳаллӣ.

Тавссеаи инфрасоҳтори инноватсионӣ дар асоси истифодаи механизми кластерӣ иҷрои вазифаҳои зеринро дар назар дорад:

- ҳамоҳангсозии фаъолияти муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ, истеҳсолӣ, молиявӣ ва дигар муассисаҳо оид ба масъалаҳои таҳия ва ба бозор ҷорӣ намудани инноватсияҳо дар саноат;

- фароҳам овардани шароит барои ба фаъолияти иқтисодӣ пешниҳод намудани натиҷаҳои корҳои илмию тадқиқот ва таҷрибавию конструкторӣ;

- дастгирии иттилоотӣ ва таҳлилии таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ;

- дастгирии ташкилию ҳуқуқии таъмини фаъолияти инноватсионӣ;

- ташкили низомҳои самарабахши сафарбаркунии захираҳои молиявӣ барои татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ дар кластер.

Инкишофи ҳамкории байнисарҳадии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Тошканди Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар доираи иттиҳодияи кластерӣ имконияти бунёди як қатор объектҳои муосири саноатӣ ва инфрасоҳториро фароҳам месозад. Соҳтори ташкилию иқтисодии кластери саноатии Тоҷикистону Ӯзбекистонро бахшҳои зерин ташкил медиҳанд:

1) бахши илмӣ-техникии А дар шаҳрҳои Хӯҷанд ва Тошканд, ки дар онҳо марказҳои илмӣ ва конструкторӣ дар соҳаи саноат муттаҳид карда мешаванд;

2) бахши истеҳсолии В (марказаш дар МОИ «Суғд» ва Минтақаи саноатии Тошканд) - бо татбиқи лоиҳаҳои истеҳсоли маҳсулоти инноватсионии ба содирот нигаронидашудаи саноатӣ машғул мегардад;

3) бахши намоишгоҳи С (бо марказҳо дар Хӯҷанд ва Тошканд) - бо таҳассуси лоиҳавӣ дар фаъолияти намоишгоҳҳо, тиҷорати электронӣ, пешниҳоди маркетингӣ, хидматрасонии тиҷоратӣ;

4) бахши логистикии D (бо марказҳо дар шаҳри Бустон ва Янгиобод) – бо таҳассуси лоиҳавӣ оид ба хизматрасонии логистикӣ ва нақлиёти автомобилии минтақавӣ.

Бо назардошти алоқамандии фаъолияти намоишгоҳҳо ва логистика, мо пешниҳод менамоем, ки нақшай ташкилии лоиҳаи кластери саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз се блоки асосӣ ташкил карда шавад.

- 1) тадқиқот,
- 2) истеҳсолӣ ва технологӣ;
- 3) инфрасохтор.

Тадқиқоти амалӣ барои ширкатҳое, ки дар кластери байналхалқӣ иштирок мекунанд, метавонанд аз ҷониби муҳаққиқони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон, ҳамчунин соҳторҳои минтақавии Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи илмҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон пешниҳод карда шавад. Иштирокчиёни кластер, ки дастгирии иттилоотӣ, молиявӣ, кадрӣ, ташкилӣ ва ҳукуқӣ мерасонанд, бояд ба корхонаҳои соҳаи истеҳсолӣ ва технологӣ интиқоли корбарони тадқиқоти илмиро таъмин намоянд.

Асоси бахши истеҳсолии кластери байналхалқиро корхонаҳои бузурги саноатии ҳар ду кишвар ташкил медиҳанд, ки вазифаи асосии корхонаҳои миёна ва хурд санҷидан ва дар истеҳсолот ҷорӣ намудани навоварӣ мебошад.

Дар ин замина таъсиси фонди дастгирии стартапҳо барои фаъолияти чунин корхонаҳо зарур мебошад. Татбиқи маҳсулоти инноватсионӣ бо дастгирии иштирокчиёни кластер аз бахши инфрасохтор сурат мегирад. Ин бахш ширкатҳои сӯғурта ва маркетинг, марказҳои намоишгоҳҳо, фирмаҳои логистикиро муттаҳид мекунад.⁵¹ Мо таклиф менамоем, ки дар шаҳри Ҳуҷанд марказҳои намоишгоҳӣ ташкил карда шаванд, зоро ин

⁵¹ Кодиров, Ф.А. Формирование кластерной модели развития легкой промышленности Республики Таджикистан: предпосылки и перспективы / Ф.А. Кодиров, М.М. Нурубллоева, Х.М. Расулзода // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2019. – № 3-2. – С. 132-137.

шахр дорои инфрасохтори зарурӣ мебошад.

Субъектҳои бахши инфрасохтор бояд ба истеъмолкунандагон барои қабули қарорҳо оид ба беҳтар намудани параметрҳои маҳсулоти инноватсионӣ фикру мулоҳиза пешниҳод кунанд. Корхонаҳои кластер метавонанд ба истеҳсоли маҳсулоти саноати кимиё, биотехнология, истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ маҳсус гардонида шаванд. Шакли муҳими институтсионалии ҳамкорӣ метавонад лоиҳаҳои инноватсионӣ дар соҳаи рушди иқтисодиёти даврӣ ва сертификатсияи карбон бошад.

Ба андешаи мо, лоиҳаи ояндадор дар доираи кластери байналхалқӣ метавонад таҳияи асосҳои техникӣ-иқтисодии истеҳсоли биопластика дар асоси иқтидорҳои мавҷудаи истеҳсолии корхонаҳои истеҳсоли контейнер ё соҳтмони нав бошад. Идеяи лоиҳа ин иваз кардани зарфҳои пластикӣ бо биопластҳои аз краҳмали ҷуворимакка ва маҳсулоти иловагии кишоварзӣ мебошад.

Намунаи таҷрибаи бомуваффақияти хориҷӣ ширкати Pepsi аст, ки соли гузашта дар доираи ҷустуҷӯи бастаҳои экологӣ ба Nestle ва Natone, ки ҷузъи ширкати Danone мебошанд, ҳамроҳ шуда, изофаи карбон дар шишаҳои нӯшокиҳоро коҳиш дод. Ҳар се ширкат нақша доранд, ки 100% шишаҳои растани Origin Materials-ро ҳаридорӣ кунанд ва корхонаи Онтариоро дар охири соли 2025 бо иқтидори ибтидоии 300 миллион шиша дар як сол ба истифода диҳанд.

Дар ташкили иттиҳодияҳои нав манфиатҳои тарафҳо дар ташкили кластери саноатии Тоҷикистону Ӯзбекистон аҳамияти қалон дорад. Барои мисол:

1. Манфиатҳои муассисаҳои таҳсилоти олии ҳар ду кишвар дар самти тақвияти ҳамкории илм бо истеҳсолот ва пешбурди технологияҳои нав, рушди тиҷоратиқунонии натиҷаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва баланд бардоштани дониш ва таҳассуси аҳолӣ тавассути тайёр кардан, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси кадрҳо;

2. Манфиатҳои корхонаҳои хурд ва миёнаи резидентӣ тавассути ташаккули рушди устувори корхонаҳои инноватсионӣ бо шарикони

стратегии тичоратӣ ва сармоягузорон, мавҷудияти дастрасии озод ба объектои моликияти зеҳнӣ, «ноу-хау», технологияҳои рақамӣ, заманаи истеҳсолӣ, инфрасохтор, барқарор намудани муносибатҳои устуори дарозмуддат бо иштирокчиёни технопаркҳо, коҳиш додани арзиши аслии маҳсулот вобаста ба маҳалликунонии ҳудудии субъектҳои хочагидории кластер ва истифодаи кадрҳои баландиҳтисоси иштирокчиёни кластер.

3. Манфиатҳои корхонаҳои асосӣ тавассути муттаҳидсозии захираҳо дар самтҳои стратегии рушд, сарфай ҳарочоти асосӣ аз ҳисоби озод кардан аз истеҳсолоти гайриасосӣ, кам кардани ҳарочоти ҷории истеҳсолот, зиёд кардани иқтидорҳои истеҳсолӣ, баланд бардоштани ҷандиряти ҷараёнҳои истеҳсолӣ ва оқилонасозии системаи идоракунӣ тавассути ташкили раванди тезонидашудаи қабули қарор.

4. Манфиатҳои иттиҳодияҳои минтақавӣ бо роҳи баланд бардоштани дараҷаи бо кор таъмин намудани аҳолии минтақаҳо аз ҳисоби ба кор ҷалб намудани кадрҳои баландиҳтисос ва ҳатмқунандагони муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ, ки ба некуаҳволии аҳолии ин ҳудуд таъсир мерасонад, афзоиши даромади буҷет, рушди инфрасохтор ва афзоиши сармояи доҳилию ҳориҷӣ.


Барои ташкили кластери саноатии Тоҷикистону Ӯзбекистон баҳо додан ба самараи иттиҳодияи нав ва ба мақсад мувоғиқ будани хавасмандгардонии иқтисодии он муҳим аст. Дар сурати баҳодиҳии мусбӣ, марҳилаи навбатии дастгирии ташкилию иқтисодии ташкили кластер бо ташаккули баҳшҳои асосии он (тадқиқотӣ, истеҳсолӣ, тичоратӣ ва ғайра) мебошад. Марҳилаи ҷорум арзёбии самаранокии кластер ва асосноккунии стратегияи рушди онро дар бар мегирад. Шакли татбиқи идеяи рушди инноватсионии саноати минтақаҳои наздисарҳадӣ метавонад таҳияи лоиҳаҳои рушди минтақавии «Таъсиси кластери саноатии Тоҷикистону Ӯзбекистон» бошад. Маблағгузории чунин лоиҳа аз ҳисоби маблағҳои фонди муштарак имконпазир аст.

Ба андешаи мо, таъсиси кластери саноатии Тоҷикистону Ӯзбекистон ҷалби иловагии сармоягузориро барои татбиқи стратегияи

инноватсионии рушди саноати минтақавӣ дар Тоҷикистон таъмин хоҳад кард. Бартариҳои сармоягузорон дар дастгирии модели кластерии рушди саноатии минтақаҳои наздисарҳадӣ мавҷудияти инфрасоҳтори истеҳсолӣ-технолоғӣ ва нақлиётӣ, қувваи кории зарурӣ ва соддагардонии расмиёти убури сарҳадӣ мебошад. Таъсиси минтақаи ягона барои баҳшҳои саноатии шарикони стратегии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон метавонад модели инноватсионии рушди минтақа бошад.

Ба назари мо, дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон давлат бояд корхонаҳои саноатии ба инноватсия нигаронидашударо ҳавасманд намояд, зоро барои пайвастани корхонаҳои саноатӣ бо муассисаҳои илмӣ дастгирии молиявӣ ва институтионалӣ зарур аст. Навоварӣ дар якчоягӣ бо дониш ба ноил шудан ба афзалиятҳои рақобатнокӣ мусоидат меқунад ва манбаи муҳими муваффақият дар бозор мебошад. Аз ин рӯ, хеле муҳим аст, ки давлат аҳамияти инноватсияро дарк намуда, ба соҳибкории хурду миёна кӯмак расонад.

Дар вақти мушаххас кардани ҳар як марҳила исбот карда шуд, ки мақсади иштироккунандагон, ки бо дурнамои истеҳсолот муайян карда мешаванд, нақши асосӣ мебозанд. Меъёри оқилонаи ташаккули кластер мавҷудияти имкониятҳои мувофиқашуда барои амалисозии ҳадафҳо мебошад. Стратегияи иштироки корхона дар кластер ҷузъи стратегияи умумии рушди корхона буда, ҷойгоҳи онро дар кластер, намудҳои фаъолияти муштарақ, лоиҳаҳо, захираҳои ҷалбшуда муайян меқунад. Маҳз ҳамоҳангсозии стратегияҳо механизми ҳамкории иштирокчиёни кластерро ҳамчун системаи муносибатҳо муайян меқунад, ки барои таҳқими мавқеи онҳо таъсис ёфта, ҳуқуқ, ўҳдадориҳо, тартиб, самти ҳамкорӣ ва хусусияти робитаҳои сершуморро муқаррар меқунад (Рас. 3.2.2.).



Расми 3.2.2. Тарҳи тавсиявии марҳилаҳои таъсиси инфрасоҳтори инноватсионии дар шакли кластер (таҳияи муаллиф)

Дар асоси таҳқиқоти анҷомшуда ва бо назардошти набудани таҷрибаи амалии таъсиси кластерҳои инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мо тарҳи тавсиявии марҳилаҳои таъсиси кластери инноватсиониро пешниҳод менамоем, ки фарогирӣ ҷузъҳои таркибии модели таъсиси инфрасохтори инноватсионӣ дар шакли кластер мебошад. Дар баробари ин бояд таъқид созем, ки таъсиси кластерҳо имконият медиҳад, ки иқтидори инноватсионӣ ва инвеститсионии минтақаҳои наздисарҳадӣ муттаҳид карда шуда, тавассути он рақобатпазирии минтақа ва самаранокии истифодаи захираҳои истеҳсолӣ, моддию техникӣ ва инсонӣ баланд бардошта шавад. Таҳқиқот собит менамояд, ки таъсиси кластери мазкур барои рушди инфрасохтори фаросарҳадии инноватсионӣ замина гузошта, дар оянда барои рушди инноватсионии минтақаҳои фарогир шароити мусоид фароҳам месозад.

Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши муҳимро дар ташкил ва рушди кластери инноватсионӣ дастгирии давлатӣ, ки ба фароҳам овардани шароити мусоид барои марҳила ба марҳила интегратсияи соҳти кластерӣ ба механизми мавҷудбудаи идорақунии хочагӣ равона карда шудааст, ишғол менамояд.

Ба андешаи мо дастгирии давлатӣ дар шаклҳои зерин амалӣ мегардад:

- қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки ба муҳайё намудани шароити мусоид барои ҷорӣ намудани соҳти кластери инноватсионӣ равона шудаанд;
- дастгирии иттилоотию таҳлилӣ, ташкилӣ, методӣ, омӯзишӣ ва ғайраи иштирокчиёни кластер дар таҳия ва амалигардонии лоиҳаҳои рушди кластерӣ, ки ба баланд шудани рақобатнокии маҳсулот равона шудаанд;
- ба марказҳои рушди кластерӣ пешниҳоди истифодабарии моликияти давлатӣ бо шартҳои имтиёзном;
- барои иштирокчиёни кластер ва марказҳои рушди кластерӣ чудо намудани қитъаҳои замин;

- дар заманаи ташкилотҳои давлатӣ ташкил намудани марказҳои рушди кластерӣ;
- дастгирии хочагиҳои таҷрибавии истеҳсолӣ, муассисаҳои илмӣ ва маблағузории корҳои мақсаднок дар доираи маблағҳои пешбинигардидаи буҷетӣ;
- пешниҳод намудани сармоягузориҳои мақсаднок барои рушди инфрасохтори муҳандисӣ ва нақлиётӣ, ки барои амалигардонии мақсадҳои кластерҳои инноватсионӣ заруранд;
- пешниҳоди грантҳои мақсаднок ба ташкил ва рушди кластерҳои инноватсионӣ аз сарчашмаҳое, ки қонунгузорӣ манъ накардааст;
- пешбинӣ кардани ҳавасмандгардониҳо барои кластерҳои таъсисёфтаи инноватсионӣ;
- мусоидат намудан ба рушди ҳамкорӣ байни корхонаҳо ва муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва омӯзишӣ;
- баланд бардоштани самаранокии низоми таҳсилоти касбӣ;
- ташкили ҳамкорӣ байни мақомоти давлатии сатҳҳои гуногун ва худидоракуни махаллӣ дар татбиқи лоиҳаҳои кластерӣ;
- таъсиси махзани маълумот оид ба интиҳоби иштирокчиёни кластер (шарикон), ки ба он метавонанд корхонаҳое, ки шариконро аз рӯи соҳаи фаъолияти худ ҷустуҷӯй менамоянд, муроziат намоянд;
- ташаккули инфрасохтори муосир оид ба инкубатсиякунонӣ ва рушди соҳибкории инноватсионӣ;
- мусоидат намудан ба воридоти маҳсулоти кластерҳо ба бозорҳои байналмилаӣ;
- мусоидат намудан ба гузаронидани озмоиш ва сертификатсияи маҳсулоти иштирокчиёни кластер мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Ҳамин тавр, таъсиси кластерҳои инноватсионӣ метавонад дар рушди инфрасохтори инноватсионӣ замана гузошта, барои рушд инноватсионии саноат заманаи мусоид фароҳам созад.

3.3. Идоракунии рушди инфрасохтори инноватсионии саноат дар шароити гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ

Дар марҳилаи мусоири рушди иқтисодиву иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз масъалаҳои муҳими ислоҳоти иқтисодӣ ин гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ мебошад. Бо ин мақсад дар кишвар Консепсияи иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда шудааст, ки аз он ҷумла фарогири татбиқи технологияҳои рақамӣ дар соҳаи саноат мебошад. Дар Консепсияи мазкур қайд шудааст, ки шарти асосии гузаронидани саноат ба иқтисодиёти рақамӣ ин мавҷуд будани инфрасохтори зарурӣ мебошад. Вобаста ба ин, ташаккули низоми таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии саноат бояд бо назардошти ташаккули инфрасохтори рақамии инноватсионӣ сурат гирад.

Дар Барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисодиву иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 низ дар мавриди ташаккули инфрасохтори инноватсионӣ дар сатҳи миллӣ ва митақавӣ пешбинӣ карда шудааст. Дар Барнома ҳавасмандсозии ҳамкориҳои байни илм, маориф ва бахши хусусӣ дар асоси тақвияти иқтидорҳои муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ ва пажуҳишгоҳҳи илмию таҳқиқотӣ бо мақсади ҷалби онҳо таъсиси инфрасохтори инноватсионӣ ва соҳибкорӣ дар асоси истифодаи механизмҳои шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ пешбинӣ карда шудааст.

Қобили қайд аст, ки айни замон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инфрасохтори рақамӣ дар марҳилаи ибтидоии ташаккул қарор дошта, дар ин самт мувофиқи барномаҳои давлатӣ бояд корҳои муайян ба анҷом расонида шаванд. Аз он ҷумла, дар ин самт таҷдиди шоҳроҳи каналҳои оптикаи алоқа бо қобилияти гузарониши на камтар аз 10 Гбит/сония, таъсиси маркази иловагии иттилоотӣ, пайвасти ҳамаи марказҳои маъмурии идоракунии давлатӣ бо шаҳри Душанбе тавассути хатҳои алоқаи оптикӣ, ҷалби сармояи ватанию хориҷӣ барои бунёди инфрасохтори зарурӣ ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ (Digital CASA) пешбинӣ карда шудааст.

Бояд таъкид соҳт, ки мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ»⁵² яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатии инноватсионӣ ин дастгирии давлатии субъектҳои фаъолияти инноватсионӣ ва ташаккули инфрасоҳтори инноватсионӣ ба ҳисоб меравад. Ҳамчунин, таҳия, татбиқ ва маблағузории барномаҳои мақсадноки инноватсионӣ ва дигар барномаҳо, аз ҷумла дар самти ҳавасмандгардонии рушди фаъолияти инноватсионӣ аз ҷумлаи самтҳои муҳими танзими давлатии фаъолияти инноватсионӣ мебошад.

Айни замон афзалиятҳои стратегии сиёсати давлатро унсурҳои мушаххаси инфрасоҳтори инноватсионӣ – бизнес-инкубаторҳо, паркҳои технологӣ, марказҳои технологӣ, озмоишгоҳҳои илмӣ ва ғайра муайян мекунанд. Яъне ниҳодҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ аз ҷониби давлат ҳамчун як ҷузъи сиёсати умумии миллӣ, ки амнияти миллӣ, рушди бахшҳои иқтисодӣ ва бунёди иқтисоди инноватсиониро дар бар мегирад, таҳия ва татбиқ карда мешавад. Илова бар ин, давлат системаи институтҳои нави идорақунии давлатии инфрасоҳтори инноватсионӣ бунёд мекунад. Вобаста ба ин зарур аст, ки як мақоми мутамарказ оид ба сиёсати илмию технологӣ ва инноватсия ташкил карда шавад, ки концепсияҳо ва стратегияи рушди инноватсионии кишварро таҳия ва татбиқ менамояд.

Бояд қайд намуд, ки ҳанӯз дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.01.2021 қад гардида буд, ки «бо мақсади таҳқими асосҳои институтсионалии иқтисоди рақамӣ, рушди инфрасоҳтори иттилоотиву коммуникатсионӣ дар тамоми қаламрави кишвар, рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва вусъатбахшии раванди амалий намудани “хукумати электронӣ” ба Хукумати мамлакат ва соҳтору мақомоти даҳлдор супориш дода мешавад, ки доир ба таъсис додани Агентии инноватсия ва технологияҳои

⁵² Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ» аз 16 апрели соли 2012, № 822. <http://mmk.tj>

рақамии назди Президенти Тоҷикистон чораҷӯй намоянд».⁵³

Новобаста аз ин ҳанӯз ҳам сохтори мазкур таъсис дода нашуда, сиёсати давлатӣ дар самти технологияҳои инноватсионӣ ва рақамӣ аз ҷониби вазорату идораҳои алоҳида бидуни ҳамоҳангӣ пеш бурда мешавад. Дар аксар кишварҳои собиқ шӯравӣ, аз он ҷумла дар Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Қазоқистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷунин сохторҳо таъсис дода шудаанд, ки дар татбиқи сиёсати инноватсионӣ ва рақамӣ нақши бузург доранд.

Дар натиҷаи таҳлили назариявӣ мо мураккабӣ ва гайрихаттӣ будани раванди инноватсиониро исбот намудем, ки бинобар он зарурати ҷорӣ намудани дастгоҳи мушовирон оид ба сиёсати илмию техникӣ ва рушди инноватсионӣ дар сохтори Вазорати саноат ва технологияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба миён меорад. Зимнан бояд ташаккул ва инкишофи инфрасохтори рушди инноватсионии саноат бояд тамоми марҳилаи раванди инноватсиониро фаро гирифта, унсурҳои он дар ҳамоҳангӣ, аз он ҷумла дар заминаи таҳқими робитаҳои байналмилалӣ фаъолият кунанд.

Дар шароити рушди индустрialiю инноватсионӣ ташаккули инфрасохтори инноватсионӣ яке аз механизмҳои муассири ҳавасмандгардонии рушди инноватсионии корхонаҳои саноати, аз он ҷумла субъектҳои соҳибкории хурду миёна ба ҳисоб меравад. Шароите, ки давлат дар доираи ташкили минтақаҳои озоди иқтисодӣ барои бахши хусусӣ фароҳам овардааст, ба ташкилотҳо имкон медиҳад, ки захираҳои инфрасохторӣ ҷалб намуда аз имтиёзҳои андозӣ ва гумуркӣ истифода баранд.

Дар ин замина дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи механизми шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ аҳамияти муҳим дорад. Аз ин рӯ, ба андешаи мо нақши шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ дар ташаккул ва рушди инфрасохтори инноватсионӣ ҳалкунанда буда, истифодаи

⁵³ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» 26.01.2021. <http://www.president.tj/node/25005>

самараноки он метавонад ба фаъолгардонии инноватсионии саноат мусоидат кунад. Ба андешаи мо сиёсати давлатӣ дар самти тавсеаи инфрасохтори саноатӣ бояд ба танзими шароит барои рушди унсурҳои мавҷуда мусоидат кунад.

Таҳлили мушкилоти ҷойдошта нишон медиҳад, ки дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди минбаъдаи унсурҳои мавҷудаи инфрасохтори инноватсионӣ ва ташкили ҷузъҳои нави он бе дастирии давлатӣ ғайриимкон аст. Вобаста ба ин пешниҳод карда мешавад, ки рушди минбаъдаи инфрасохтори инноватсионӣ бояд дар доираи сиёсати давлатии инноватсионӣ ва саноатӣ таъмин карда шуда, дар ин самт истифодаи таҷрибаи шариқии давлат ва баҳши ҳусусӣ дорои аҳамияти қалон мебошад.

Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои 5 минтақаи озоди иқтисодӣ мебошад, истифодаи шароит ва имкониятҳои онҳо ҷиҳати рушди инфрасохтори инноватсионӣ дорои бартарияти қалон мебошад. Дар ин самт бо мақсади бунёди инфрасохтори инноватсионӣ зарур аст, ки омӯзиши ҳамаҷонибаи захираҳои ҳудудӣ, истеҳсолӣ, қадрӣ, аз он ҷумла дар асоси ҷалби ширкатҳои консалтингии байналмилалӣ гузаронида шавад. Ташаккули инфрасохтори инноватсионӣ дар заминai минтақаҳои озоди иқтисодӣ имконият медиҳад, ки дар ҳар як минтақаи кишвар заминai мусоиди ташаккул ва рушди фаъолияти инноватсионӣ таъсис дода шавад.

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки яке аз роҳҳои асосии инкишофи инфрасохтори инноватсионӣ ин ташкили минтақаҳои саноатӣ мебошад. Таҳқиқот нишон медиҳад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати ягонаи системавӣ оид ба ташкили минтақаи саноатӣ вучуд надорад. Аз ин рӯ, рушди инфрасохтори инноватсионӣ дар асоси ташкили минтақаҳои саноатӣ бояд меъёрҳои мушаххаси ташкили онҳоро муайян карда, системаи комплексии идоракуни инноватсионӣ давлатии онҳо ба роҳ монда шавад.

Яке аз самтҳои асосии такмили механизми дастирии давлатии инкишофи низоми таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии саноат

ин дастгирии давлатии технопаркҳо мебошад. Тахқиқоти анҷомдодаи мо нишон дод, ки мушкилоти асосии рушди технопаркҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин набудани фаҳмиши ягона ва дақиқи рисолат ва вазифаҳои онҳо мебошад. Вобаста ба ин, ҳаминро таъкид месозем, ки бидуни фаҳмиши дақиқи моҳияти технопаркҳо таъмини рушди устувори онҳо гайриимкон мебошад.

Ба ақидаи олимони ватанӣ мавҷудияти паркҳои технологӣ дар соҳтори як қатор муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба ҳеч ваҷҳ наметавонад далели мавҷудияти инфрасоҳтори инноватсионӣ бошад, зоро онҳо аз нигоҳи иқтисодӣ, таҳқиқотӣ, ташкилӣ ва дигар меъёрҳои мавҷуда ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯй нестанд.⁵⁴

Дар шароити гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ самти муҳими ташаккули инфрасоҳтори инноватсионӣ ин ташкили паркҳои технологӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин замина дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон⁵⁵ қайд шудааст, ки дар ин раванд, ба таъсиси маҷмааҳои саноатӣ, паркҳои технологӣ, таҳия ва татбиқ намудани лоиҳаҳои шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ, ҷорӣ кардани технологияҳои инноватсионӣ, истифодаи таҷхизоти кам масрафи барқӣ ва ҷалби боз ҳам бештари сармояи мустақим бояд эътибори аввалиндараҷа дода шавад. Дар ин асос пешниҳод шудааст, ки дар се соли минбаъда барои бо шуғл таъмин намудани аҳолӣ бояд ҷиҳати таъсис додани 30 парки технологӣ ва минтақаи саноатӣ дар шаҳру ноҳияҳои дурдасти мамлакат ҷораҳои зарурӣ андешидан шаванд. Дастури мазкур тақозо мекунад, ки мақомотҳои ваколатдори давлатӣ ҷиҳати татбиқи амалии он ҷораҷӯй намуда, амалишавии саривақтӣ ва босифати онро таъмин намоянд.

Дар ин замина бояд таъкид намоем, ки баланд бардоштани нақши технологияҳои иттилоотӣ ва компьютерӣ дар равандҳои идоракунӣ, пеш аз

⁵⁴ Тошматов, М. Н. Технологический парк как важный инструмент в формировании инновационной экономики Республики Таджикистан / М. Н. Тошматов, Н. Т. Мирзорахимов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 4-2. – С. 442-446.

⁵⁵ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ». ш.Душанбе, 23.12.2022. <http://www.president.tj/node/29823>

ҳама дар технологияи таҳия, қабул ва татбиқи қарорҳои идоракунӣ инъикос меёбад. Унсури асосии ташкилоти мусоири иқтисодӣ кор бо маълумот, истифодаи дониш ва салоҳиятҳои шахсӣ бо истифодаи системаҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ мебошад. Истифодаи технологияҳои рақамӣ, ки дар низоми инфрасохтори рақамӣ муттаҳид шудаанд имкон медиҳанд, ки автоматикунонии пурраи марҳилаҳои алоҳидаи технологияи қабули қарорҳои идоракунӣ, инчунин амалӣ намудани тадқиқоти амиқ ва муфассал имконнопазир гардад. Ҳамин тарик, инфрасохтори рақамӣ барои рушди фаъолияти инноватсионӣ замина гузошта, сатҳи рушди инфрасохтори рақамӣ самаранокии тамоми раванди идоракуниро муайян ва таъмин менамояд.

Дар самти ташаккул ва инкишофи инфрасохтори рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор пешравиҳо дида мешавад. Ба ақидаи муҳаққиқони ватанӣ ташкили саҳифаҳои мақомотҳои давлатӣ, рушди шабакаҳои интиқоли мавчи радио ва телевизион, рушди алоқаи барқӣ ва дастрасӣ ба интернет аз ҷумлаи дастовардҳои соҳа ҳисобида мешаванд.⁵⁶

Дар шароити мусоир технопаркҳо яке аз унсурҳои асосии инфрасохтори инноватсионӣ ва татбиқи сенарияи индустрialiю инноватсионии Стратегияи милли рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мебошад. Таъсис ва рушди минбаъдаи технопаркҳо барои ҳалли вазифаҳои асосии ташаккули баҳшҳои рақобатпазири иқтисодиёт, аз қабили таҳқими робитаи илм бо истеҳсолот, ҷорӣ намудани технологияҳои мусоир, баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат дар саноат ва истеҳсоли маҳсулоти баландтехнологӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин замина бояд концепсияи рушди технопаркҳо таҳия ва татбиқ карда шавад, ки дар он самтҳои асосии сиёsat ва дастгирии давлатии онҳо мушаххас карда мешавад.

⁵⁶ Тошматов, М.Н. Предпосылки и факторы формирования инновационной экономики Республики Таджикистан / М.Н. Тошматов, Н.Т. Мирзорахимов // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2018. – № 3. – С. 40-49.

Таҳлили анҷомдодаи муҳаққиқони ватани⁵⁷ нишон медиҳад, ки технопаркҳое, ки дар соҳтори муассисаҳои таҳсилоти олӣ таъсис дода шудаанд, танҳо дорои утоқҳои кории алоҳида ва номгӯи маҳдуди технологияҳои компьютерӣ буда, аз рӯйи соҳтор ва таърихи фаъолият ба концепсияи маъмули ташаккул ва рушди технопаркҳо мухолифат мекунанд. Вобаста ба ин, пешниҳод менамоем, ки рушди минбаъдаи технопаркҳо дар заминаи риояи равишҳои зерини системавӣ сурат гирад:

- ташкили базаи таҷрибавию истеҳсолӣ дар инфрасоҳтори технопаркҳо;
- тавсеаи фаъолият вобаста тарғиби истифода аз технологияҳои воридотӣ ва паҳн кардани фарҳанги инноватсионӣ;
- дар тамоми марҳилаҳои раванди инноватсионӣ ҷорӣ намудани механизмҳои самараноктарини фаъолият.

Яке аз унсурҳои фаъолияти инноватсионӣ, чӣ тавре қайд шуда буд, ин бизнес-инкубаторҳо мебошанд. Таҷриба нишон медиҳад, ки бизнес-инкубаторҳое, ки имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд, фаъол набуда, ҳамчунин сиёсати маркетингӣ надоранд. Дар амалия чунин соҳторҳо асосан марказҳои стандартии дастгирии инфрасоҳторӣ бо тамаркузи ташкилотҳое мебошанд, ки биноҳоро ба иҷора мегиранд, хидматрасонии коммуналиро пардоҳт мекунанд ва хидматҳои асосии онҳо ба пешниҳоди утоқи корӣ барои иҷора ва пешниҳоди хидматҳои машваратӣ нигаронида шудаанд.

Бизнес-инкубаторҳо яке аз унсурҳои инфрасоҳтори соҳибкорӣ буда, дастгирӣ ва ҳавасмандии аввалиндарачаи давлат, ташкилотҳои байналмиллаӣ ва ҷамъиятӣ, корхонаҳои калон, аз ҷумла низомсозро тақозо мекунанд. Нишондиҳанда ва ҷенаки асосии кори самараноки бизнес-инкубаторҳо бояд шумораи корхонаҳои хурди нави дар сегменти соҳа таъсисёфта бошад, ки дар бозор ба мавқеи каму беш устувор расидаанд ва метавонанд минбаъд мустақилона рушд кунанд.

⁵⁷ Кодиров, Ф.А. Некоторые вопросы ускоренной индустриализации и инновационной активности университетских технопарков / Ф.А. Кодиров // Таджикистан и современный мир. – 2020. – № 4(72). – С. 160-172.

Фаъолияти бизнес-инкубаторҳо ҳамчун унсури инфрасохтори инноватсионӣ бояд дар шакли биноҳои истеҳсолӣ, таҷхизот ва хизматрасониҳои марбута, аз ҷумла тадқиқоти таҳлилӣ ва маркетингӣ ҳангоми таҳияи нақшайи бизнес, хизматрасонии машваратӣ амалӣ карда шавад. Мақсади асосии бизнес-инкубаторҳо дастгирии соҳаҳои инноватсионии баландтехнологӣ, инчуни иншооти истеҳсолӣ дар бахши коркарди саноат мебошад.

Яке аз самтҳои муҳими рушди инфрасохтори инноватсионӣ ин истифодаи механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ мебошад. Дар ин самт дар таҷрибаи байнамилалӣ якчанд намуди шарикии давлат ва бахши хусусӣ истифода карда мешавад. Яке аз навъҳои натиҷабахши равиши ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусӣ ин аст, ки давлат сармоягузори хусусиро барои бунёди объекти инфрасохторӣ ҷалб мекунад. Механизм дорои як қатор бартариятҳо мебошад, ки дар байни онҳо мӯҳлати тези соҳтмони биноҳои инфрасохторӣ, дар моликияти давлатӣ боқӣ мондани онҳо ва назорати давлатӣ ба ҳисоб мераванд.

Аҳамияти истисноии шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун воситаи муассири татбиқи сиёсати инноватсионӣ бо рушди инфрасохтори инноватсионӣ, баланд бардоштани самаранокии истифодаи моликияти давлатӣ ва ҳарочоти буҷет, аз ҷумла маблағҳо, ки барои дастгирии инноватсия ҷудо карда мешаванд ва ҳавасмандгардонии бахши хусусӣ барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар бахши инфрасохтори инноватсионӣ тавсиф дода мешавад. **Яъне** аз нуқтаи назари тиҷоратиқунонии инноватсияҳо ҳамкории бахши давлативу хусусӣ дар робита бо объектҳои инфрасохтори инноватсионӣ метавонад ба тақвияти фаъолияти инноватсионӣ дар саноат мусоидат намуда, тавассути афзалиятҳои худ барои ташаккули инфрасохтори инноватсионӣ замина фароҳам созад (Расми 3.3.1.).



Расми 3.3.1. Ташаккули инфрасоҳтори инноватсионӣ дар заминаи шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ (таҳияи муаллиф)

Истифодаи механизми шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ яке аз роҳҳои воқеии коҳиш додани хатарҳо ва мӯҳлатҳои татбиқи лоиҳаҳои илмию техникӣ ва инноватсионӣ мебошад.⁵⁸ Зарурати рушди ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусӣ дар соҳаи инноватсионӣ дар ҳучҷатҳое, ки самтҳои сиёсати давлатиро дар соҳаи илму инноватсия муайян мекунанд, зикр шудаанд. Дар ин самт метавона Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисодиву иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, Стратегияи миллии рушди маориф барои давраи то соли 2030 ва ғайраро номбар намуд, ки дар онҳо шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун омили рушди инфрасоҳтори инноватсионӣ эътироф шудааст.

Рушди индустрialiю инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи ҳадафи саноатикунонии босуръат ба ташаккул ва инкишофи

⁵⁸ Ульянова О.Ю., Никифорова М.Е. Развитие государственно-частного партнерства как формы финансирования инновационных инфраструктурных проектов // Российское предпринимательство. – 2007. – Том 8. – № 9. – С. 60-64.

соҳибкории инноватсионӣ дар саноат вобаста мебошад. Дар ин замина, ҳадафи стратегии рушди соҳибкории инноватсионӣ дар саноати миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин таъсиси системаи самараноки инноватсионии минтақавӣ мебошад, ки аз як тараф талаботи истеъмолкунандагони дохилию хоричро ба маҳсулот ва хизматрасониҳои илмию технологӣ таъмин менамояд ва аз тарафи дигар бошад дар рушди инфрасохтори инноватсионӣ саҳми назаррас мегузорад.

Вобаста ба ин, дар натиҷаи таҳқиқоти илмӣ самтҳои асосии такмили механизми дастгирии давлатии рушди инфрасохтори инноватсионии саноатро муайян намудем, ки он дар ҷадвали 3.3.1. оварда шудаанд.

Ҷадвали 3.3.1.

Самтҳои асосии такмили механизми дастгирии давлатии рушди инфрасохтори инноватсионӣ дар асоси истифодаи лоиҳаҳои шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ

Меъёри тасниф	Мазмуни чорабинӣ
Институционалӣ	<p>таҳия ва мунтазам такмил додани сиёсати инноватсионӣ ва саноатӣ.</p> <p>танзими заминаҳои институционалӣ барои фаъолияти илмӣ ва инноватсионӣ бо назардошти ҳадафҳои рушди миллӣ, аз он ҷумла саноатиунонии босуръати иқтисодиёт.</p> <p>таҳияи барномаҳои соҳавии рушди ШДБХ дар самти ташкили инфрасохтори зарурии инноватсионӣ.</p> <p>такмили сиёсати давлатӣ дар самти андоз ва гумрук, аз он ҷумла бо мақсади пешниҳоди имтиёзҳои бештар дар самти ташкили инфрасохтори инноватсионӣ.</p> <p>ташаккули унсурҳои муҳити институционалии ҳамкории бахшҳои давлативу хусусӣ, аз он ҷумла тавассути таъсиси фондҳои маҳсуси сармоягузорӣ, кафолати сармоягузориҳо, муассисаҳои ташхискундандаи лоиҳаҳо ва пешниҳоди машварат.</p>
Ташкилию иқтисодӣ	<p>таҳияи лоиҳаҳои шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ ҷиҳати таъсиси инфрасохтори инноватсионӣ дар асоси принсипҳои фоиданокӣ ва пардохтпазирӣ;</p> <p>истифодаи шаклҳои нави ҳамкории байни давлат ва бахши хусусӣ дар самти таъсиси инфрасохтори инноватсионӣ;</p> <p>таъсиси инфрасохтори инноватсионӣ (марказҳои технологӣ, паркҳои технологӣ, марказҳои истифодаи дастачамъонаи таҷҳизот, марказҳои интиқоли технологияҳои саноатӣ, минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва гайра).</p> <p>маблағгузории давлатӣ барои рушди фондҳои венчурӣ, бизнес-фариштаҳо ва краундфандинг.</p> <p>дастгирии давлатии соҳибкории хурду миёнаи инноватсионӣ.</p> <p>омода намудани мутахassisон ва менечерони касбӣ дар самти фаъолияти инноватсионӣ ва сармоягузорӣ</p> <p>муайян намудани муносибатҳои молиявии байни давлат ва бахши хусусӣ</p>
Иттилоотӣ	мусоидат, пешбуруд ва паҳн кардани доништу таҷриба дар бораи ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусӣ.

Меъёри тасниф	Мазмуни чорабинӣ
	гузаронидани чорабинихо ҷиҳати баланд бардоштани эътиимод байни шарикон ва рушди фарҳанги ҳамкории шарикони давлатӣ ва хусусӣ ҳамкории байналмилалӣ дар самти таъсиси инфрасохтори инноватсионӣ бо истифода аз механизмҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ

Таҳияи муаллиф

Самтҳои асосии дар ҷадвал овардашуда ба тавсеаи таҷрибаи истифодаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар самти ташаккул ва инкишофи инфрасохтори инноватсионӣ мусоидат намуда, ҷараёни гузариш ба иқтисодиёти инноватсионӣ ва рақамиро суръат мебахшад. Ба андешаи мо ҳалли ин масъалаҳо аз мақомотҳои давлатӣ ва бахши хусусӣ тақозо мекунад, ки дар заминаи ҷустуҷӯи роҳҳои ҳал ва бартарафсозии мушкилоти мавҷуда чораҷӯй намоянд.

Ҳамин тарик, давлат тавассути татбиқи лоиҳаҳои бахши давлативу хусусӣ бори гарони ҳароҷоти сармоягузорӣ ва нигоҳдории амволи ҳудро ба бахши хусусӣ вогузор намуда, дар ин замина аз таҷриба, дониш ва ташаббуси эҷодии соҳибкорон истифода мекунад.

Бояд қайд намуд, ки рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун механизми ҳамкории созандай ҳукумат ва соҳибкорӣ дар рушди як қатор бахшҳои инфрасохтори чумхурӣ аллакай ба амал омадааст. Ба андешаи мо, зарурати хоси ҷунин шарикӣ дар самти рушдм индустрialiй-инноватсионии иқтисоди қишвар ба илму инноватсия тааллук дорад. Гузашта аз ин, ҷунин ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ имрӯз ҷузъи асосии дигаргунсозии инноватсионии ҷомеа ба ҳисоб меравад.

Давлат дар шароити мамлакати мо дар ба роҳ мондани робитаи шарикии намояндагони институтҳои тадқиқотӣ бо бахши хусусӣ нақши қалон мебозад. Дар баробари ин ҳукумат бояд ҳамчун миёнарав баромад карда, ба ташаккули шарикӣ тавассути ҳавасмандгардонии молиявӣ мусоидат намояд, ташаббусҳои ин баҳшҳоро дастгирӣ намуда, шароити муносиби ҳуқуқӣ фароҳам оварад. Тадқиқотчиён як қатор бартариҳоро

муайян мекунанд, ки истифодаи шарики давлат ва бахши хусусиро дар соҳаи инноватсия доранд, зеро онҳо метавонанд:

- а) фаъолияти соҳибкориро барои ноил шудан ба ҳадафҳое, ки барои онҳо таъсис дода шудаанд, яъне ба даст овардани фоида мусоидат кунанд;
- б) бо фоизи паст карз гиранд. Онҳо метавонанд на танҳо сармояи давлатӣ, балки сармоягузориҳои хусусиро низ ҷалб кунанд. Ҳамин тарик, мавҷудияти заминаи мустаҳками молиявӣ ба ҳамкории давлатӣ имкон медиҳад, ки на танҳо таҳаввулоти дохилиро дастгирӣ кунанд, балки технологияҳои хориҷиро низ аз худ кунанд.

Дар доираи барномаҳои ҷории рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвар самтгирии соҳавӣ ва минтақавӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои фаъолияти инноватсионӣ коҳиш меёбад. Барои муваффақ шудан зарур аст, ки стратегияҳои инноватсионии давлатӣ, пажӯҳишгоҳҳои давлатӣ, донишгоҳҳо ва муассисаҳои давлатӣ ҳамоҳанг карда шаванд. Зеро то ҳол ин тадбирҳо ба соҳтори институтсионалиӣ, оқибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ таъсир намерасонанд.

Дар ин робита шарики давлат ва бахши хусусӣ метавонад шарти ҳалкунанда барои рушди инноватсия, фароҳам овардани фазои тадқиқотӣ ва таҷрибавӣ берун аз соҳторҳои давлатӣ гардад, ки барои инноватсия фазои мусоид фароҳам меорад.⁵⁹ Шарикӣ барои васеътар ҷалб намудани истеъдод ва маҳорат ба раванди инноватсионӣ, инчунин ба вучуд овардани фарҳанг ва масъулиятшиносии корӣ дар ин самт мусоидат мекунад.

Муҳити мусоидтарин барои рушди шарики давлат ва бахши хусусиро метавон бахши технологияҳои информатсионию коммуникатсионӣ арзёбӣ кард. Аксари навовариҳое, ки дар бахшҳои гуногуни тиҷорати иқтисодиёт ҷорӣ мешаванд, аз технологияҳои инноватсионӣ вобастаанд. Ҳамин тарик, аз як тараф, модели ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусӣ метавонад як механизми идеалии

⁵⁹ Комилов, С. Д. Концептуальные основы развития государственно-частного партнерства в инновационной сфере Таджикистана / С. Д. Комилов // Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). – 2017. – № 2(58). – С. 61-66.

маблағузории лоиҳаҳои инноватсионӣ бошад, ки ба рушди инфрасохтори зарурӣ бо дараҷаи муайяни кафолати бозгашти сармоягузорӣ мусоидат намояд. Аз тарафи дигар, ҳадамоти иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар доираи дастрасии миллионҳо истеъмолкунандагон дар деҳот ва шаҳрҳо пешниҳод карда мешаванд. Бо назардошти ин, ҳадафҳои хидматрасонии баҳши давлатӣ метавонанд ба осонӣ бо ҳадафҳои хизматрасонии иттилоотию коммуникатсионӣ алоқаманд бошанд.

Татбиқи стратегия саноатикунонӣ, ки дар шароити мусир ба ташаккули омили зеҳнӣ алоқамандии бевосита дорад, ба мавҷудияти кадрҳои баландиҳтисоси соҳа вобаста мебошад. Аз ин рӯ, омода кардани кадрҳои баландиҳтисос, аз ҷумла кадрҳои техникий, муҳандисӣ, технологҳо ва менечерони корхонаҳои саноатӣ афзалияти хос пайдо мекунад. Вобаста ба ин таъкид шуда буд, ки дар муассисаҳои таҳсилоти оливу миёнаи қасбӣ ва корхонаҳои истеҳсолии мамлакат омода намудани мутахассисони техникии сатҳи баланд ва бо кадрҳои миллии баландиҳтисос таъмин намудани корхонаҳои саноатӣ вазифаи вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав, маориф ва илм мебошад.

Қобили қайд аст, ки дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ саноатикунони иқтисодиёти Тоҷикистон ба соҳаҳои саноати сабук ва ҳӯрокворӣ алоқаманд карда шуда буданд. Азбаски ин соҳаҳо дар ҳамон замон хоси сохтори иқтисодиёти Тоҷикистони шӯравӣ буданд, татбиқи принсипҳои саноатикунонӣ дар ҳамин соҳаҳо татбиқ карда шуданд, ки дар ин асос корхонаҳои бузурги саноати коркард ва ҳӯрокворӣ бунёд гардиданд. Имрӯзҳо, маҳз ҳамин корхонаҳо асоси саноати кишварро ташкил дода, дар баробари ин сиёсати саноатикунонӣ имконият дод, ки корхонаҳои нави хурду бузурги соҳа таъсис дода шаванд.

Яке аз вазифаҳои асосии давлат дар раванди танзими фаъолияти системаҳои миллии инноватсионӣ ин дастирии рушди инфрасохтори инноватсионӣ мебошад. Модели мавҷудаи фаъолияти инфрасохтори инноватсионии кишвар дар сатҳи макро бевосита аз фароҳам овардани

шароити иқтисодӣ, ташкилӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ аз ҷониби давлат тавассути пешниҳоди дастгирии молиявию қарзӣ, андоз, патент, сиёсати истеҳлоқ ва дигар сиёсатҳое вобаста аст, ки ба таъсис, татбиқ ва паҳншавии навовариҳо мусоидат мекунанд. Сатҳи рушди инфрасоҳтори инноватсионӣ яке аз омилҳои асосии ноил шудан ба муваффақият дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ мебошад. Ташакқули модели инноватсионии рушди иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастгирии давлатии инфрасоҳтори инноватсионӣ, маҳсусан дар сатҳи байнисоҳавӣ ва минтақавиро тақозо мекунад.

Дар оянда бо муайян кардани нақши асосии чунин шаклҳои фаъолияти инноватсионӣ, ба монанди технопаркҳо, технополисҳо, бизнес-инкубаторҳо, фондҳои венчурӣ, зарур аст, ки мушкилоти унсурҳои инфрасоҳтори инноватсионии кишвар ва минтақаҳо бартараф карда шаванд. Дар таҷриба объектҳои танзими давлатии дастгирии инфрасоҳтории рушди инноватсионии кишвар на танҳо корхонаҳои алоҳидаи илмӣ ё истеҳсолӣ, ки хизматрасониҳои инноватсиониро пешниҳод мекунанд, инчуни мунтазам ва пайвастагии фаъолияти онҳо дар тамоми марҳилаҳои раванди инноватсионӣ мебошанд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати давлатии инноватсионӣ, қонунгузорӣ ба фаъолсозии равандҳои инноватсионӣ, ҳавасмандгардонии ташкили шаклҳои гуногуни моликият дар соҳаҳои гуногун, ки ба рушди маҳсулот, хизматрасонӣ ва технологияҳои инноватсиониро маблағгузорӣ мекунанд, назаррас нестанд. Тағйирот дар сиёсати иқтисодӣ ва рақобат боиси пайваста ҷустуҷӯ кардани технологияҳои инноватсионии самараноктар, захираҳои алтернативӣ ва коркарди маҳсулоти инноватсионӣ мегардад. Вобаста ба ин сиёсати давлатӣ оид ба ташаккул ва фаъолияти инфрасоҳтори инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба такмили заминаҳои меъёрию ҳуқуқӣ, аз ҷумла дар заминаи рушди илмию техникӣ, инноватсионӣ ва соҳибкорӣ ҳамчун ҷузъи системаи миллии инноватсионӣ нигаронида шаванд.

Ҳамин тавр, рушди инфрасохтори инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи мавҷудаи меъёрию ҳуқуқӣ бояд тавассути таъмини самаранокии зерсистемаҳои молиявию иқтисодӣ ва истеҳсолӣ-технologӣ амалӣ карда шавад. Бо дарназардошти хатарҳои баланди сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои инноватсионӣ, ҳарочоти назарраси молиявӣ ва мӯҳлати тӯлонии бозгашти сармоягузорӣ, зарур аст, ки дастигирии назаррас ва устувори молиявии фаъолияти инноватсионӣ тавассути ташаккули зерсистемаи молиявию иқтисодии инфрасохтори инноватсионӣ, ки ба қадри кофӣ инкишоф наёфтааст, таъмин карда шавад. Бо вуҷуди ин, инчунин бояд қайд кард, ки самаранокии фаъолияти зерсистемаи молиявию иқтисодӣ аз рушди зерсистемаи васеъи истеҳсолӣ-технologӣ вобаста буда, ташаккули модели шабакаи идоракуни рушди инноватсиониро дар сатҳҳои макро ва микро тақозо мекунад.

ХУЛОСА ВА ПЕШНИХОДХО

Дар натицаи таҳқиқи асосҳои назариявӣ ва методологии таъминоти инфрасохтории рушди инноватсионии саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷмӯи коркардҳои назариявӣ ва тависияҳои амалие таҳия ва пешниҳод карда шудаанд, ки барои ҳалли масъалаҳои назариявӣ ва амалии рушди инфрасохтори инноватсионӣ дар саноати миллии кишвар равона карда шудаанд.

Натиҷаҳои илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ:

1. Инфрасохтори инноватсионӣ ҳамчун низоми мураккаб ва бисёрфункционалии иқтисодиву иҷтимоӣ дар рушди фаъолияти инноватсионии корхонаҳои саноатӣ нақши бунёдӣ дошта, дар асоси равишиҳои гуногун таҳқиқ карда мешавад. Дар шароити вусъати равандҳои ҷаҳонишавӣ ва густариши рақобати шадиди бозорӣ мавҷудияти инфрасохтори инноватсионӣ ва таъмини рушди инноватсионии саноат омили асосии таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ ба ҳисоб меравад. Баинобар ин, ҷиҳати ташаккул ва таъмини рушди устувори он бояд масъалаҳои назариявӣ ва методологии он таҳқиқ шуда, самтҳои афзалиятнок ва механизмҳои имконпазиру таъсиррасон муайян карда шавад [3-М].

Мазмуни иқтисодии таъминоти инфрасохтории рушди инноватсионии истеҳсолоти саноатӣ тавассути фароҳам овардани шароит барои фаъолияти самараноки инноватсионии корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо, иттиҳодияҳо ва субъектҳои хурду миёнаи соҳибкорӣ амалӣ карда шуда, аз самаранокии ташаккул ва фаъолияти унсурҳои асосии он вобаста мебошад. Зимни таҳқиқот муайян карда шуд, ки ҷузъҳои асосии инфрасохтори инноватсионии корхонаҳои саноатӣ ин муассисаҳои молиявию қарзӣ, ширкатҳои венчурӣ ва фондҳои инноватсионӣ, платформаҳои рушди илмию техникӣ, паркҳои технологӣ, марказҳои рушди инноватсионӣ, бизнес-инкубаторҳо, ширкатҳои хизматрасонии машваратӣ ва ғайра ба ҳисоб мераванд.

2. Таҳқиқи ҷанбаҳои методологии ташаккул ва инкишофи низоми таъминоти инфрасохтории рушди инноватсионии саноат нишон дод, ки дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати унсури муҳими он паркҳои технологӣ баромад мекунанд, ки дар ташаккули муҳити инноватсионӣ ва истифодаи таҷрибаи пешқадам фаъол мебошанд. Дар баробари ин таҳқиқи раванди инноватсионӣ ва хусусиятҳои ташаккули он имконият доданд, ки ҷузъҳои инфрасохтори инноватсионии рушди корхонаҳои саноатӣ мушахҳас карда шуда, сиёсати саноатию инноватсионӣ ва ҳамгирии давлат, илм ва соҳторҳои тиҷоратӣ ба сифати маҳаки асосии тавсеаи фаъолияти инноватсионӣ эътироф карда шавад [1-М].

Муайян карда шуд, ки асоси бунёдии механизми таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии истеҳсолоти саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро модели рушди инноватсионии системаҳои иҷтимою иқтисодӣ ташкил медиҳад, ки ба равишҳои методологӣ ва асосҳои иқтисодӣ асос ёфтааст.

Дар таҳқиқоти диссертационӣ исбот шудааст, ки таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии истеҳсолоти саноатӣ ҳамчун низоми ҷузъҳои истеҳсолӣ-иктисодӣ, иҷтимою иқтисодӣ ва бозорӣ фаҳмида мешавад, ки таҳти таъсири омилҳои гуногун қарор доранд. Дар заминаи гурӯҳбандии омилҳое, ки ба раванди ташаккули инфрасохтори инноватсионӣ таъсир мерасонанд, шаклҳои навтарини ташкили низоми идоракуни фаъолияти инноватсионӣ ба миён меояд.

3. Дар асоси омӯзиши таҷрибаи хориҷӣ пешниҳод карда шудааст, ки ташаккул ва инкишофи унсурҳои инфрасохтори инноватсионии рушди саноат бояд на танҳо аз нигоҳи функционалӣ, балки аз нигоҳи стратегӣ низ баррасӣ карда шавад. Пешниҳод шудааст, ки бо такя ба таҷрибаи хориҷӣ механизмҳои гуногуни ташаккул ва инкишофи низоми таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии саноат истифода карда шавад, ки дар байни онҳо механизми шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ, таъсиси кластерҳои инноватсионӣ ва истифодаи иртиботи байнамилалӣ аҳамияти хоса доранд [4-М].

4. Таҳлили рушди саноати миллӣ нишон дод, ки фаъолияти инноватсионии корхонаҳои саноатӣ танҳо ба воридоти таҷҳизоти инноватсионӣ ва истеҳсоли маҳсулоти мавҷуда маҳдуд шуда, ҳамгирии илм ва истеҳсолот бо мақсади тақвияти фаъолияти инноватсионии корхонаҳои саноатӣ ва ташаккули муҳити инноватсионӣ дар марҳилаи ташаккул қарор доранд. Рушди саноати миллӣ дар давраҳои таҳлилшуда бо истифода аз иқтидор, афзалият пайдо кардани масъалаҳои рушди саноати миллӣ ва тадбирҳои ҳавасмандсозии давлатӣ таъмин карда шуда, дар маҷмуъ унсури инфрасоҳтори инноватсионӣ дар низоми саноати миллӣ ба ҷашм намерасад. Дар ин замина зарур аст, ки консепсия ва барномаҳои соҳавии ташаккули инфрасоҳтори инноватсионӣ бо истифода аз равиши лоиҳавӣ таҳия ва татбиқ карда шавад [3-М].

Исбот шудааст, ки ташаккули низоми дастгирии рушди инфрасоҳтори инноватсионии саноати миллӣ ба фаъолияти сармоягузорӣ ва таъминоти кадрӣ вобаста мебошад. Дар баробари ин ҳамкории илму истеҳсолот низ дар ташаккули унсурҳои инфрасоҳтори инноватсионии рушди саноат нақши калидӣ дошта, тавсеаи робитаҳои муассисаҳои илмӣ ва таълимӣ бо истеҳсолкунандагони маҳсулоти саноатӣ, суръат баҳшидан ба тиҷоратиқунонии натиҷаи фаъолияти илмӣ ва илмӣ-техникӣ, ташкили кластерҳои соҳавӣ аҳамияти ҳалқунанда дорад. Дар натиҷаи таҳқиқот муайян карда шудааст, ки инфрасоҳтори муосири инноватсионӣ омили суръатбаҳшии рушди иқтисодиёт ва рафъи нобаробариҳои рушди соҳаҳои алоҳидаи иқтисодӣ миллӣ ба ҳисоб меравад.

5. Таҳлили фаъолияти унсурҳои мавҷудаи инфрасоҳтори инноватсионии саноати миллӣ, аз он ҷумла паркҳои технологӣ ва марказҳои инноватсионии назди академияҳо ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ нишон дод, ки онҳо ба таври фармоишӣ таъсис дода шуда, дар таҳрики фаъолияти инноватсионии корхонаҳои саноатӣ қариб ки иштирок намекунанд. Дар ин замина пешниҳод шудааст, ки дар асоси таъмини ҳамгирии онҳо иқтидори мавҷуда самаранок истифода карда шуда, таҷрибаи ҷойгиркунонии супоришиҳои давлатӣ ва хусусии

инноватсионӣ чорӣ карда шавад [5-М].

6. Дар шароити мінтақаҳои кишвар мінтақаҳои озоди иқтисодӣ метавонанд ба сифати платформаи мушаххаси ташаккул ва инкишофи инфрасохтори инноватсионӣ баромад намуда, дар заманаи имконият ва шароитҳои мавҷуда бо истифода аз механизмҳои шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ ва таъсиси кластерҳои саноатӣ заминаҳои бунёдии ташаккули инфрасохтори инноватсионии рушди саноат фароҳам оварда шавад. Дар ин самт зарур аст, ки барномаҳои мінтақавии рушди инноватсионии саноати рақобатпазир таҳия ва татбик карда шуда, механизми ҳавасмандсозии давлатии он роҳандозӣ карда шавад [3-М].

7. Асосҳои концептуалии ташаккул ва инкишофи низоми таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии саноатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва пешниҳод карда шудааст, ки муовифиқи он бояд санадҳои меърию ҳуқуқӣ такмил дода шуда, тартиби ҳамкориҳои байни иштирокчиёни фаъолияти иқтисодӣ дар саноат содда ва дастгирӣ карда шавад. Вобаста ба ин пешниҳод шудааст, ки сиёсати давлатии инноватсионӣ бояд ба истифодаи васеи шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ асос ёфта, таъсиси кластерҳои ҳудудио саноатии инноватсионӣ бо истифода аз равиши лоиҳавӣ ба роҳ монда шавад [4-М].

Исбот шудааст, ки ташаккули низоми таъмини рушди рақобатпазири истеҳсолоти саноатӣ ба асосҳои институтсионалии ташаккул ва инкишофи унсурҳои инфрасохтори инноватсионӣ вобаста аст. Концепсияи рушди фаъолияти инноватсионӣ имкон медиҳад, ки асоснокии илмии қабули қарорҳои идоракунӣ оид ба равандҳои инноватсионӣ дар саноат таъмин карда шуда, имкони татбиқи онҳоро ҳамчун равиши методологӣ дар ташкили фаъолияти объектҳои инфрасохторӣ дар саноати миллӣ фароҳам созад.

8. Истифодаи равиши кластери ҳамчун методологӣ дар ташкили объектҳои инфрасохтори инноватсионии саноат таъмин карда шавад. Бояд таъкид соҳт, ки

таъсиси кластерҳои инноватсионӣ ба ташаккули инфрасохтори мусоири инноватсионӣ мусоидат намуда, фаъолнокии инноватсионии корхонаҳои саноатӣ ва муассисаҳои илмию таълимиро тақвият мебахшанд [3-М].

Дар такмили механизми таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ истифодаи равиши кластерӣ нақши калон дорад. Вобаста ба ин, бо назардошти нишондодҳои Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 бояд кластерҳои худудиу саноатӣ таъсис дода шуда, нақши онҳо дар рушди инноватсионии истеҳсолоти саноатӣ баланд бардошта шавад.

9. Самтҳои асосии такмили механизми танзим ва дастгирии давлатии низоми таъмини инфрасохтории рушди инноватсионии саноат муайян карда шуда, исбот шудааст, ки таъсиси паркҳои технологӣ, иттилоотӣ ва истифодаи васеи шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ метавонад ба рушди инфрасохтори инноватсионӣ таъсири мусбӣ расонад [5-М].

Идоракунин рушди инфрасохтори инноватсионии истеҳсолоти саноатӣ бояд тавассути низоми ҳавасмандгардонӣ ва дастгирии давлатӣ амалий карда шуда, дар марҳилаҳои нахустини ташаккул ва амалкарди унсурҳои инфрасохтори инноватсионӣ иштироки фаъолонаи мақомотҳои давлатӣ ҳатмӣ мебошад.

Натиҷаҳое, ки барои истифодаи амалий пешниҳод карда мешаванд:

10. Таҳия ва татбиқи консепсия ва барномаҳои соҳавии рушди инфрасохтори инноватсионӣ имконият медиҳанд, ки маҷмуи чораҳои сиёсати давлатӣ дар ин самт ба тартиб дароварда шавад. Аз ин рӯ, пешниҳод шудааст, ки ташаккули низоми таъминоти инфрасохтории рушди инноватсионии саноат бояд тавассути таҳияи асноди институционалий танзим карда шавад [3-М].

11. Фаъолияти унсурҳои мавҷудаи инфрасохтори инноватсионии саноат бояд арзёбӣ карда шуда, ҷиҳати такмили фаъолияти онҳо тадбирҳои ташкилию иқтисодӣ ва иттилоотию машваратӣ андешида шаванд. Дар ин маврид зарур аст, ки иқтидори инноватсионии онҳо санчида шуда, фаъолияти онҳо ба талаботи корхонаҳои саноатӣ ва бозори

навовариҳо мутобик қарда шуда, чиҳати баланд бардоштани фаъолнокии инноватсионии онҳо барномаҳои мушаххас таҳия ва татбиқ қарда шавад [3-М].

12. Омилҳои боздорандай рушди фаъолияти инноватсионӣ ва ташаккули унсурҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ бояд бо такя ба методикаи соҳавӣ мушаххас қарда шуда, барои бартараф қардани онҳо равиши лоиҳавӣ истифода қарда шавад. Дар баробари ин рушди нобаробари минтақаҳо низ тақозо мекунад, ки таъсиси корхонаҳои саноатӣ бояд танҳо дар заминаи ташаккули фаъолияти инноватсионӣ ба роҳ монда шавад [2-М].

13. Бо мақсади татбиқи босифати ҳадафҳои рушди миллӣ, аз он ҷумла саноатиқунонии босуръати иқтисодиёти миллӣ бояд кластерҳои ҳудудию саноатии инноватсионӣ таъсис дода шуда, минбаъд ташкили комплексҳои саноатӣ ва ҷойгиркунонии истеҳсолоти саноатӣ бо истифодаи равиши кластерӣ ва ҳамгирии илм ва истеҳсолот ба роҳ монда шавад [4-М].

14. Механизми мавҷудаи танзим ва дастгирии фаъолияти инноватсионӣ такмил дода шуда, татбиқи минбаъдаи ташаббусҳои давлатӣ дар соҳаи саноат бояд бо истифода аз механизмҳои шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ амалӣ қарда шавад [5-М].

РЎЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА: ҚОНУНҲО ВА САНАДҲО

1. Барномаи саноати кунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 [Матн] // – С 65.
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатӣ дар соҳаи саноат [Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2017. – №5. – қ.1. – мод. 272.
3. Мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кормандони соҳаи саноати ҷумҳурӣ, 14.10.2019, шаҳри Душанбе [Матн] // [Захираи электронӣ]. – URL: <http://mti.tj/mulo-ot-bo-kormandoni-so-ai-sanoati-um-ur-14-10-019-12-42-sha-ri-dushanbe/> (санаи истифодабарӣ: 18.10.2019).
4. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон “Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ” [Матн] // [Захираи электронӣ]. – URL: https://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=45671 (санаи истифодабарӣ: 23.12.2021).
5. Стратегияи Миллии Рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 [Матн] // – Душанбе, 2016. – 89 с.
6. Суҳанронӣ дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғд 29.06.2018, шаҳри Хуҷанд, 2018. [Матн] // [Захираи электронӣ]. URL: <https://sugd.tj/index.php/tj/prezident/10872-muloqot-sugd/> (санаи истифодабарӣ: 15.10.2019).
7. Тоҷикистон дар рақамҳо, 2020. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] // – Душанбе: Раёсати табъу нашри таъчилии Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – 164 с.

САРЧАШМАҲОИ УМУМӢ

1. Абдукодиров, Ҳ.А. Инновационная инфраструктура как основа развития экономики Таджикистана [Текст] / Ҳ.А. Абдукодиров // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 7(108). – С. 455-458.
2. Абдукодиров, Ҳ.А. Особенности повышения некоторых условий инновационной инфраструктуры в экономике Таджикистана [Текст] / Ҳ.А. Абдукодиров // Известия ВУЗов Кыргызстана. – 2019. – № 2. – С. 121-126.
3. Абдуллоева, Л.И. Перспективные направления развития экспертоориентированных производств в современных условиях [Текст] / Л.И. Абдуллоева, Р. Фаррухи, Д.Р. Раҳмонов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2019. – № 10-1. – С. 19-23.
4. Аверина, Л.М., Сиротин Д.В. Оценка пространственных эффектов от инновационной активности промышленно развитых регионов РФ [Текст] // Экономика региона. – 2020. – Т.16, – №1. – С. 268-282. <https://doi.org/10.17059/2020-1-20>
5. Алиев, Т.Н. Кластеры: международный опыт и инновационное развитие [Текст] // Баку. Элм и билик. – 2017. — 536 с.

6. Ассоциация акселераторов и бизнес-инкубаторов России [Текст] // Oneup.ru. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.oneup.ru/analytics/innomap> (дата обращения: 12.07.2019).
7. Ашурзода, С.Х. Инфраструктурное обеспечение инновационной деятельности [Текст] / С.Х. Ашурзода // Вестник Бахтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Серия гуманитарных и экономических наук. – 2022. – № 1-2(98). – С. 299-304.
8. Бабина, Е.Н., Гладилин В.А., Костюков К.И. Особая инновационная инфраструктура как одна из экономических категорий рыночной экономики [Текст] // Бабина Е.Н., Гладилин В.А., Костюков К.И. Особая инновационная инфраструктура, как одна из экономических категорий рыночной экономики // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 2-3(31). – С. 7-10.
9. Баджо, Р., Шерешева, М.Ю. Сетевой подход в экономике и управлении: междисциплинарный характер [Текст] / Р. Баджо, М.Ю. Шерешева. Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. – 2014. – № 2. – С. 3-21.
10. Бакуменко, Л. П. Инновационное развитие - фактор программы в области целей устойчивого развития (ЦУР) [Текст] / Л.П. Бакуменко // Актуальные проблемы экономики современной России : сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, Йошкар-Ола, 17 мая 2022 года. Том Выпуск 9. – Йошкар-Ола: Марийский государственный университет, – 2022. – С. 4-8.
11. Банникова, М.А. Критерии оценки компаний при вступлении в кластер: международный опыт [Текст] / М.А. Банникова, В.М. Кизеев // Инновационная наука. – 2016. – № 6-1. – С. 43-45.
12. Боровская М.А. Шевченко И.К. Механизмы взаимодействия в инновационном секторе: инфраструктурный аспект" [Журнал] // Российский экономический интернет-журнал. – 2010 г.. – код доступа: http://www.e-rej.ru/articles/2010/borovskaya_shevchenko.pdf.
13. Вишняков А. А., Шихвердиев П. А. Проблемы создания инновационной инфраструктуры в Северном регионе (на примере Республики Коми) // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2008. №4. -С. 25-34.
14. Гайфутдинова О.С. «Инновационная экономика как цель структурной модернизации» [Текст] // В мире научных открытий. – №3-3. – 2010. – 123 с.
15. Гакашев, М.М. Модели организации региональных промышленных кластеров: обзор международного опыта [Текст] / М.М. Гакашев // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2013. – № 4(26). – С. 86-89.
16. Гумеров Э.А., Алексеева Т.В. Разработка блокчейн-архитектуры системы Industrial Internet of Things предприятия [Текст] // Прикладная

информатика. – 2021. – Т.16. – №5. – С.16-32. <https://doi.org/10.37791/2687-0649-2021-16-5-16-32>.

17. Давлатзода, К. К. Технологические инновации и инвестиции: императивы ускоренной индустриализации экономики Республики Таджикистан / К. К. Давлатзода, Д. С. Джумаев // Политехнический вестник. Серия: Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2020. – № 4(52). – С. 53-58.

18. Давлатов, К. К. Проблемы формирования институционально-инновационной среды в Северном регионе Республики Таджикистан / К. К. Давлатов, И. С. Окилов // Современные проблемы экономики и менеджмента : материалы международной научно-практической конференции, Воронеж, 30 октября 2015 года. – Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2015. – С. 59-64.

19. Джумаев, У.М. Инновационное предпринимательства как фактор устойчивого роста промышленного производства Республики Таджикистан [Текст] / Автореф. дисс на соиск. уч. степ. канд. Экон. наук. – М., – 2010. – С. 8.

20. Дитбернер, Ж.В., Кудряшов, В.С. Процесс создания и развития территориальных кластеров в отраслях промышленности [Текст] // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. – 2018. – № 9. – С. 24–29. – url: <http://cyberleninka.ru/article/n/protsesssozdaniya-i-razvitiya-territorialnyh-klasterov-v-otraslyah-promyshlennosti>.

21. Дли, М.И., Какатунова, Т.В. Интеграция технопарка в инновационную структуру региона. Проблемы современной экономики. [Текст] // – 2008. – № 2 (26). – С. 252-254.

22. Дорошенко, Ю.А. Инновационная инфраструктура как драйвер развития региона [текст] / Ю.А. Дорошенко, И. Г. Павлова // Экономический вектор. –2021. - № 4 (27). – С.87-92.

23. Европейская комиссия, Укрепление инноваций в регионах Европы [Текст] // [Электронный ресурс]. SmartRegions – URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf (дата обращения 18.01.2022 г.).

24. Жарова, Е.Н., Грибовский А.В. Анализ современного состояния трансфера технологий в России и разработка предложений по повышению его эффективности [Текст] // Наука. Инновации. Образование. – 2017. – № 4 (26). – С. 5–22.

25. Иброҳимов, И.Р. Таҳаввулоти назариявии ташаккули иттиҳодияҳои кластерӣ [Текст] / И.Р. Иброҳимов, М.Ҷ. Сайдова // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – 2020. – № 3(71). – Р. 128-139.

26. Иброҳимов, И.Р. Ҳусусиятҳои рушди устувори минтақа дар доираи ташаккули иттиҳодияҳои кластерӣ [Текст] / И.Р. Иброҳимов, М.Ҷ. Сайдова // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. – 2020. – № 2(260). – Р. 87-94.

27. Иванова, Н.И. Национальные инновационные системы [Текст] / Н.И. Иванова; Рос. акад. наук. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. - М.: Наука. – 2002. – 243 с.

28. Инновационное развитие и промышленный рост экономики в условиях неоиндустриализации [текст]: монография / Ю.А. Дорошенко, И.О. Малыхина, В.В. Авилова, И.Г. Павлова и др.; под общей ред. д-ра экон. наук, доц. Е.А. Стрябкова, д-ра экон. наук, проф. Е.И. Макринова, канд. экон. наук, доц. И.А. Кузнецова. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2022. – 352 с.
29. Инновационное развитие России: условия, противоречия, приоритеты, Часть I [Текст] / Материалы IX международной научной конференции 28 марта, 2013 г., Москва / отв. Ред. Ю.С. Руденко, А.В. Семенов. – М.: Новые печатные технологии, 2013. – 388 с. – С. 111.
30. Иноземцева, А.А. Влияние инновационного потенциала и инновационной инфраструктуры на развитие регионов РФ [текст] / А.А. Иноземцева, И.Г. Павлова // XV Международная научно-практическая конференция (Белгород, 21 октября 2021 г.). – Белгород: ООО «Эпицентр», – 2021. – С.228-232.
31. Кириллова, Е.А., Заенчковский А.Э. Модель интеграции информационных логистических технологий управления элементами и процессами на различных уровнях функционирования инновационной среды с выделением контуров логистической оптимизации [Текст] // Журнал правовых и экономических исследований. – 2019. – № 2. – С. 166-170. <https://doi.org/10.26163/GIEF.2019.83.24.027>.
32. Киселева, В.В., Дежина И.Г. Государство, наука и бизнес в инновационной системе России [Текст] // - М.: Изд-во Ин-та экономики переходного периода, – 2008. – 227 с.
33. Клейн, Е. Научные парки и технологические инкубаторы: состояние отрасли [Текст] // Теория и практика создания научно-технологических парков и инкубаторов бизнеса. М.-Ташкент, 1993. –53 с.
34. Князевич, А. Формирование и функционирование инновационной инфраструктуры Украины: моногр. [Текст] / А. Князевич. — Рівне: Волинські обереги, – 2016.
35. Кодиров, Ф.А. Некоторые вопросы ускоренной индустриализации и инноваци-онной активности университетских технопарков [Текст] // Таджикистан и современный мир. – 2020. – № 4 (72). – С. 160-172.
36. Кодиров, Ф.А. Формирование кластерной модели развития легкой промышленности Республики Таджикистан: предпосылки и перспективы / Ф.А. Кодиров, М.М. Нурублоева, Х.М. Расулзода [Текст] // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2019. – № 3-2. – С. 132-137.
37. Комилов, С.Д., Абдуева С.З. Формирование саморегулируемых организаций и моделирования их развития в сфере жилищно-коммунальных услуг [Текст] // Таджикистан и современный мир. – 2021. – № 3 (75). – С. 204-217.
38. Комилов, С.Д., Кошонов П.С. Теоретические основы оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов в условиях рыночной экономики в Республике Таджикистан [Текст] // Финансово-экономический вестник. – 2022. – № 2 (31). – С. 5-13.
39. Комилов, С.Д., Раҳматзода Х.Б. Проблемы становления инновационного предпринимательства в Республике Таджикистан [Текст] // Финансово-экономический вестник. – 2021. – № 2 (26). – С. 7-13.

40. Комилов, С.Д., Раҳмонов Д.Р. Основы институционализации инновационного развития промышленности Республики Таджикистан [Текст] // Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). – 2013. – № 2 (41). – С. 48-57.
41. Комилов, С.Д., Шодибеки С., Шарипов Б.К. Управление занятостью населения в условиях инновационного развития промышленности [Текст] // – Душанбе, 2021.
42. Комилов, С.Дж. Развитие интеграционных процессов на основе формирования межгосударственных инновационных кластеров [Текст] // В сборнике: Казанский Международный конгресс евразийской интеграции - 2022. Материалы конгресса. Сост. Р.А. Шагеева. – Казань, 2022. – С. 337-338.
43. Комилов, С.Дж. Содружество независимых государств как перспективная форма экономической интеграции [Текст] // Проблемы современной экономики. – 2022. – № 1 (81). – С. 31-33.
44. Комилов, С.Дж., Гафаров Ф.М., Холов Х.С. Технопарки как основа развития инновационной системы региона (на примере Республики Таджикистан) [Текст] // Проблемы современной экономики. – 2021. – № 3 (79). – С. 145-148.
45. Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии [Текст] // – 2017. – № 2–3 (31). – С. 7–10.
46. Костенко, В. Инновационный кластер как субъект инновационной инфраструктуры [Текст] // Хозяйство и право. – 2012. – № 8 (427). – С. 116-119.
47. Кривова Д.А. Проблема сбалансированности развития объектов социальной инфраструктуры [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://politsocio.uapa.ru/ruru/issue/2013/01/13/>.
48. Кулаков, К.Ю. Инновационная инфраструктура и инновационный климат: экосистема инновационного развития [Текст] / К.Ю. Кулаков, Н.Г. Верстина, Т.С. Мещерякова // E-Management. – 2022. – Т. 5. – № 1. – С. 32-42. – DOI 10.26425/2658-3445-2022-5-1-32-42.
49. Курносова, Е.А. Направления трансформации инфраструктуры обеспечения инновационной деятельности промышленных предприятий в условиях развития инновационной экономики1 [Текст] / Е.А. Курносова // Инновационная деятельность. – 2019. – № 4(51). – С. 43-49.
50. Курносова, Е.А. Направления трансформации инфраструктуры обеспечения инновационной деятельности промышленных предприятий в условиях развития инновационной экономики1 [Текст] / Е.А. Курносова // Инновационная деятельность. – 2019. – № 4(51). – С. 43-49.
51. Лапин Н.И. Системно – деятельная концепция исследования нововведений: Диалектика и системный анализ [Текст] / Н.И. Лапин // – М.; Наука, 1986. – 237 с.
52. Лоева, Я.А. Инновационная инфраструктура, инфраструктура инновационной деятельности и национальная инновационная система: в чем разница? [Текст] / Я.А. Лоева, П.А. Гольцова // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – № 12-10. – С. 84-86.
53. Маноим В.Н. Проблемы инновационного развития Российских предприятий [Текст] / В.Н. Маноим // Инновационное развитие России:

условия, противоречия, приоритеты: сб. тр. науч.-практич. конф. — М.: Новые печатные технологии, 2013. — С.311—312.

54. Маркина, Н.А. Об эффективности инновационной инфраструктуры в России в контексте перехода к инновационному типу развития [Текст] / Н.А. Маркина // Государство и рынок в условиях глобализации мирового экономического пространства : сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции, Волгоград, 17 марта 2018 года. Том Часть 2. – Волгоград: Общество с ограниченной ответственностью "Агентство международных исследований", 2018. – С. 24-26.

55. Мехроби, И.Х. Региональные кластеры как средство активизации и совершенствования инновационной среды на примере региона центральных районов Таджикистана [Текст] / И.Х. Мехроби, Р.Б. Бердиев // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2018. – № 1. – С. 141-147.

56. Миролюбова, Т.В., Ворончихина Е.Н. Неоиндустриальная трансформация региональной экономики: исследование структуры экономического роста и инвестиций в технологическое обновление [Текст] // – Пермь, 2019. – 193с.

57. Мисаков, В.С., Бут В.В., Аджиева А.Ю. Инновационная инфраструктура как ресурс достижения сбалансированного развития региона [Текст] // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 6(83). – С. 200-203.

58. Моргунов, Ю.А. Инновационный потенциал метода обработки как мера эффективности технологических инвестиций [Текст] // В сборнике: Пром-Инжиниринг. Труды III международной научно-технической конференции. – 2017. – С. 54-57.

59. Муассисай давлатии илмии Маркази таҳқиқоти технологияҳои инноватсионии назди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон [Текст] // https://innovation.tj/?page_id=296

60. Мысякова, Ю.Г., Древалев О роли вузов в условиях новой индустриализации [Текст] // Материалы Международной научно-практической конференции Новая индустриализация: мировое, национальное, региональное измерение. Екатеринбург, Издательство Уральского государственного экономического университета. – 2016. –С. 37-39.

61. Нездойминова, Н.В. Роль инновационной инфраструктуры в развитии инновационной среды региона [Текст] / Н.В. Нездойминова // Школа молодых учёных по проблемам гуманитарных, естественных, технических наук : сборник материалов областного профильного семинара, Елец, 05-06 июня 2014 года. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2014. – С. 153-157.

62. Низамова, Т. Д. Инновационные аспекты развития промышленности Республики Таджикистан / Т. Д. Низамова // Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства : материалы II международной научно-практической конференции, Симферополь, 25 марта 2016 года. – Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2016. – С. 352-354.

63. Низамова, Т. Д. Опыт зарубежных стран по созданию и развитию инновационных кластеров / Т. Д. Низамова, Н. Х. Бобосодикова // Известия

Академии наук Республики Таджикистан. Отделение общественных наук. – 2019. – № 4(258). – С. 45-49.

64. Низамова, Т.Д., Бобосодикова Н.Х. Опыт зарубежных стран по созданию и развитию инновационных кластеров [Текст] // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение общественных наук. – 2019. – № 4 (258). – С. 45-49.

65. Низамова, Т.Д., Каджкулоев А.Ф. Отраслевые и региональные аспекты развития инновационно-промышленного предпринимательства в Республике Таджикистан [Текст] // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. – 2017. – № 2 (71). – С. 35-45.

66. Низомова, Т. Д. К вопросу о совершенствовании механизма финансирования промышленных предприятий республики Таджикистан / Т. Д. Низомова, Н. Х. Бобосодикова // Пинские чтения : Материалы I международной научно-практической конференции, Пинск, 15–16 сентября 2022 года / Редколлегия: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск: Полесский государственный университет, 2022. – С. 50-52.

67. Низомова, Т.Д., Раҳмонов Ҷ.Р. Саноатикуонии босуръат ва таъмини рушди инноватсионии саноати миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Текст] // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – 2022. – № 2 (78). – С. 134-149.

68. Николаева, И.П. Ресурсы инноваций: организационный, финансовый, административный. [Текст] / Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 318 с.

69. Носонов, А.М. Производственно-технологическая инновационная инфраструктура регионов России [Текст] // Регионология. – 2019. – Т.27, – №3. – С. 436-460. <https://doi.org/10.15507/2413-1407.107.027.201903.436-460>.

70. Нуров, П. Роҳдои ташаккул додани низоми миллии инноватсионӣ (аз таҷрибаи давлатҳои Ҷин ва Ҷопон) [Текст] / П. Нуров // Иқтисодиёти Тоҷикистон. – 2018. – № 1. – Р. 177-183.

71. Оболенская, Л.В. Классификация услуг инновационной инфраструктуры для системной поддержки инновационной деятельности предприятий [Текст] / Л.В. Оболенская // Стратегическое планирование и развитие предприятий : Материалы Девятнадцатого всероссийского симпозиума, Москва, 10–11 апреля 2018 года / Под редакцией Г.Б. Клейнера. – Москва: Центральный экономико-математический институт РАН, 2018. – С. 624-627.

72. Овешникова, Л.В. Инфраструктурное обеспечение бизнеса: организационная оценка [Текст] / Л.В. Овешникова, Е.В. Сибирская, О.А. Строева // Проблемы теории и практики управления. – 2014. – № 6. – С. 53-58.

73. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Текст] // Маҷмӯаи оморӣ. – Душанбе: АОНПҖТ, 2020. – 464 с.

74. Оранова, М.В., Ширяева Ю.С. К вопросу планирования опытного производства в процессе инновационной деятельности промышленных предприятий [Текст] // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2007. – № 3. – С. 162-164.

75. Павлова, И.Г. Инновационная инфраструктура: функции, уровни и значение для обеспечения инновационной деятельности [текст] / И.Г.

Павлова // Белгород: материалы национальной научно-практической конференции с международным участием / науч. ред. д-р экон. наук, проф. Е.Н. Чижова, Белгор. гос. технол. ун-т им. В.Г. Шухова; Белгор. регион. отд-е РАЕН. – Белгород: Издво БГТУ, - 2021. – С. 140-144.

76. Павлова, И.Г. Исследование финансовых институтов инновационной инфраструктуры [текст] / И. Г. Павлова // Экономика. Информатика. – 2021. - № 4. – С.679-687.

77. Павлова, И.Г. Конструирование инновационных структур в целях повышения инвестиционной привлекательности в регионах РФ [текст] / И.Г. Павлова // Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации: Сборник статей по материалам второй Всероссийской научно-практической конференции. – Белебей: СамГТУ, – 2021. – С. 170-172.

78. Павлова, И.Г. Методологические аспекты изучения инновационной инфраструктуры [текст] / И. Г. Павлова // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». – 2021. - № 4. – С.101-110.

79. Павлова, И.Г. Многофакторный анализ функционирования региональной инновационной инфраструктуры в условиях неоиндустриальных вызовов [текст] / И.Г. Павлова // 7th International Conference «Law, economy and management in modern ambience» LEMiMA, – Belgrade, Serbia, – 2021. – С.69-84.

80. Павлова, И.Г. Роль индустриальных парков в инновационной инфраструктуре регионов [текст] / И.Г. Павлова // VI Международная научнопрактическая конференция «Ресурсосбережение. Эффективность. Развитие» г. Донецк (29 октября 2021 года). – 2021. – С.790-794.

81. Павлова, И.Г. Сущностно-содержательная природа инновационной инфраструктуры [текст] / И.Г. Павлова, Д.Д. Чернова // «Теоретические и практические аспекты цифровизации российской экономики» V Междунар. науч.-практ. конф. (8 декабря 2022 г.), – Ярославль. – С.718-721.

82. Павлова, И.Г. Трансфер технологий через призму инновационной инфраструктуры региона на примере Белгородской области [текст] / И.Г. Павлова // Технологическое предпринимательство, коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности и трансфер технологий: I Всероссийская научно-практическая конференция. – Пермь – Екатеринбург, – 2021. – С. 432-437.

83. Павлова, И.Г. Феномен инновации: специфика и философские подходы исследования [текст] / И.Г. Павлова // Экономика. Общество. Человек. Вып. 22 XXXIX. Трансформации и риски современности: междисциплинарные исследования: материалы национальной научно-практической конференции с международным участием / науч. ред. д-р экон. наук, проф. Е.Н. Чижова, Белгор. гос. технол. ун-т им. В.Г. Шухова; Белгор. регион. отд-е РАЕН. – Белгород: Издво БГТУ. – 2020, – Т. 2. – С.70-74.

84. Павлова, И.Г. Формирование организационно-экономического механизма развития инновационной инфраструктуры на мезоуровне [текст] / И. Г. Павлова, Д. Д. Чернова // BENEFICIUM. – 2022. - № 4 (45). – С.26-33.

85. Паёми Пешвои миллат, Президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Текст] // – 20.01.2016. <http://president.tj/node/10585>

86. Паёми Президенти Чумхурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон [Текст] // – 26.12.2018. <http://president.tj/node/19088>
87. Паёми Президенти Чумхурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» [Текст] // – 21.12.2021. <http://president.tj/node/27417>
88. Перфильев, И.В., «Управление инновационной инфраструктурой промышленного предприятия» [Текст] // «Экономические науки». – №29. – 2007 г. – С. 239-242.
89. Раҳмонов, Ҷ.Р., Юсупов И.Н. Механизми самаранок идорақунии корхонаҳои истеҳсолӣ дар шароити муосир [Текст] // Политехнический вестник. Серия: Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2021. – № 4 (56). – С. 107-113.
90. Рауфи, А. Инновационное развитие транспорта Таджикистана / А. Рауфи // Экономика Таджикистана. – 2020. – № 2. – С. 69-77.
91. Рауфи, А. Инновационное развитие транспортных услуг в Таджикистане / А. Рауфи // Таджикистан и современный мир. – 2019. – № 5(68). – С. 129-143.
92. Рауфи, А. Основные направления развития транспортной инфраструктуры Таджикистана / А. Рауфи // Проблемы и перспективы развития научно-технологического пространства : Материалы VI Международной научной интернет-конференции, Вологда, 14–17 июня 2022 года / Вологодский научный центр Российской академии наук. – Вологда: Вологодский научный центр Российской академии наук, 2022. – С. 309-314.
93. Рахматуллин, И.Ф. «Информационная инновационная экономика как шанс ускорения внутренней модернизации» [Текст] // – №10. – 2005. – 251 с.
94. Раҳмонов, Д. Инвестирование - как фактор активизации инновационной деятельности [Текст] // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2012. – № 2/8-1 (100). – С. 41-46.
95. Раҳмонов, Д.Р. Оценка современного состояния инновационной активности предприятий пищевой промышленности Республики Таджикистан [Текст] // Таджикистан: экономика и управление. – 2020. – № 1. – С. 89-96.
96. Раҳмонов, Д.Р. Управление инновационными процессами на промышленных предприятиях в условиях переходной экономики//автореферат дис. ... кандидата экономических наук [Текст] / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Москва, – 2016.
97. Регионы России включаются в работу с интеллектуальной собственностью – итоги первого дня ПМЭФ 2019 [Текст] // Rupto.ru. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rupto.ru/ru/news/06-06-2019-regiony-rossii-vklyuchayutsya-v-rabotu-s-intellektualnoysobstvennostyu-itogi-pervogo-dnya-raboty-rospatenta-na-pmef-2019> (дата обращения: 23.07.2019).
98. Реестр инновационной экосистемы России [Текст] // Innovation-ecosystem.org. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.innovation-ecosystem.org/pages/reestr>.

99. Ризокулов, Т.Р. О создании условий для инновационного развития экономики Республики Таджикистан [Текст] // – Режим доступа: <http://www.innovation.tj/documents/uchenii/ru/Rizo.pdf>
100. Русанов, Ф.А. Управление инновационным развитием электронной промышленности на основе формирования системы коммерциализации научных разработок [Текст] // Дис. канд. экон. наук. – Орел, Российская Государственная Библиотека РГБ, 2004.
101. Савельев А.В. Механизм обеспечения поступательного развития органов по сертификации на основе концепции сетевой организации бизнеса // Научный вестник оборонно-промышленного комплекса России. 2021. № 4. С. 57-70.
102. Савельев А.В. Направления реформирования внешнего измерения бизнесмодели компаний инновационной инфраструктуры для обеспечения их устойчивого развития // Вестник ФГУП «ВНИИ «Центр». 2022. Выпуск 3. С. 84-103.
103. Савельев А.В. Проблемы и пути развития бизнес-инкубаторов в промышленности // Самоуправление. 2021. № 6 (128). С. 483-487.
104. Савельев А.В., Гасанов Р.М. Бизнес-модель развития организаций инновационной инфраструктуры // Вестник ФГУП «ВНИИ «Центр». 2023. Выпуск 1. С.34-40.
105. Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия Концепции создания и развития бизнес-инкубаторов в городе Москве [Текст] // Investmoscow.ru. [Электронный ресурс]. – URL: <https://investmoscow.ru> (дата обращения: 21.07.2019).
106. Семина, Е.В., Фролова В.А., Шмаркова Л.И. Динамика показателей эффективности использования инвестиций на техно-логические инновации в промышленном производстве [Текст] // Вестник ОрелГИЭТ. – 2015. – № 4 (34). – С. 112-117.
107. Сибирская, Е.В. Сущностно-содержательная природа процесса проектирования сбалансированной инновационной инфраструктуры [Текст] / Е.В. Сибирская, Л.В. Овешникова, И.Ю. Кузовлева // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 10 (часть 11). – С. 2514 -2518.
108. Сидоров, Д.В. Новая модель инновационной экосистемы [Текст] // Инновации. – 2017. – № 8 (226). – С. 61-66.
109. Солдатова, А.О. Инновационная инфраструктура как основа развития инновационной деятельности [Текст] / А.О. Солдатова // Актуальные вопросы экономических наук. – 2015. – № 47. – С. 94-98.
110. Сухарев, О.С. Технологическое развитие: влияние структуры инвестиций [Текст] // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2019. – Т.12. – №2. – С. 36-55.
111. Тарасов, И.В. Индустрия 4.0: понятие, концепции, тенденции развития [Текст] // Стратегии бизнеса. – 2018. – №5. – С. 43-49. <https://doi.org/10.17747/2311-7184-2018-5-43-49>.
112. Татаркин, А.И., Суховей А.Ф. Ключи к мировому рынку инновационное предпринимательство и его возможности [Текст] // М.: Экономика, 2002. – 230 с.

113. Тохирзода, М. Механизмҳои таъминоти институтсионалӣ барои рушди низоми инноватсионии минтақа [Текст] / М. Тохирзода // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. – 2020. – № 1(30). – Р. 145-152.
114. Трибушная, В.Х. Инновационная инфраструктура как необходимость поддержки предпринимательства: технопарки и стратегическое управление [Текст] // Монография. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2011. – 240 с.
115. Турчак, А.А. «Будущее страны: промышленность + инновации» [Текст] // <http://www.spp.spb.ru/ru/node/1129>
116. Ульмаскулов, Т.Ф. Модернизация системы управления инновационным развитием на примере нефтехимического комплекса: автореф. дисс. канд. экон. наук. [Электронный ресурс] [Текст] / Т.Ф. Ульмаскулов // – Режим доступа: <http://dissers.ru/avtoreferat-kandidatskihdissertatsii1/a303.php>.
117. Файзуллоев, М.К. Процесс формирования инфраструктуры инноваций и стимулирования инновационной деятельности в научно-технологической сфере [Текст] // В сборнике: Актуальные вопросы развития современного общества. материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х томах. Ответственный редактор Горохов А.А., 2011. – С. 184-185.
118. Файзуллоев, М.К. Развитие инновационной деятельности в Таджикистане как условие экономического роста [Текст] // Управленческие науки. – 2015. – Т.5. – № 1. – С. 68-73.
119. Файзуллоев, М.К. Развитие человеческого капитала как основа становления инновационной экономики Таджикистана [Текст] // В сборнике: Социально-экономические проблемы и перспективы развития трудовых отношений в инновационной экономике. Материалы международной научно-практической конференции. – 2016. – С. 141-145.
120. Файзуллоев, М.К., Раҳмонов Д.Р. Инновационная стратегия на предприятиях промышленности Республики Таджикистан: необходимость разработки и выбор [Текст] // В сборнике: Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Ответственный редактор В.И. Герасимов. – Москва, 2017. – С. 636-640.
121. Файзуллоев, М.К., Раҳмонов Д.Р. Формирование и развитие инновационного типа национальной промышленности [Текст] // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2012. – № 2/8-2 (100). – С. 20-23.
122. Файзуллоев, М.К., Раҳмонов Дж.Р. Инновационная стратегия на предприятиях промышленности Республики Таджикистан: необходимость разработки и выбор [Текст] // Инновации. – 2017. – №12. – С. 636.
123. Фатьянова, И.Р. Специфика развития национальных инновационных систем за рубежом: опыт Финляндии [Текст] / И.Р. Фатьянова // Транспортное дело России. – 2011. – № 2. – С. 179-181.
124. Филатов, В.В. Управление инновационной деятельностью хозяйствующих субъектов РФ, инновационными инфраструктурами и экономическим развитием региональных систем [Текст] / Монография. - М.: Изд-во ЦНТБ пищевой промсти, 2008. – 484 с.

125. Фомин, Е.П., Назаров М.А., Федосеева С.В. Развитие взаимодействия объектов инновационно-инвестиционной инфраструктуры: монография [Текст] / Е.П. Фомин, М.А. Назаров, С.В. Федосеева // – Самара: Изд-во СамГЭУ, 2009. – 168с.
126. Ходжаев, П. Д. Анализ и оценка экономических показателей современного состояния цветной металлургической отрасли Республики Таджикистан / П. Д. Ходжаев, М. Д. Джаборова // Экономика Таджикистана. – 2021. – № 3. – С. 104-111.
127. Ходжаев, П. Д. Инфраструктурное обеспечение инновационного развития региона / П. Д. Ходжаев, Б. Х. Нурдинов // Экономика Таджикистана. – 2019. – № 1. – С. 178-183.
128. Ходжаев, П. Д. Механизм повышения эффективности организации производственных систем: сущность, содержание и особенность / П. Д. Ходжаев, М. Д. Джаборова // Финансово-экономический вестник. – 2021. – № 3(27). – С. 13-20.
129. Хошимзода, Х.Х. Роль инфраструктуры в развитии инновационно ориентированной региональной экономики [Текст] // В сборнике: Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей XXIV Международной научно-практической конференции. – Пенза, 2022. – С. 28-30.
130. Цхададзе, Н.В. Трансформация промышленности в условиях перехода к «Индустрнии 4.0» [Текст] // Вестник Московского университета МВД России. – 2020. – №7. – С. 288-291. <https://doi.org/10.24411/2073-0454-2020-10432>.
131. Черновалова, М. В., Какатунова Т.В., Волкова И.В., Власова Е.А. Алгоритмы и программные средства адаптации базы знаний информационных систем управления проектами [Текст] // Прикладная информатика. – 2021. – Т.16. – №4. – С. 21-34. <https://doi.org/10.37791/2687-0649-2021-16-4-21-34>.
132. Шейн, Э. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред. В. А. Спивака // – СПб: Питер, 2002. – С. 336.
133. Шестак, В.П., Тютюнник И.Г. Финансово-правовое обеспечение инновационной активности [Текст] // Финансы: теория и практика. – 2017. – № 6. – С. 118-127.
134. Яковлев, А., Гончар К. Об использовании в России опыта новых индустриальных стран в формировании "институтов развития" и стимулировании инновационного экономического роста [Текст] // Вопросы экономики. – 2004. – № 10. – С. 25-38.
135. Яшин, С.Н., Захарова Ю.В., Суханов Д.А. Особенности реализации инновационных проектов в рамках кластерной стратегии эффективной специализации: европейский опыт [Текст] // Финансовая экономика. – 2019. – № 1. – С. 897-901.
136. Яшина, Н.И., Коробова Ю.С., Захарова Ю.В. Методика мониторинга инновационного потенциала промышленного региона [Текст] // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2016. – № 4(44). – С. 68-74.

137. Best practice in Business Incubation [Text] // U.N.: New York and Geneva, 2000. 120 p. – URL: http://www.unece.org/commission/2001/e_ece_1387e.pdf
138. Freeman, C. Technology policy and economic performance: lessons from Japan [Text] // – London: France Printer, 1987. – 155 p.
139. Kalayda S.A. Model of creating an economic ecosystem in the framework of economic convergence under the influence of digitalization [Text] // Прикладная информатика. – 2021. – № 6 (96). – С. 28-42.
140. Katarzyna Miszczak, Smart specialisation in innovative environment [Text] // [Электронный ресурс]. ResearchGate – URL: https://www.researchgate.net/publication/336882574_Smart_specialisation_in_innovative_environment (дата обращения 18.01.2022 г.).
141. Lundvall, B.A. National system of innovation. Towards a theory of innovation and interactive learning [Text] // – London: Printer Publishers, 1992. – 317 p.

ФЕХРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРЁФТИ ДАРАЦАИ ИЛМӢ ОИД БА МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ

А) Интишорот дар маҷаллаҳои тақризшаванд, ки аз ҷониби Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия шудааст:

[1-М]. Қодиров Н.Ҳ. Нақши саноатикуноӣ дар рушди иқтидорҳои содиротӣ-инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. /Давлатзода Қ. Қ., Ниёзӣ С. // Паёми политехникӣ. Бахши интеллект, инноватсия, инвеститсия. – Душанбе, 2020.- № 4 (52). -С.58-65.

[2-М]. Қодиров Н. Ҳ. Тамоюлҳои асосии рушди фаъолияти сармоягузорӣ дар корхонаҳои саноатии вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон. /Раҳимов Ф., Убайдзода Қ. // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2021. -№2. - С.186-196.

[3-М]. Қодиров Н.Ҳ. Инноватсия ҳамчун омили асосии таъмини рақобатпазирии корхонаҳои саноатӣ. /Тошматов С. // Паёми политехникӣ. Бахши интеллект, инноватсия, инвеститсия. –Душанбе, 2021. -№ 3 (55), -С.100-104

[4-М]. Қодиров Н. Ҳ. Ҷанбаъҳои институционалии рушди унсурҳои инфрасоҳтори инноватсионии рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. // Паёми политехникӣ. Бахши интеллект, инноватсия, инвеститсия. – Душанбе, 2022.- № 2 (58). -С.50-54.

[5-М]. Кодирзода Н. Х. Инвестиционное обеспечение развития инновационной инфраструктуры в промышленности. // Финансово-экономический вестник. –Душанбе,2022. - №3 (32). –С.251-257.

Б) Интишорот дар дигар маҷаллаҳои илмӣ:

[6-М]. Кодиров Н. Х. Технологические инновации как фактор устойчивого развития промышленности Республики Таджикистан. /Давлатзода К.К// «DIGITALIZATION OF THE ECONOMY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT» International scientific-practical conference. Mariupol, May 25-26, 2021.

[7-М]. Кодирзода Н. Х. Информационное обеспечение развития инновационных процессов на промышленных предприятиях /Рахмонов Дж. Р. // Материалы республиканской научно –практической конференции на тему “Проблемы формирования и развития цифровой экономики в современных условиях Республики Таджикистан” – Душанбе: Типография ТНУ, 2022г. – С.132-136.

[8-М]. Қодирзода Н. Ҳ. Ташаккули инфрасоҳтори инноватсионӣ: ҳамгирии илм бо истеҳсолот ва тиҷоратиқунонии натиҷаҳои фаъолияти илмӣ. // Маводҳои VIII конференсияи ҷумҳурӣвии илмӣ-амалии дар мавзӯи “ИЛМ – АСОСИ РУШДИ ИННОВАЦИОНӢ”.// Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ. Душанбе, 2023. – С.321-328.